

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**РОҲНАМОИ ФАННИ  
ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
СИНФИ 9-УМ**

**Барои омӯзгорони  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ТАСДИҚ КАРДААСТ**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2017**

**УДК 373.167.1(072)**

**ББК Я72+74.261.4**

**Д-57**

Д-57. Хочаев Д.. **Роҳнамои фанни забони тоҷикӣ, синфи 9-ум.** Барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Душанбе; Маориф, 2017, 80 сах.

**ISBN 978-99947-1-490-2**

**© Маориф, 2017**

## Сарсухан

Дастури «Роҳнамо барои омӯзгор аз фанни забони тоҷикӣ дар синфи 9» ба он мақсад навишта шудааст, ки омӯзгор моҳияту ҳадафҳои таълими салоҳиятноки ин фанро дар синфи 9 қушода, маводи таълимии дар синфҳои 5 – 8 омӯхтаи хонандагонро мустаҳкам намояд. Таълими салоҳиятноки хонанда аз фанни забони тоҷикӣ дар стандарти давлатии забони модарӣ барои синфҳои 5 – 9 шарҳ дода шудааст.

Таълими салоҳиятноки хонанда тақозо менамояд, ки хонандагон қоидаҳои грамматикиро камтар аз бар карда, бештар малакаҳои мустақилона амалан истифода кардани воҳидҳои забонро дар худ такмил диханд.

Таълими забони тоҷикӣ дар синфи 9 бахши чумлаҳои мураккабро дарбар мегирад. Дар таълими ин бахш, салоҳияти коммуникативӣ ҷойгоҳи маҳсус дорад. Салоҳияти коммуникативӣ ба корбасти матнҳо иртибот дошта, таҳия ва дарқу тағйири матнро аз ҷониби хонанда дар назар дорад. Аз ин рӯ таълими забони тоҷикӣ дар синфи 9 барои такмилу равнақи малакаи мустақилонаи мубодилаи афкори хонандагон заминаи мусоид фароҳам меорад, зеро чумлаи мураккаб воҳиди нисбатан сатҳи баланди забон буда, дар ташкили матн нақши муҳим дорад.

Пеш аз шурӯи таълими чумлаҳои мураккаб дар синфи 9 дар барномаи таълимӣ барои тақрори маводи синфҳои 5 – 8 4 соат ҷудо карда шудааст. Дар ин чаҳор соат бо роҳнамоии омӯзгор хонандагон воҳидҳои асосии забон: **овоз, морфема, калима, ибора ва ҷумла; ҳиссаҳои нутқ, вазифаҳои наҳвии онҳо, қоидаҳои асосии имлои забони тоҷикиро**, ки дар синфҳои 5 – 8 омӯхта буданд, ба ёд оварда, мустаҳкам менамоянд.

Мувоғиқи барномаи таълимӣ хонандагон дар синфи 8 наҳви чумлаҳои сода: ибора, чумлаи сода (анвои чумлаи сода), аъзои чумла (сараъзою аъзои пайрав), аъзои иловагию истисноии чумла, чумлаи чидааъзоро омӯхтаанд ва ба хотир овардани ин маводи омӯхташуда барои беҳтар аз бар намудани наҳви чумлаҳои мураккаб ёрии калон мерасонад.

Дарсҳои тақрориро омӯзгор бояд чун воситаи муҳимми инкишофи малакаи нутқи ҳаттию шифоҳии хонандагон истифода кунад.

Маводи таълимие, ки ба китоби дарсии забони тоҷикӣ дар синфи 9 ворид шудааст, идомаи мантиқии мавзӯъҳои китоби дарсии синфи 8 мебошад.

Дар таълими чумлаҳои мураккаб дар синфи 9 омӯзгор бояд диққати хонандагонро бештар ба ҳусусиятҳои соҳторию маъноии чумлаи мураккаб, тарзу воситаҳои алоқамандии ҳиссаҳои чумлаи мураккаб равона созад. Дар хонандагон салоҳияти дарки моҳияти ҳодисаи муродифоти воҳидҳои наҳвро такмил дода, аҳамияти амалии онро – ҳодисаи наҳвиро, дар муҳобирот ба онҳо фаҳмонад.

Бо ҳалли машқҳое, ки дар китоби дарсӣ оварда шудаанд, аҳамияти амалии воҳидҳои сатҳи баланд, яъне чумлаи мураккабу матнро, ба хонандагон фаҳмонида, дар онҳо салоҳияти ба тариқи шифоҳӣ нақл кардани мазмуни матни омӯхташуда ва ё муҳтасар навиштани мазмуни он матнҳоро инкишофт дихад.

Дар заминаи таълими чумлаҳои мураккаб дар хонандагон салоҳиятнокии дуруст гузоштани алломатҳои китобати марбут ба чумлаҳои мураккабро роҳнамо такмил медиҳад.

Дар роҳнамо барои такмили муназзами фаъолияти мақсадноки хонандагон, маводи зарурӣ ҷой дода шудааст.

**Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни забони тоҷикӣ дар синфи 9**  
**(ҳафтае – 2 соат, ҳамагӣ – 68 соат)**

	Фасл ва номи мавзӯъҳо	Миқдори соат	Натиҷаи таълим, салоҳиятҳо
	<b>Фасли 1.</b> Забон ва сухан (1+1=2соат)		

- Салоҳият:** Хонанда нақши забони модариро ҳамчун воситай муомилаю муюшират, василаи ба даст овардани дониш дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон ва аз худ кардани меъёрҳои ахлоқии чомеа дарк менамояд.

1.1.	Забон яке аз муҳимтарин рамзҳои миллӣ	1	Яке аз муҳимтарин рамзҳои миллӣ будани забонро донад; шоҳаҳои забони умуниҳалқӣ ва тобеи забони миллӣ будани шеваҳоро дарк кунад; ҳамеша дар инкишоф будани забонро бар асоси далелҳо шарҳ дидад.
1.2.	Нутқи мураттаб. Иншои тасвирӣ: «Душанбе симои худро дигар мекунад»		Кӯчаю гулгаштҳо, коҳу биноҳои шаҳрро ба мушоҳида гирифта, оид ба ободонии шаҳри Душанбе аз радио, телевизион, рӯзномаю маҷаллаҳо маълумот гирд оварда тавонад.
	<b>Фасли 2.</b> Маълумоти умумӣ дар бораи ҷумлаҳои мураккаб (2+2=4соат)		

- Салоҳият:** Хонанда таърифи ҷумлаҳои мураккабро донад ва тарзи тартиб додани ҷумлаҳои мураккабро шарҳ дидад, дар нутқаш аз ҷумлаҳои мураккаб истифода кунад.

2.1.	Мағҳуми ҷумлаи мураккаб. Фарқи он аз ҷумлаи сода. Асосҳои ғрамматикии ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаб	1	Навъҳои ҷумларо аз ҷиҳати соҳтор донад; нисбат ба ҷумлаи сода аҳбори бештар фаро гирифтани ҷумлаи мураккабро дарк намояд; дорои қадом асосҳои ғрамматикӣ будани онро донад; ҷумлаи мураккабро дар матн муқаррар намояд ва дар нутқи шифоҳию ҳаттӣ дуруст истифода барад.
2.2.	Нутқи мураттаб: навиштани нақли муфассал аз рӯйи матни адібони мусир	1	Махсусияти нақли муфассалро риоя кунад; дар нақлаш аз ҳар ду навъи ҷумла: сода ва мураккаб истифода барад.
2.3.	Воситаи алоқаи ҷумлаи мураккаб	1	Донад, ки ҷумлаи содаи таркиби ҷумлаи мураккаб ба якдигар бо

			ёрии воситаҳои гуногун алоқаманд мешаванд; аз рӯйи мавҷудияти воситаҳои алоқа кадом навъи ҷумлаи мураккаб: пайвандакдор ва бепайвандак будани онро муқаррар созад; ҷумлаҳои мураккаби матнҳоро аз рӯйи воситаҳои алоқа муайян карда, худ ҷумлаҳои мураккаб тартиб дода тавонад.
2.4.	Диктанти санчишӣ	1	Матни бадеие интихоб мешавад, ки дар он ҷумлаҳои мураккаб бештаранд.
	<b>Фасли 3. Ҷумлаҳои мураккаби пайваст (7+2=9коат)</b>		

- Салоҳият:** Хонанда ҷумлаҳои мураккаби пайвастро барои ифодаи фикрҳои алоқаманд истифода бурда, дар онҳо алломатҳои китобати мувофиқ (вергул, дунуқта, тире)-ро мегузорад.

3.1.	Маълумоти умумӣ дар бораи ҷумлаи мураккаби пайваст. Навъҳои асосии ҷумлаи мураккаби пайваст аз рӯйи маъно ва пайвандакҳо	1	Оид ба ҷумлаи мураккаби пайваст маълумот дода, ҳусусиятҳои онро шарҳ медиҳад, нақши пайвандакҳои пайвасткунандаро месозад ва муносибати маъноии онҳоро муайян мекунад; аз матнҳо чунин ҷумлаҳоро пайдо карда, дар нутқаш чунин ҷумлаҳоро дуруст истифода мебарад.
3.2.	Ҕумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои пайиҳам	1	Пайвандакҳои пайиҳамро муайян соҳта, дар муқоиса бо ҷумлаҳои ҷидааъзо вазифаҳои онҳоро дар ҷумлаи мураккаб дарк мекунад; тобишҳои гуногуни маъноиро ифода кардани пайвандакҳоро шарҳ медиҳад; аз матнҳо чунин ҷумлаҳоро ёфта, шарҳ медиҳад; дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ аз онҳо бамавқеъ истифода бурда, дар хониш оҳанг ва дар хат алломатҳои китобатро риоя менамояд.
3.3.	Ҕумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои ҷудоӣ	1	Пайвандакҳои ҷудоиро аз пайвандакҳои хилофӣ бар асоси муқоиса фарқ мекунад; тобишҳои маъноии онҳоро дар ҷумла шарҳ медиҳад; аз матнҳо чунин ҷумлаҳоро ҷудо карда, шарҳ дода метавонад; дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ аз онҳо истифода бурда, дар

			хониш оҳанг ва дар навишт аломатҳои китобатро риоя менамояд.
3.4.	Нутқи мураттаб: матн ва хусусияҳои он	1	Бо хусусиятҳои матн пурратар ошно гардида, хусусиятҳои матнро шарҳ медиҳад; мавзӯи асосиро муайян сохта, матнҳои бадеиро таҳлил мекунад ва худ матнҳо таҳия менамояд.
3.5.	Чумлаи мураккаби пайваст бо пайвандақҳои хилофӣ	1	Пайвандақҳои хилофии дар чумлаи мураккаби пайваст истифодашавандаро медонад ва тобишҳои маъноии онҳоро дар чумла шарҳ медиҳад; бо чумлаҳои чидааъзо муқоиса намуда, вазифаҳои пайвандақҳоро тавзех дода метавонад; мавқеи чумлаҳои мураккаби пайваст ва баъзан дар аввали чумла омадани пайвандақро дар баъзе асарҳои бадеӣ ба мушоҳида мегирад; дар нутқи худ бамаврид истифода менамояд.
3.6.	Аломатҳои китобат дар чумлаи мураккаби пайваст. Оҳангни маҳсус доштани чумлаи мураккаби пайваст	1	Медонад, ки ҷузъҳои чумлаи мураккаби пайваст дар нутқи ҳаттӣ бо аломати вергул ҷудо ва баъзан бо тире карда мешаванд; шарти гузоштани вергулро дар ин навъ чумла шарҳ медиҳад; чумлаҳои чидааъзоро аз чумлаи мураккаб фарқ мекунад; сабаби гузоштани вергулро маънидод карда метавонад.
3.7.	Нутқи мураттаб: тартиб додани матн дар бораи «Ватан – Модар».	1	Андешаи ватандӯстии худро дар бораи Ватан озодона изхор менамояд. Аз осори манзум порчаҳои мувоғиқ оварда, фикрашро тақвият мебахшад. Дар баён тартиби матнсозиро риоя менамояд.
3.8.	Диктанти санчиший	1	Матне интихоб шавад, ки маълумоти оид ба чумлаи мураккаб ва чумлаи мураккаби пайваст гирифтай хонандагонро нишон дихад.
3.9.	Таҳлили наҳвӣ ва аломатҳои китобати чумлаи мураккаби пайваст	1	Тартиби таҳлили наҳвии чумлаи мураккаби пайваст ва ҷойи аломатҳои китобати чумлаи мураккаби пайвастро медонад; ин

			навъ чумлаҳоро шифоҳӣ ва хаттӣ таҳлил менамояд; галат гузоштани аломати вергулро фаҳмида метавонад.
	<b>Фасли 4.</b> Чумлаҳои мураккаби тобеъ ( $26+7 = 33$ соат).		

• **Салоҳият:** Хонанда оид ба чумлаҳои мураккаби тобеъ маълумот мегирад ва дар муқоиса бо чумлаҳои мураккаби пайваст фарқи онҳоро муайян мекунад; чумлаҳои мураккаби тобеъ тартиб дода, навъҳои чумлаи пайрави онҳоро муқаррар месозад; дар нутқи шифоҳию хаттӣ аз хели чумла дуруст истифода мебарад; бо назардошти дарки маъни чумла ва матнҳо аломатҳои китобати мувоғиқ (вергул, дунукта, тире)-ро бамавқеъ мегузорад. Воситаҳои алоқаи чумлаи мураккаби тобеъро медонад ва саҳми онҳоро дар ташкили чумлаи мураккаби тобеъ гуфта метавонад.

4.1.	Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби тобеъ	1	Чумлаи мураккаби тобеъро дар муқоиса бо чумлаи мураккаби пайваст муайян карда метавонад; медонад, ки чумлаи пайрав метавонад сараъзо ва ё аъзои пайрави сарҷумларо, яъне чумлаи асосиро, муайян кунад ва ё тамоми сарҷумларо шарҳ диҳад; сарҷумла ва чумлаи пайравро муайян карда метавонад; муайян месозад, ки чумлаи пайрав кадом ҷузъи сарҷумларо шарҳ медиҳад, воситаҳои алоқаи чумлаи пайравро бо сарҷумла муайян мекунад; аз матнҳо мустақилона чунин чумлаҳоро меёбад.
4.2.	Пайвандакҳои тобеъкунанда ва калимаҳои ҳамнисбат дар чумлаи мураккаби тобеъ	1	Муносабати маъноии байни чумлаҳои содаи таркиби чумлаи мураккаби тобеъро медонад ва нақши пайвандакҳо, калимаҳои ҳамнисбатро дар ташкили чумлаи мураккаби тобеъ муайян карда метавонад.
4.3.	Мавқеи калимаҳои ҳамнисбат ва ё ишоратӣ дар чумлаи мураккаби тобеъ	1	Ба воситаи пайвандакҳо ва калимаи ҳамнисбат алоқаманд шудани чумлаи пайрав бо чумлаи асосиро медонад; пайвандакҳо ва калимаҳои ҳамнисбатро шинохта метавонад. Аломатҳои китобатро дар байни ҷузъҳои чумлаи мураккаби тобеъ дуруст мегузорад; чунин чумлаҳои мураккабро сохта метавонад ва нақшай онҳоро тартиб медиҳад; кадом аъзои

			чумлаи пайрав шудани калимаҳои ҳамнисбатро дар чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мушаххас муайян карда метавонад.
4.4.	Нутқи мураттаб: «Фразеологизмҳо – намаки забон»	1	Доир ба моҳияти фразеологизмҳо мавод ҷамъ карда, сӯҳбат менамояд. Ин машғулиятро дар шакли семинар гузаронидан беҳтар аст.
4.5.	Маълумот дар бораи ҷойи чумлаи пайрав ва алломатҳои китобат дар чумлаи мураккаби тобеъ	1	Чумлаи асосӣ (сарҷумла)-ро бо калимаҳои ишоратӣ ва бе он муайян меқунад; дар аввал, мобайн ва пас аз сарҷумла омадани чумлаи пайравро медонад ва дар ҳар гуна ҳолат чумлаҳои мураккаби тобеъ тартиб медиҳад; қадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳои ҳамнисбатро шарҳ дода метавонад.
4.6.	Навъҳои чумлаи пайрав	1	Ба яке аз аъзои сарҷумла, ё ба гурӯҳи аъзои он ва ё ба тамоми сарҷумла тобеъ шудани чумлаи пайравро медонад; аз рӯи вазифа ва муносибати наҳвӣ ба аъзои чумлаи сода хусусияти муродифӣ доштани чумлаҳои пайравро дарк меқунад ва шарҳ медиҳад; ҳамзамон фарқи чумлаҳои пайравро аз аъзои чумлаи сода медонад; дар баъзе ҳолат муродиф шудан ва ё нашудани онҳоро муайян карда метавонад.
4.7.	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мубтадо	1	Чумлаи пайрави мубтадоро аз матн ҷудо карда метавонад; воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави мубтадоро шарҳ медиҳад; дар нутқҳои шифоҳӣ ва ҳаттӣ аз чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мубтадо озодона истифода меқунад.
4.8.	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави ҳабар	1	Чумлаи пайрави ҳабарро аз матн ҷудо менамояд; воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави ҳабар бо сарҷумларо шарҳ медиҳад; ҷойи онро дар чумлаи муайян карда метавонад; аз матнҳои бадӣ чумлаҳои пайрави ҳабарро ҷудо меқунад; дар нутқ озодона аз ин хели чумлаи истифода мебарад.
4.9.	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави пуркунандаро	1	Вазифаи чумлаи пайрави пуркунандаро медонад ва бар эзоҳи

			кадом аъзои сарчумла омадани чумлаи пайравро шарҳ медиҳад, воситаи алоқаи онро муайян месозад; аз матнҳо чунин чумлаҳоро меёбад; дар нутқи худ аз он истифода мебарад.
4.10	Нутқи мураттаб: навиштани тавсифнома бо истифода аз чумлаҳои мураккаби тобеъ	1	Бо истифода аз чумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ нутқи мураттаб сохта метавонад.
4.11	Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави муайянкунанда	1	Навъҳои асосии чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда ва нишонаҳои чумлаи пайрави муайянкунандаро медонад; бо чумлаи пайрави муайянкунанда хусусияти муродифӣ доштани ибораҳоро медонад. Хонандагон худашон чумлаҳои содаро ба чумлаи мураккаб ва баръакс баргардонда, дар нутқашон аз ин воҳидҳои муродифии наҳв озодона истифода карда метавонанд.
4.12	Таҳлили соҳтор ва моҳияти чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави муайянкунанда	1	Соҳтори чумлаи мураккаби тобеъ чумлаи пайрави муайянкунандаро медонад; чойи чумлаи пайрави муайянкунандаро муайян мекунад; мавқеи аломатҳои китобатро дар ин навъ чумлаи мураккаби тобеъ дониста, чунин чумлаҳоро мустақилона сохта метавонад.
4.13	Воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави муайянкунанда ба сарчумла. Хусусияти муродифии чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи сода	1	Сарчумла ва чумлаи пайрави муайянкунандаро чудо мекунанд; воситаҳои алоқаи онро муайян менамоянд; чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунандаро ба чумлаи сода ва баръакс баргардонда, хусусияти муродифӣ доштани онҳоро мефаҳмонанд.
4.14	Нутқи мураттаб: навиштани маърӯза бахшида ба ҷашни «Ваҳдати миллӣ»	1	Дар навиштани кори хаттӣ аз чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо, ҳабар, пуркунанда ва муайянкунанда истифода мебаранд.
4.15	Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи пайрави ҳол. Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави ҳоли тарзи амал	1	Навъҳои чумлаҳои пайрави ҳолро медонад; аломатҳои чумлаҳои пайрави ҳоли тарзи амалро муайян мекунад; воситаҳои алоқаашро нишон дода, дар нутқи шифоҳӣ ва

			хаттӣ аз ин хели чумлаи мураккаб дуруст истифода мебарад.
4.16	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави замон ва макон	1	Аломатҳои чумлаи пайрави замону макон ва бар шарҳи чӣ омадани онро медонад; имконоти муродифотии чумлаи пайрави замонро мефаҳмонад; тобишҳои маъноии чумлаи пайрави замон ва маконро муайян мекунад; воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави замон ва маконро медонад; аз матнҳо ин хели чумлаҳоро чудо карда, аломатҳои китобатро дар онҳо гузошта метавонад.
4.17	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави шарт	1	Чумлаи пайрави шарт ва аломату нишонаҳои онро медонад; маънои чумлаи пайрави шартро муайян карда, воситаҳои алоқа ва калимаҳои ҳамнисбати онро нишон медиҳад; саволи мувоғиқ мегузорад; аз дигар чумлаҳои пайрави ҳол онро фарқ мекунад; аз ду чумлаи сода чумлаи мураккаб бо пайрави шарт тартиб медиҳад; аломатҳои китобатро дуруст гузошта, аз матнҳои бадеъ чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави шартро чудо мекунад.
4.18	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави миқдору дараҷа	1	Оид ба чумлаи пайрави миқдору дараҷа маълумот дода метавонад; бар асоси савол муқоиса мекунад; ба шарҳи қадом калима омадани онро муайян месозад; воситаҳои алоқаи чумлаи пайравро дақиқ муайян мекунад; чойи чумлаи пайрави миқдору дараҷаро медонад; чумлаҳо тартиб дода, аломатҳои китобатро дар чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави миқдору дараҷа дуруст мегузорад.
4.19	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави сабабу мақсад	1	Савол гузошта, чумлаҳои пайрави сабабу мақсадро чудо карда метавонад; воситаҳои алоқаи онҳоро муайян карда, пайвандакҳоро дурусту бегалат истифода менамояд; чойи чумлаҳои пайрави сабаб ва мақсадро медонад; ба чумлаҳои сода чумлаи мураккаби тобеъро баргардонда,

			тафовути онҳоро нишон медиҳад; дар нутқ аз онҳо истифода бурда метавонад.
4.20	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави натиҷа	1	Махсусияти чумлаи пайрави натиҷа, яъне бар шарҳи тамоми сарчумла омадани онро медонад; ҷой ва воситаҳои алоқаи ин чумлаи пайравро муайян карда метавонад; онро бо чумлаҳои пайрави сабаб, мақсад ва миқдору дараҷа муқоиса намуда, фарқашро шарҳ медиҳад.
4.21	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави хилоф	1	Барои ифодаи қадом тобиши маънӣ омадани чумлаи пайрави хилофро медонад; маъно ва вазифаи сарчумлаю чумлаи пайравро муайян мекунад; аз чумлаи пайрави шарт чӣ фарқ доштани чумлаи пайрави хилофро шарҳ медиҳад; воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави хилофро муайян мекунад; ҷойи онро дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ муқаррар карда, дар нутқи худ истифода мекунад ва аз матн ин хели чумлаи пайравро ҷудо карда, метавонад.
4.22	Ҷамъбасту санчиши до-ниш, малакаю маҳорат ва таҳлили нахвии чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави ҳол	1	Таҳлили нахвии чумлаҳои мураккаби тобеъро медонад; ба тарзи шифоҳӣ ва ҳаттӣ чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави ҳолро таҳлил карда метавонад.
4.23	Нутқи мураттаб: Навиш-тани тавсиянома	1	Дар бораи ҳамдарси худ тавсиянома навишта, аз чумлаҳои содаю мураккаб истифода мебарад.
4.24	Диктанти санчиший	1	Матнро барои навиштани диктанти санчиший интихоб бояд кард, ки чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайравҳои гуногун дошта бошад.
4.25	Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб	1	Сабаби сертаркиб шудани чумлаи мураккаби тобеъро фаҳмонда метавонад; навъҳои алоқаи тобеъро дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб медонад; чумлаҳои ҳампайрав (ҳампайрави чида ва гайричид) ва чумлаҳои пайрави пайдарпайро аз матн ҷудо карда метавонад.

4.26	Таҳлили чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб	1	Медонад, ки чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дорои чумлаҳои ҳампайрави чида, гайричидаро пайдарпай мешаванд; савол гузашта чумлаҳои пайрави таркиби чумлаҳои мураккаби сертаркибро муайян мекунад; воситаҳои алоқаро муайян месозад; дар соҳтани чунин чумлаҳо худро санҷида, аломатҳои китобатро бамавқеъ истифода мебарад.
4.27	Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави чида	1	Хусусияти чумлаи мураккаби тобеи сертаркибро, ки чумлаҳои пайрави чида дорад, муайян мекунад; алоқаи байни чумлаҳои пайрави чида ва байни чумлаҳои пайрави чидаю сарчумларо шарҳ медиҳад; Воситаҳои алоқаи чумлаҳои ҳампайрав ва сарчумларо муайян менамояд; аломатҳои китобатро дуруст гузашта, аз матнҳои бадей, чунин чумлаҳоро чудо карда метавонад; дар нутқи хаттӣ, аз рӯйи имкон, аз онҳо истифода мебарад.
4.28	Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиби ҳампайрави гайричидаро	1	Хусусият ва роҳҳои ташкилёбии чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаҳои ҳампайрави гайричидаро медонад; чойи чумлаҳои ҳампайрави гайричидаро муайян мекунад ва шарҳ медиҳад; воситаҳои алоқаи чунин чумлаҳоро дуруст муайян месозад, аз нигоҳи соҳтор таҳлил менамояд, дар он аломатҳои китобатро дуруст мегузорад; дар матнҳои бадей чунин чумлаҳоро шинохта ва дар нутқ аз онҳо истифода мебарад.
4.29	Нутқи мураттаб: Навиштани аннотасия	1	Тарзи навиштани аннотасияро донад; оид ба навиштани аннотасия маҳорату малака ҳосил кунад.
4.30	Диктанти санчишӣ	1	Барои навиштани диктанти санчишӣ матнеро интихоб бояд кард, ки чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дошта бошад.
4.31	Чумлаи мураккаби омехта	1	Хусусиятҳои чумлаи мураккаби омехтаро медонад; ин навъи чумлаи мураккабро аз чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб фарқ мекунад;

			воситаҳои алоқаи онро шарҳ медиҳад; аломати китобатро дуруст гузашта, аз матни бадей чунин чумлаҳоро чудо карда метавонад; дар нутқи хаттӣ аз ин чумлаҳо истифода бурда метавонад.
4.32	Таҳлили чумлаҳои мураккаби омехта	1	Аз матнҳои бадей чумлаҳои мураккаби омехтаро муайян месозад; вижагиҳои онҳоро шарҳ медиҳад; муносибати сарчумлаю чумлаи пайравро муайян месозад; фарқи чумлаи мураккаби омехтаро аз чумлаи мураккаби сертаркиб шарҳ медиҳад.
4.33	Нутқи мураттаб: Навиштани нақли хаттии муфассал дар бораи фаъолияти забоншиносии профессор Д. Т. Тоҷиев	1	Оид ба фаъолияти забоншиносии профессор Д. Т. Тоҷиев, аз рӯйи осор ва мақолаҳояш дар рӯзномаю маҷаллаҳо андешаҳояшро ба таври хаттӣ баён менамояд.
	<b>Фасли 5. Чумлаҳои мураккаби бепайвандак (5+2 = 7 соат)</b>		

- Салоҳият:** Хонанда чумлаҳои мураккаби бепайвандакро медонад; хусусиятҳои сохторию маъноии онҳоро муқаррар менамояд ва шарҳ медиҳад; барои ифодай фикр дар нутқаш истифода мебарад, бо назардошти дарки маънои чумла аломатҳои китобат (вергул, дунуқта, тире)-ро дурусту бамавқеъ мегузорад.

5.1.	Маълумот дар бораи чумлаҳои мураккаби бепайвандак	1	Оид ба чумлаи мураккаби тобеи бепайвандак маълумот ба даст меорад; чумлаҳои мураккаби бепайвандакро муқаррар месозад; аз матнҳои бадей чунин чумлаҳоро пайдо карда, шарҳ медиҳад; дар нутқи хаттӣ аз чунин чумлаҳо бамавқеъ истифода мебарад;
5.2.	Муносибатҳои гуногуни маъноиро ифода кардани чумлаи мураккаби бепайвандак. Оҳанги гӯйиш дар чумлаҳои мураккаби бепайвандак	1	Муносибати маъноии байни ҷузъҳои чумлаи мураккаби бепайвандакро муайян мекунад; ин гуна чумлаҳоро бо риояи оҳанги гӯйиш қироат карда, дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ аз онҳо истифода мебарад.
5.3.	Диктанти санчишӣ	1	Омӯзгор барои диктанти санчишӣ матнеро интихоб мена-мояд, ки

			чумлаҳои мураккаби бепайвандак дошта бошад.
5.4.	Нутқи мураттаб: Навиштани иншо дар мавзӯи «Дониш ба инсон нерӯ мебахшад»	1	Нақши дониш дар ҳаёти инсон; шароит барои гирифтани дониш дар кишвари мо; чӣ тавр ман донишро ба даст меорам; соҳаи илми дӯстдоштаи ман; дониш ба инсон нерӯ мебахшад.
5.5.	Мавқеи аломатҳои кито-бат (вергул, нуқтавергул, тире) дар чумлаи мураккаби бепайвандак	1	Мавридҳои гузоштани аломатҳои китобат (вергул, дунуқта, тире)-ро медонад; қоиди гузоштани аломатҳои китобатро дар байни чузъҳои чумлаи мураккаби бепайвандак риоя мекунад; чумлаҳои тартиб медиҳад, ки дар байни чузъҳои он дунуқта гузошта шавад.
5.6.	Таҳлили чумлаҳо оид ба амалан омӯхтани сохтори чумлаи мураккаби бепайвандак	1	Тартиби таҳлили нахвӣ ва гузоштани аломатҳои китобатро медонад; чумлаи мураккаби бепайвандакро таҳлили шифоҳӣ ва хаттӣ карда метавонад.
5.7.	Нутқи мураттаб: «Касби дуруст интихобшуда касро ба мақсад мерасонад».	1	Муҳиммияти интихоби дурусти касбро мефаҳмад ва дар бораи касби дӯстдоштааш иншо навишта метавонад.
	<b>Фасли 6. Маълумоти умумӣ дар бораи забон (6+2 = 8 соат)</b>		

• **Салоҳият:** Дар бораи масъалаҳои умумии забон, оилаҳои забонҳои дунё ва оилаи забонҳои эронӣ маълумоти зарурӣ пайдо мекунад. Хонанда ғановату шевоии забонро ҳис мекунад ва гуфторҳои бузургонро оид ба забон шарҳ дода, ҳамеша дар рушду такмил будани забонро пай мебарад, ҳодисоти забониро таҳлилу муқоиса менамояд ва шарҳ медиҳад.

6.1.	Нақши забон дар ҳаёти иҷтимоӣ; забон чун воситаи муошират, забон ва тафаккур; нақши забон дар ҷомеаи инсонӣ	1	Воситаи муошират будани забонро медонад; нақши онро дар ҳаёти ҷамъиятӣ дарк менамояд; муносибати тафаккур ва забонро шарҳ дода метавонад.
------	---	---	---

6.2.	Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва асолати он	1	Мафхуми забони адабӣ ва меъёрҳои онро медонад; шевоӣ, бойгарӣ ва ифоданокии забони тоҷикиро дар асоси порчаҳои бадей шарҳ медиҳад.
6.3.	Нутқи мураттаб: таҳияи тезиси баромад оид ба «Нақши забон дар ҷомеа»	1	Роҳҳои омода кардани тезиси суханронӣ ва маърӯзаро медонад. Дар тезис лаҳзаҳои муҳимму муассирро ҷудо карда метавонад.
6.4.	Таҳлил ва баррасии мақолаи устод Айнӣ «Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ»	1	Аз маводи хондааш хулоса бароварда метавонад; нуктаҳои асосии мақоларо муайян карда, шарҳ медиҳад; нисбат ба андешаҳои дар мақола баёншуда нуктаи назари хешро баён месозад.
6.5.	Таҳлил ва баррасии мақолаи устод Айнӣ «Забони тоҷикӣ»	1	Нуктаҳои асосии мақоларо дақиқ месозад; муҳтавои ин мақоларо шифоҳӣ баён карда метавонад.
6.6.	Номаи устод Айнӣ «Мактуби кушод ба рафиқ Толис»	1	Моҳияти мақоларо дарк карда, сабаби ба Толис навиштани номаро шарҳ медиҳад; ҷумлаҳоеро муайян менамояд, ки фикри асосиро ифода кардаанд; назари ҳудро нисбат ба мақолаи устод Айнӣ баён месозад.
6.7.	Нутқи мураттаб: иншо дар мавзӯи «Нависандай дӯстдоштаи ман»	1	Масъалаҳои ошноии аввалин бо нависанда; оид ба ӯ бештар маълумот ба даст овардан, барои чӣ асарҳои ӯ дикқатро ҷалб кардаанд, воҳӯрӣ бо қаҳрамонони ӯ шодиовар аст.
6.8.	Диктанти санчишӣ	1	Омӯзгор матнеро интихоб намояд, ки дар он ҳама навъҳои ҷумлаи мураккаб бошад.
	<b>Фасли 7. Маълумоти умумӣ дар бораи таърихи ҳат, навъҳои ҳат ва давраҳои инкишофи он (4+1 = 5 соат)</b>		

- Салохият:** Хонанда дар бораи пайдоиши хат, вазифаи он дар чомеа маълумот пайдо мекунад, бо навъҳои хат ошно мегардад; аҳамияти хатро дар ташаккули забон ва муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ шарҳ дода метавонад.

7.1.	Хат чист? Маълумоти муҳтасар дар бораи хат ва пайдоиши он. Дар қадим дар чӣ менавиштанд?	1	Дар бораи хат маълумоти умумӣ мегирад; чӣ будани хатро медонад; медонад, ки дар давраҳои пеш дар чӣ менавиштанд; аҳамияти хатро шарҳ медиҳад; бо намунаҳои хат ошно мешавад.
7.2.	Хат ва навъҳои он: ҷумлавӣ, қалимавӣ, ҳичҷоӣ ва овозӣ	1	Доир ба хат ва навъҳои он маълумоти зарурӣ мегирад; хатти ҷумлавӣ, қалимавӣ, ҳичҷоӣ ва овозиро шарҳ дода метавонад.
7.3.	Маълумоти муҳтасар оид ба хатти меҳӣ, авестоӣ, монавӣ, арабӣ	1	Дар бораи хатҳои меҳӣ авестоӣ, монавӣ, арабӣ маълумот мегирад; ин хатҳоро шарҳ медиҳад ва онҳоро фарқ мекунад.
7.4.	Нутқи мураттаб: иншо дар мавзӯи «Китоб дар ҳаёти ман»	1	Нутқаҳои «аввалин бор ошно шудам», «чӣ тавр китоб дӯсти ман шуд», «барои чӣ ман китобро дӯст медорам», «китоб дӯсти ҳамешагии инсон аст»-ро шарҳ медиҳад.
7.5	Хатти лотинӣ. Сабабҳои гузариш ба хатти лотинӣ ва аз лотинӣ ба кириллӣ. Паҳлуҳои мусбат ва манфии гузариш ба алифбои кириллӣ	1	Дар бораи сабабҳои ба хатти лотинӣ ва аз лотинӣ ба кириллӣ гузаштан маълумот ҳосил мекунад, сабабҳои онро дарк карда, паҳлуҳои мусбат ва манфии ба алифбои кириллӣ гузаштанро шарҳ дода метавонад.

## **Шарҳи мухтасари нақшай тақвимӣ мавзӯй**

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи мазкур бо назардошти салоҳиятҳои хонанда, ки бояд донад ва тавонад, таҳия шудааст. Салоҳиятҳои мазкур ба ҳеч ваҷҳ таҳминӣ набуда, балки аз моҳияти ҳар як фаслу мавзӯи фанни забони тоҷикӣ (-и синфи 9) бар меояд. Дар ин нақшай тақвимӣ-мавзӯй ҳалли маҷмӯи вазифаҳои зайлӣ забони тоҷикӣ, ки стандарти таҳсилот дар синфи 9 муқаррар кардааст, ба ҳисоб гирифта шудааст:

- миқдори соатҳо ба ҳаҷми муқарраркардаи нақшай таълим ва барномаи фаннӣ комилан мувоғиқ аст;
- масъалаҳои нутқ (широхӣ, ҳаттӣ, нутқи муколамавӣ ва яка); фаъолияти нутқ (хондан, навиштан, нақл кардан, гап задан, ҳат), мағҳуми матн (хусусиятҳои матн, воситаҳои алоқаи матн), услубҳои нутқ (бадеӣ, публисистӣ, расмии коргузорӣ ва илмӣ) ва ҳуҷни баён – одоби муюшират салоҳиятҳои иртиботиро ташаккул медиҳанд;
- маълумоти умумӣ дар бораи забон, овошиносӣ ва талафузи дуруст (орфоэпия), ҳат, калимасозӣ, луғат ва фразеология, сарф, наҳв, ҳуҷни баён ва фарҳанг;
- тақрори мавзӯъҳои гузашта ба хотири ин ки:
  - а) хонанда дониши пеш гирифтаашро барқарор кунад, то барои аз худ кардани маводи нав шароити мусоид муҳайё гардад;
  - б) барои ба низом даровардану ҷамъбасти маводи фаслу мавзӯъҳои пештар омӯҳта;
  - в) мустаҳкам кардани малакаҳои имлой;
  - таҳқими малакаҳои истифодаи дурусти аломатҳои китобат.

## **Ҷойгоҳи забони тоҷикӣ**

Равиши дарс:

1. Тақрори маълумоте, ки хонандагон оид ба мақому ҷойгоҳи забони тоҷикӣ доранд.

Дар ин маврид омӯзгор ба хонандагон саволҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- а) Шумо дар бораи таърихи забони модариатон чӣ медонед?
- б) Бо забони адабии тоҷикӣ қадом асарҳои оламшумул навишта шудаанд?
- в) Қадом суханони бузургонро дар бораи ҷойгоҳи забони тоҷикӣ медонед?

г) Дар бораи ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар байни забонҳои оилаи забонҳои эронӣ чӣ гуфта метавонед?

II. Намунаҳо аз фармудаҳои бузургон барои қироат ва шарҳу тавзех:

а) Ҳамчун номи тоҷик забони тоҷик ҳам таърихи ғанӣ ва рангин дорад ва барои муҳофизати қаламрави ҳастии худ бо забонҳои бегона ҳамеша дар набард будааст.

(Эмомали Раҳмон)

б) Ман онам, ки дар пойи хуқон нарезам,  
Мар ин қиммати дурри лафзи дариро.

(Носири Ҳусрав)

в) Гарчи ҳиндӣ дар узубат шаккар аст,  
Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст.

(Иқболи Лоҳурӣ)

г) Забони мо хеле устувор аст, мо имрӯз ҳам  
ашъори Рӯдакиро аз нусхай аслаш мутолиа мекунем.  
(Мирзо Турсунзода)

д) Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон  
Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст.  
То забон дорад, ватандор аст ӯ,  
То забондор аст, бисёр аст ӯ.  
(Бозор Собир)

### III. Кор бо саволномаҳо:

#### **Саволномаи 1**

Аз мазмуни байти поён кадом сифати забонро мефаҳмед?  
То мард сухан нагуфта бошад,  
Айбу хунараш нухуфта бошад.

(Саъдии Шерозӣ)

#### **Саволномаи 2**

Маънни ин байти зайлро дар иртибот бо забон чӣ тавр мефаҳмед?  
Забоне, ки орад сухан носавоб,  
Ба хомӯшиаш дод бояд ҷавоб.

(Низомии Ганҷавӣ)

#### **Саволномаи 3**

Дар маънни ин байт чӣ шарҳе оварда метавонед?  
Сухан бифканад минбару дорро,  
Зи сӯроҳ берун қашад морро

(Абушакури Балхӣ)

**IV. Кори эҷодӣ.** Хонандагон бо истифодаи қалимаю ибораҳои зерин бояд ҷумла созанд: Забон, тавоно, фасех, тоҷикӣ, неруи тавоно, ҳастӣ, ҷаҳон, ҷойгоҳ, бузургон, адибон, олимон...

**V. Мустаҳкамкуйӣ:** Омӯзгор бо роҳи саволу ҷавоби мушахҳас мавзӯро ҷамъбаству мустаҳкам мекунад.

**VI. Супориши вазифаи ҳонагӣ.** Ичрои машқҳои 3 ва 4.

#### **Такрор ва ҷамъбасти маводи дар синфҳои 5 – 8 омӯҳташуда**

##### **Фонетика (овошиносӣ)**

Равиши дарс:

I. Саволу супоришҳо барои такрори мавзӯъҳо аз фонетика (овошиносӣ)

1. Бахши фонетика чиро меомӯзад?
2. Дар тавлиди овозҳо кадом узвҳои нутқ иштирок мекунанд?
3. Саҳми садопардаҳо дар ҳосилшавии овозҳо аз чӣ иборат аст?
4. Овозҳои садоноку ҳамсадоро номбар кунед ва фарқи онҳоро гӯед.

II. Матни зеринро ифоданок ҳонда, овозҳои таркиби қалимаҳои ишорашударо ҷудо намоед ва шарҳ дигар, ки аз онҳо кадом садоноку ҳамсадоҳо иборатанд? Бидон, ки шарафи одамӣ ба нутқ аст ва ҳар ки дар нутқ адаб риоя накунад, аз ин шараф бебаҳра бошад. Барои он ки **нутқ** ба савоб бояд ва **илло** ҳомӯший бех аз он бувад, ҷунон ки **Шайх** фармуда:

Баҳоим ҳамӯшанду гӯё **башар**,  
Забон баста беҳтар, ки гӯё ба шарр.

(Хусайн Вонзи Кошифӣ)

### III. Кор бо саволномаҳо

#### **Саволномаи 1**

Садонокҳои дарозу кӯтоҳ кадомҳоянд ва фарқи онҳо аз чӣ иборат аст?

#### **Саволномаи 2**

Дар бораи имлои «ӯ» ва «ӣ» чӣ гуфта метавонед?

#### **Саволномаи 3**

Дар бораи саҳми ҳарфи «ъ» дар қалимаҳои алоҳида чӣ медонед?

Кори мустақилона. Җумлаҳои зеринро нависед ва калимаҳои ишорашударо ба ҳичдоҳо чудо карда, таркиби овозиашонро шарҳ дихед.

Мо ба **Наврӯзи** оламафрӯз **тайёрӣ** мебинем.

Як китоби хуб – беҳ аз ҳазинаи **бузург**.

Душанбе – **пойтахти Тоҷикистон**.

IV. Саволҳо барои ҷамъбасту мустаҳкамқунӣ

а) Овозҳои нутқро қадом бахши илми забон меомӯзад?

б) Зада дар калима ҷӣ саҳм дорад?

в) Овозҳои нутқ ҷанд ҳел мешаванд?

VI. Супориши вазифаи ҳонагӣ. Такрори бахши фонетика (овошиносӣ) ва иҷрои машқи 5.

### Калима (лугат)

Равиши дарс:

I. Саволу супоришҳо барои такрори мавзӯъҳо аз бахши калима (лугат).

а) Калима гуфта чиро мефаҳмедине?

б) Калимаҳои маъмул аз калимаҳои номаъмул ҷӣ фарқ доранд?

в) Фарқи калимаҳои сермаъно аз калимаҳои муқаррарӣ дар чист?

г) Дар бораи калимаҳои кухна ва нав ҷӣ медонед?

ғ) Калимаҳои ҳаммаъно, зидмаъно, сермаъно ва ҳамшаклҳо дар нутқ ҷӣ аҳамият доранд?

д) Мавридҳои истифодаи калимаҳои соҳавӣ ва шевагиро гӯед.

е) Воҳидҳои фразеологӣ ҷӣ тавр пайдо мешаванд ва ҷӣ аҳамият доранд?

II. Маъни калимаю ибораҳои «саҳтӣ», «барно», «тавоно», «абри сиёҳ», «оби сафед», «даст гир» ва «дастгир»-ро дар байтҳои зерин шарҳ дихед:

Касеро, ки дастат расад, **даст гир**,

Ки фардо ҳамон бошадат **дастгир**.

(Ҳофизи Шерозӣ)

Ба ҳангоми **саҳтӣ** машав ноумед,

Ки **абри сияҳ** борад оби сафед.

(Низомии Ганҷавӣ)

**Тавоно** бувад, ҳар ки доно бувад,

Зи дониш дили пир **барно** бувад.

(Абулқосим Фирдавсӣ)

III. Матиро ба дафтаратон навишта, маъни калимаҳои ишорашударо гӯед:

Марде аз ҳукамои пешин ҷандин сол гирди ҷаҳон мегашт ва ин шаш суханро меомӯҳт ва мегуфт: «Ҳар киро **хилм** нест, ўро иззати ду ҷаҳон нест ва ҳар киро **иљм** нест, ўро аз амали ҳеш манфиат нест ва ҳар киро **пархез** нест, ўро ба наздики Ҳудой **каромат** нест ва ҳар киро **саҳоват** нест, ўро аз моли ҳеш баҳра нест ва ҳар киро насиҳат нест, ўро ба наздики Ҳудои таоло **ҳучҷат** нест» (Муҳаммад Газолӣ).

IV. Кори мустақилона. Ин порчаи шеърро ифоданок ҳонед ва калимаҳои маъни луғавидошта ва маъни луғавӣ надоштаро чудо карда, онҳоро шарҳ дихед.

Ҳар касеро баҳри коре соҳтанд,

Майли онро дар дилаш андохтанд.

Дасту по бе майл ҷунбон кай шавад?!

Хору ҳас бе обу боде чун равад?!

(Ҷалолуддини Балхӣ)

V. Саволҳо барои ҷамъбасту мустаҳкамкуни:

- а) Қадом соҳаи илми забон калима ва воҳидҳои фразеологиро меомӯзад?
- б) Ҷаро баъзе калимаҳо аз истеъмол мебароянд?
- в) Қадом лугатҳои тафсиро медонед?
- г) Калимаю ибораҳои кухна, шевагӣ ва воҳидҳои фразеологиро нависандагон ҷаро истифода мебаранд?

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Машқҳои 7-10.

### **Морфология (сарф)**

Равиши дарс:

I. Саволу супоришҳо барои такрори мавзӯъҳо аз бахши морфология (сарф).

- а) Морфология (илми сарф) чиро меомӯзад?
- б) Ҳиссаҳои мустақилмаъно ва ёридиҳандаи нутқро номбар карда, фарқи онҳоро гӯед?
- в) Имлои исмҳои хосро шарҳ дихед.
- г) Гӯед, ки исм дар ҷумла ба вазифаи қадом аъзои ҷумла меояд?
- ғ) Дараҷаҳои сифатро бо мисолҳо фаҳмонед.
- е) Феъл чӣ ҳел ҳиссаи нутқ аст?
- ё) Феъл ҷанд замон дорад?
- и) Асосҳои феълро номбар ва бо мисолҳо шарҳ дихед.
- ж) Вазифаи ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ аз чӣ иборат аст?

II. Ҳикояи зеринро хонед, мазмунашро накл кунед ва ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқро аз он ҷудо карда, вазифаи онҳоро шарҳ дихед:

### **Ҳикоя**

Мардумозорро ҳикоя кунанд, ки сангэ бар сари солеҳе зад. Дарвешро маҷоли интиқом набуд. Сангро ҳаме дошт то замоне ки маликро бар он лашкари ҳашм омад ва дар ҷоҳаш кард. Дарвеш андар омад ва санг дар сараҷ куфт:

Гуфто:

– Ту қистӣ ва маро ҷаро задӣ?

Гуфт:

– Ман фалонам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таъриҳ бар ман задӣ.

Гуфт:

– Ҷандин рӯзгор кучо будӣ?

Гуфт:

– Аз ҷоҳат меандешидам, акнун ки дар ҷоҳат дидам, фурсат ғанимат донистам.

(Саъдии Шерозӣ)

III. Пурсиши байни қаторҳо (мусобиқа). Омӯзгор супориш медиҳад, ки хонандагон доир ба соҳти калимаҳо мисолҳо биёранд; калимаҳои соҳта бо ёрии пешвандҳо (қатори якум); калимаҳои соҳта бо ёрии пасвандҳо (қатори дуюм); калимаҳои соҳта бо ёрии ҳам пешвандҳо ва ҳам пасвандҳо (қатори сеюм).

IV. Кор бо саволномаҳо:

### **Саволномаи 1**

- а) Қадом роҳҳои калимасозиро медонед?
- б) Соҳти калимаҳои зеринро муайян кунед: дониш, донишгоҳ, донишманд, ҳамсинф, ҳамкор, бомаърифат.

### **Саволномаи 2**

- а) Фарқи пешванд аз пешоянд дар чист?
- б) Аз калимаҳои зерин калимаҳои ҳамреша созед: кор, бор, адаб, ақл, илм, гул.

### **Саволномаи 3**

- а) Мавридҳои якҷо ва ҷудо навиштани бандаки хабарии «аст»-ро гӯед.

б) Ба кадом ҳиссаи нутқ тааллук доштани ҳар калимаи чумлаи зеринро муайян кунед.

Зиннати шахс ба илму хунар аст!

V. Саволҳо барои ҷамъбасту мустаҳкамкунӣ:

- а) Ҳусусиятҳои гармматикии исмро номбар кунед.
- б) Вазифаи нахвии сифатро бо ҷанд мисол фахмонед.
- в) Ҳусусиятҳои дастурии феълро номбар кунед.
- г) Бо ҷанд мисол вазифаҳои нахвии зарфро гӯед.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Ичрои машқҳои 12-13.

### **Синтаксис (нахв)**

Равиши дарс:

I. Саволу супоришҳо барои такори мавзӯъҳо аз бахши синтаксис (нахв).

а) Нахв чиро меомӯзад?

б) Ибора ҷӣ хел воҳиди нахв аст?

в) Ҷумла чист?

г) Ҷумлаи содаи яктаркиба аз ҷумлаи содаи дутаркиба ҷӣ фарқ дорад?

ғ). Сараъзои аъзои пайрави ҷумларо номбар кунед, фарқи онҳоро гӯед.

д). Ҷумлаи чидааъзо чист ва воҳидҳои хulosакунанда дар он ҷӣ нақш доранд?

е). Воҳидҳои туфайлий ва истиснои ҷумларо шарҳ дода, нақши онҳоро дар ҷумла фахмонед.

ё). Вазифаҳои алноматҳои китобат дар ҷумлаи сода аз ҷӣ иборат аст?

II. Пурсиши байни қаторҳо (бо шакли мусобика). Омӯзгор ба хонандагон супориши медиҳад, ки оид ба ҳелҳои гуногуни ҷумлаи сода мисолҳо биёранд: ҷумлаи содаи яктаркиба (қатори якум); ҷумлаи содаи дутаркиба (қатори дуюм); ҷумлаи содаи чидааъзо (қатори сеюм).

III. Кор бо саволномаҳо:

#### **Саволномаи 1**

а) Як ҷумлаи содае гӯед, ки дар он мубтадо чида шуда бошад.

б) Шарҳ дихед, ки ҷаро дар ҷумлаҳои зерин бандаки ҳабарии «аст» дар як маврид ҷудо ва дар мавриди дигар якҷо навишта шудааст?

Бародарам китоб хонда истодааст. Бародарам коргар аст. Сухроб донишҷӯ аст. Сухроб китоби «Одамони ҷовид»-ро хондааст.

#### **Саволномаи 2**

а) Ҷумлаи содаи зерин аз нигоҳи соҳт ҷӣ хел ҷумлаи сода аст?

«Баҳори пурфайз ба диёри мо омад».

б) Як ҷумлаи сода гӯед, ки пуркунанда дар он чида шуда бошад.

#### **Саволномаи 3**

а) Аз қалимаҳои зерин ибора созед: шоир, хонанда, шеър, мактаб, бот, хона, зебо, соғ.

б) Аз ҷумлаи зерин сараъзо ва аъзои пайравро ёбед:

«Насими форами бот ба дил фараҳ мебахшид».

IV. Ҷумлаи зеринро пурра кунед:

Хонандагони мактаби мо...

V. Саволҳо барои такорор ва мустаҳкамкунӣ:

а) Мубтадо аз ҷиҳати соҳт ҷанд хел мешавад?

б) Ҳабари номӣ аз ҳабари феълӣ ҷӣ фарқ дорад?

в) Муайянкунандаи изофи аломат аз муайянкунандаи изофи соҳибӣ ҷӣ фарқ дорад?

г) Ҳол ҷанд хел аст?

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Ичрои машқҳои 26-30.

**Чумлахой мураккаб (2 соат)**  
**Маълумот дар бораи чумлаи мураккаб ва фарқи он аз чумлаи сода**  
Равиши дарс:

I. Такори маълумоти доир ба чумлахой мураккаб доштаи хонандагон.

II. Чумлаҳо барои таҳлил:

1. Халқи мо тарафдори сулҳ аст, чунки он хушбахтии модарон ва шакарханди лаби кӯдакон мебошад.

2. Ман хона мерӯфтам, Соро гулҳоро об медод, Халима дегу табақҳоро мешуст, Замира либосҳоро дарзмол мекард.

**Саволҳо:**

1. Чумлаи яқум аз чанд чумлаи сода иборат аст?

2. Чумлаи дуюм чанд чумлаи сода ва чанд мубтадою хабар дорад?

3. Чаро ин чумлаҳоро мураккаб меномем?

III. Кор бо саволномаҳо.

**Саволномаи 1**

1. Чумлаи мураккаб чист?

2. Чумлаҳои содаи таркиби ин чумлаи мураккабро муайян карда, воситаҳои алоқаи онҳоро гӯед:

Мепарам рӯ ба ҷанубу ба шимол,

То ки орам ба сари ҳасм завол.

(Мирзо Турсунзода)

**Саволномаи 2**

1. Чумлаи мураккаб аз чумлаи сода чӣ фарқ дорад?

2. Муайян кунед, ки чумлаи мураккаби зерин аз чанд чумлаи сода иборат аст?

Фарзанди нағз - боғи падар,

Фарзанди бад - доғи падар.

**Саволномаи 3**

1. Фарқи чумлаи мураккаб аз чумлаи чидааъзо дар чист?

2. Мураккаб ё сода будани чумлаи зеринро муайян намоед:

Вазифаи мо хондан ва ба Ватан хизмат кардан аст.

IV. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм: Расме, ки дар он манзараи тирамоҳ тасвир карда шудааст, манзури хонандагон карда мешавад.



Хонандагон аз рўйи мазмунни манзараи тасвиршуда ду-се чумлаи мураккаб месозанд ва сохту таркиби он чумлаҳоро шарҳ медиҳанд.

V. Диктанти эчодӣ: чумлаҳоро пурра намоед.

1. Тирамоҳ расид ва ...

2. Пахта шукуфт,...

3. Кор кунӣ, ...

VI. Мустаҳкам ва чамъбаст намудани мавзӯъ бо роҳи саволу ҷавоб.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ: хондани §12. (саҳ. 20-21), навиштани 5 чумлаи мураккаб аз асарҳои бадеӣ (бо назму наср).

### **Хелҳои асосии чумлаи мураккаб (пайвандакдор ва беспайвандак)**

Равиши дарс:

I. Саволҳо барои пурсиш:

1. Мо фикрамонро чӣ тавр ифода мекунем?

2. Чумлаҳо чанд хел мешаванд?

3. Чумлаҳои мураккаб аз чӣ гуна чумлаҳо таркиб меёбанд?

4. Чумлаи мураккаб аз чумлаи сода аз қадом ҷиҳатҳо фарқ мекунад?

II. Пурсиш аз рўйи супориши вазифаи хонагӣ.

III. Баёни мавзӯи нав: Хелҳои асосии чумлаи мураккаб.

а) Суҳбати муқаддимавӣ доир ба чумлаи мураккаб ва фарқи он аз чумлаи сода.

б) Ду чумлаи сода дода шудааст: Занг зада шуд. Хонандагон ба синф даромаданд.

Аз ин ду чумла бо тарзҳои гуногун, бо истифодаи воситаҳои муҳталифи алоқа чумлаи мураккаб сохта мешавад:

Занг зада шуд, хонандагон ба синф даромаданд.

Занг зада шуд ва хонандагон ба синф даромаданд.

Занг зада шуду хонандагон ба синф даромаданд.

Вақте ки занг зада шуд, хонандагон ба синф даромаданд.

Азбаски занг зада шуд, хонандагон ба синф даромаданд.

**Пайвандакҳои чун, ҳангоме ки, даме ки, ҳамин ки бинобар он ки, аз сабаби он ки, барои он ва ғайраро низ барои алоқаи ин чумлаҳо истифода бурдан мумкин аст.**

Таваҷҷӯҳ кардан лозим аст, ки пайвандакҳо чӣ гуна ба мазмуни чумлаи мураккаб таъсир мерасонанд.

Аз нуқтаи назари он ки пайвандакҳо барои робита ва муносибати чумлаи мураккаб таъсир мерасонанд, чумлаҳои мураккаб ду хел мешаванд: пайвандакдор ва беспайвандак.

в) Нақшае пешниҳод мешавад, ки дар он чумлаҳои зерин сабт ёфтаанд:

Мо дар саҳни мактаб машқ кардем.

Ҳаво соғу гарм буд Мо ба саёҳат баромадем.

Дар саҳро кор ҷӯш мезад.

Борон монд.

Ҳаво якбора равшан шуд.

Абрҳо пароканда шудаанд Офтоб баромад.

Хуршеди оламоро намоён шуд.

Пайвандакҳои – у, ва, вақте ки, азбаски, ҳангоме ки, чунки-ро истифода бурда, нақши воситаи алоқаи чумларо муайян кардан мумкин аст.

Омӯзгор метавонад чунин нақшае сохта, тавассути он доир ба хелҳои чумлаи мураккаб маълумот диҳад:

## **Чумлаҳои мураккаб**

Пайвандакдор  
Мураккаби тобеъ  
Воситаҳои алоқа  
1. Пайвандакҳои  
тобеъкунанда  
2. Калимаҳои нисбӣ  
3. Таркибҳои пайвандакӣ  
4. Интонации тобеъ  
Мураккаби пайваст.  
Воситаҳои алоқа:  
1. Пайвандакҳои  
пайвасткунанда;  
2. Интонация.

Бепайвандак  
Мураккаби тобеъ  
Воситаи алоқа  
1. Интонатсияи тобеъ  
2. Калимаҳои нисбӣ  
Мураккаби пайваст  
Воситаҳои алоқа:  
Интонации пайваст

### **IV. Диктант бо супориши грамматикий:**

Дар шӯъбаи ҳайвонотпарварии маркази табиатшиносони ҷавони шаҳри Душанбе товуси тиллоранг ҳаст..., вай дар зебоӣ ҳар як бинандаро дар тааҷҷуб мемонад. Ин товус чунон қалон шудааст..., дарозии думаш ба якуним метр мерасад.

... товусҳо сер шаванд, қанотҳои худро ҳамчун бодбезак боз менамоянд.

Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳоро муайян карда, пайвандакҳои даркориро гузоред.

### **V. Мустаҳкамкуни ҷамъбости мавзӯъ бо роҳи саволу ҷавоб.**

**VI. Супориши вазифаи хонагӣ:** аз осори манзуму мансур 4 ҷумлаи мураккаби пайвандакдор ва 4 ҷумлаи мураккаби бепайвандак ёфта, ба дафтаратон нависед.

### **Диктанти санчишӣ**

#### **Варианти I.**

##### **Воҳӯрӣ бо устод**

Ба конференсия аз Душанбе, Ҳуҷанд, Самарқанд, Бухоро ва шаҳрҳои дигар олимон, адабон, ҳодимони матбуот ва нашриётҳо, омӯзгорон омада буданд. Гуфтанд, ки устод Айнӣ ҳам меояд. Ҳама дар зал ҷамъ шуда буданд, мо, хонандагон, долону раҳравҳоро пур карда ба омадани устод Айнӣ интизорӣ мекашидем.

Ниҳоят, устод Айнӣ ҳамроҳи якчанд вакilon, дар ҳолате ки бо як нафари онҳо гарму ҷӯшон гуфтугӯ мекард, ба бино дохил шуд. Вай як шахси миёнақади босалобат буда, риши кӯтоҳи мошу биринҷ дошт ва ба сараш тоқии сабзи маҳмалин, ба танаш палтои сабуки сиёҳ пӯшида буд. Мо ўро аз рӯйи сурати дар “Намунаи адабиёти тоҷик” дарҷшудааш зуд шинохта, дар баробари намоён шудани ў қарсак задем. Зоҳирон, устод мунтазир набудааст, ки вайро ҷунин истиқбол ҳоҷанд кард, бинобар ин аввал ба кӣ ва ба чӣ қарсак задани моро нафаҳмида, андак саросема шуда монд, аммо вақте ки ба ҳудаш нисбат доштани қарсакҳои моро донист, ба ҳаяҷон омада, даст ба сина гузоштаву сар ҷунбонда изҳори ташаккур намуд. (Сотим Улуғзода)

#### **Варианти II.**

##### **Одаму олам донӣ...**

Китоб наздиктарин дӯсти ҳар шаҳс аст. Ҳар гаҳ ки китоб меҳонӣ, бо як олами нав шинос мешавӣ. Некро аз бад ҷудо карда метавонӣ. Дар олам аз китоб зӯртар чист? Ҳеч ҷиз, ҷунки китоб туро меҳандонад, мегирёнад, ба рақс медароварад, ба қаҳрамонӣ водор месозад...

Рӯзе ман ҳамроҳи дугонаҳоям Бону ва Раъно ба китобхонаи районӣ рафтем. Ҳар кас китобҳои дӯстдоштаи худро мегирифт. Ман китоби “Ҳар беша гумон мабар, ки холист...”-и Фотех Ниёзиро гирифтам. Вақте ки ин китобро хондам, он яке аз китобҳои

дүстдоштай ман гардид. Каҳрамонони асосии ин асар Бибигул, Султон Сафоев, Давлат Сафоев, Шокарим Шораҳимов, Максим Мочалов, Оксана Алексеевна, Наталя Максимовна, Мансур Мардонов ва дигарон мебошанд. Бисёр меҳостам, ки Бибигул як бори дигар Давлатро бинад, аммо афсус, ки ин ба ў танҳо ба воситай расм мұяссар мегардад. Ба ҳамаи ин танҳо Шокарими сангдил сабабгор шуд, ки на раҳме дошту на вичдоне. Аз тарафи дигар, – саршавии ҹанги лаънатй...

Давлат Сафоев бо ҳамаи хислатҳояш ба ман маъқул шуд, аммо афсус, ки ҳалок гардид...

Каҳрамонон намемиранд. Онҳо зиндаанд ва то абад зинда ҳоҳанд монд. Номи онҳо, корнамоии онҳо, хотираю муҳаббати онҳо ҳамеша бо мө аст.

“Китоб ҳонӣ – ҷаҳон донӣ”. На танҳо ҷаҳон, инчунин хислатҳои неку бади инсонро ҳоҳӣ донист...

### **Инкишофи нутқи мураттаб: навиштани мақола ба рӯзнома**

Равиши дарс:

I. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор. Омӯзгор дар аввали дарс доир ба мавзӯъҳои таҳминии мақоланависӣ суҳбат намуда, тарзи навишти мақоларо мефаҳмонад.

II. Кор бо лугати имло: ҳонандагон тарзи дурусти навишти баъзе қалимаҳоеро, ки дар мақола истифода мешаванд, мепурсанд ва омӯзгор онҳоро шарҳ медиҳад.

III. Навиштани мақола. Ҳонандагон доир ба мавзӯъҳои муҳталиф (монанди ҳониши аълои ҳамсинфон, иштироки фаъолона дар мавсими ниҳолшинонӣ, ҷамъомади мактабӣ, таассурот аз саёҳат, ёрии ҳонандагон ба одамони қуҳансол ва бедастёр, консерти ҳаваскорони мактаб, рафтори хуб ё ноҳуби рафиқон, маҳфилҳои фаннӣ, машгулиятҳои варзишӣ ва д.) мақола менависанд.

IV. Ҳондани мақола: якчанд ҳонанда (интихобан) матни мақолаи навиштаашонро меҳонанд ва аҳли синф онро таҳлил менамоянд.

V. Кор бо ҳатоҳо. Омӯзгор бо қумаки ҳонандагони дигар ҳатоҳои лафзӣ ва имловии содиршударо ислоҳ намуда, тарзи дурусти онҳоро шарҳ медиҳад.

VI. Супориши вазифаи ҳонагӣ: доир ба ягон мавзӯи дигари дилҳоҳ дар ҳаҷми 1-2 саҳифа навиштани мақола.

### **Ҷумлаи мураккаби пайваст (6 соат)**

#### **Ҷумлаи мураккаби пайваст ва муносибати маъноии чумлаҳои таркиби он**

I. Такрор ва ба хотир овардани мавзӯъҳои омӯхтаи ҳонандагон доир ба ҷумлаи мураккаби пайваст.

II. Ҷумлаҳо барои таҳлил:

1. Тобистон рафту тирамоҳи пурнозу неъмат омад.

2. Ҳама кайҳо интизор буданд, вале пардаи сахна қушода намешуд.

3. Имрӯз дар мактаб ё ҷамъомад мешавад ва ё ҳаваскорон консерт нишон медиҳанд.

4. Нафаси боди сабо мушквишон ҳоҳад шуд,

Олами пир дигарбора ҷавон ҳоҳад шуд.

(Хофизи Шерозӣ)

Саволҳо: 1. Ҷумлаи яқуми мураккаб аз чанд ҷумлаи сода иборат аст?

Воситай алоқааш чист?

2. Ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи дуюм қадомҳоянд ва бо восита алоқаманд шудаанд?

3. Ҷумлаҳои сода дар таркиби ҷумлаи сеюм чӣ тавр алоқаманд шудаанд?

4. Муносибати байни ҷумлаҳои сода дар мисоли ҷаҳорум чӣ гуна аст?

III. Маълумот додан доир ба ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар асоси мисолҳои зикр шуда ва фарқи онҳо аз дигар ҳели ҷумлаҳои мураккаб.

Ба аломуту хусусиятхое, ки чумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ аз ҳам фарқ мекунонанд, дикқати маҳсус дода мешавад: қисмҳои чумлаи мураккаби пайваст: 1) аз ҷиҳати грамматикий мустакил ва баробархуқуқанд (аз як қисми чумла ба қисми дигари он савол гузоштан мумкин нест); 2) бо пайвандакҳои пайвасткунанда алоқаманд мешаванд.

#### IV. Кор бо саволномаҳо:

##### **Саволномаи 1**

1. Фарқи чумлаи мураккаб аз чумлаи сода дар чист?

2. Муносибати маъноии байни чумлаҳои содаро муайян кунед:

Паррандаҳо дар шоҳҳои дараҳтони гарқи гули боғча нағмасарой доштанд ва насими форами боғ ба ҷисму рӯҳи одам фараҳ мебахшид.

##### **Саволномаи 2**

1. Чумлаи мураккаби пайваст аз чумлаи мураккаби тобеъ чӣ фарқ дорад?

2. Хели чумлаи мураккаб ва муносибати чумлаҳои содаи таркиби онро муайян кунед:

Мешавад дар пойтаҳт имрӯз барпо анҷуман,

Бехтарин фарзандҳои ҳалқ маҷлис мекунанд.

(Муҳиддин Фарҳат)

##### **Саволномаи 3**

1. Муносибати чумлаҳои содаи таркиби чумлаи мураккаби бепайвандак чӣ ғуна ифода мешавад?

2. Дар байни чумлаҳои сода қадом пайвандакро гузоштан мумкин аст?

Як ангушт танҳо ангушт аст, панҷ ангушт мушт мешавад (Аминҷон Шукӯҳӣ).

V. Диктанти имло.

МО ҳалқ ҳастем, мо қувваи бузург ҳастем. Шӯрои деҳаро ҳурмат кардан даркор аст. (Садриддин Айнӣ). Анбори ширкат пур аз мол мешавад, дар ҳавлии ширкат тӯй болои тӯй мешавад. (Ҷалол Икромӣ).

VI. Кор бо машқи 38: чумлаҳои мураккаби пайвости пайиҳам, хилофӣ ва ҷудоиро муайян карда, муносибаташонро шарҳ дихед.

Дар як вақт ба вуқӯъ омадани амал	Паси ҳам ба вуқӯъ омадани амал
-----------------------------------	--------------------------------

VII. Соҳтани чумлаҳо. Супориш: қалимаҳои зерро истифода бурда чумлаҳои мураккаби пайваст созед, ки қалимаҳои додашуда ба вазифаи мубтадо оянд: Омӯзгор – хонандагон; саҳна, қарсак, сулҳ, ҷанг, дӯстӣ, душманий, пахта, пахтаний.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ: хондани §13, ичрои машқи 40.

#### **Чумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳам (ва, -у, -ю).**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши ичрои машқи 40.

II. Чумлаҳо барои баёни мавзӯъ:

1. Оби Варзоб дар пешкӯҳҳо ҷараёни ҳудро суст карда, ба оби Лучоб ҳамроҳ мешавад ва аз ҳар дуи онҳо дарёи Душанбе ташкил меёбад.

2. Ҳаво рӯз то рӯз ҳунуктар мешуду паррандагон ба мамлакатҳои гарм парвоз карда мерафтанд.

3. Субҳ дамид ва дар пахтазор садои ғурриши мошинҳои пахтаний баландтар мегардид.

4. Абр гирёну лолаҳо хандон,

Бод ларзону сабзаҳо рақсон. (Мирзо Турсунзода)

### **Саволҳо:**

1. Ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи якум қадомҳоянд ва бо қадом восита алоқаманд шудаанд?

2. Воситай алоқаи ҷумлаҳои сода дар таркиби ҷумлаи мураккаби дуюм қадом аст?

3. Дар ҷумлаи сеюм пайвандаки пайвасткунандаи “ва” чӣ вазифа дорад?

4. Дар байт ҷанд ҷумлаи сода мавҷуд аст ва воситай алоқаи онҳо чист?

5. Пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳам қадомҳоянд?

III. Кор бо саволномаҳо.

### **Саволномаи 1**

1. Ҷумлаи мураккаб ҷанд хел мешавад?

2. Воситай алоқа ва муносибати ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи зеринро муайян кунед:

Латиф дар лаби ҷӯй нишаста буд ва насими фараҳбахш мӯйи ӯро гӯё шона мекард.

### **Саволномаи 2**

1. Ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст бо қадом пайвандакҳо алоқаманд мешаванд?

2. Дар байни ин ҷумлаҳои сода қадом пайвандакро гузоштан мумкин аст?

Ҳамаи колхозчиён ҳозир шуданд. Маҷлиси умумӣ сар шуд.

### **Саволномаи 3**

1. Пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳам қадомҳоянд ва онҳо чӣ вазифа доранд?

2. Ба ҷойи алломатҳои китобат қадом пайвандакҳоро гузоштан мумкин аст?

Рӯз шуд, офтоб баромад, вақти кор расид; мардум ба сӯи канал раҳсипор шуданд.

IV. Диктант бо супориши грамматикий. Ба ҷойи лозимӣ пайвандакҳои пайвасткунандаро гузоред. Шарҳ диҳед: Қадом пайвандакҳо – аъзоҳои ҷумларо ва қадомашон ҷумлаҳои содаро пайвастаанд.

Дар мамлакати мо паланг ҳайвони каммонда... кампаҳншуда аст... мо онро бо хирс... ҷонвари дигар қиёс карда наметавонем. Паланги амурӣ дар бешазорони Шарқӣ дур зиндагӣ мекунад.

V. Машқи шифоҳӣ. Ҳонед, мулоҳиза кунед ва гӯед, ки пайвандаки –“у” пайиҳам воқеъ гардиданӣ амалро ифода мекунад ва ё тобиши дигарро?

1. Тамоми занони маҳалла ба тӯй даъват карда шуданду Бахринисо монд.

2. Дурр шиканаду сухан нашиканад.

3. Ҳофиз манаму бародарам меҳонад. (зарбулмасал)

VI. Тартиб додани ҷумлаҳои мураккаб.

Супориши. Калимаю ибораҳои зеринро ба вазифаи ҳабар истифода бурда ҷумлаҳо созед:

Ҳондам, гӯш мекард, рафтам, буд, тарафдори сулҳанд, тарафдорӣ мекунанд, шукуфт, мечинанд, баромадем, намоён буд.

VII. Супориши вазифаи ҳонагӣ: ҳондани §14.

**Чумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои хилофӣ  
(аммо, vale, лекин, балки)**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу ҷавоб ва ичрои супориши вазифаи хонагӣ.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки аз рӯйи расми манзаравии зерин ҳикояи хурде нависанд.



Чумлаҳо барои таҳлили мавзӯи нав:

1. Соат ба ҳашт наздик шуда буд, ҳаво хеле сард буд.

2. Борон монд, аммо офтоб ҳанӯз дар зери абрҳо пинҳон буд.

3. Ҳамаи омӯзгорон Пӯлодро барои хониши аъло ва

рафтори намуниавиаш таҳсин мекарданд, аммо Пӯлод аз муваффақиятҳо саргарм намешуд.

III. Саволҳо барои муайян кардани вазифаи пайвандакҳои пайвасткунандай хилофӣ:

1. Пайвандакҳои хилофӣ чӣ вазифа доранд?

2. Муносибати маъноии чумлаҳои болоӣ чӣ гунаанд?

3. Кадом пайвандак (ба гайр аз пайвандакҳои болоӣ) барои ифодаи муносибати хилофӣ омада метавонад? Мисол оред.

4. Пеш аз пайвандакҳои хилофӣ кадом аломатҳои китобат гузошта мешавад.

IV. Кор бо саволномаҳо:

**Саволномаи 1**

1. Пайвандакҳои пайвасткунанда чанд хел мешаванд ва онҳо кадомхоянд?

2. Соҳти ҷумларо муайян карда пайвандаки заруриро гузоред:

Дар он ҷо ... пӯсти одам дигар мешавад, ... шуур ва ҷаҳонбинии он тағиیر меёбад (Аминҷон Шукуҳӣ).

## **Саволномаи 2**

1. Пайвандакҳои хилофӣ кадомҳоянд ва онҳо чӣ вазифа доранд?
2. Аз ҷумлаҳои содаи зерин ба воситаи пайвандакҳои хилофӣ ҷумла созед: Дарс ба охир расид. Ҳеч кас аз ҷой намечунбид.

## **Саволномаи 3**

1. Вазифаи пайвандаки (феъли ёридиҳандаи) “бошад” аз ҷӣ иборат аст?
2. Ба ҷумла пайвандаки даркориро гузоред:

Соат аз 10 гузашт... аз ӯ дарак нест.

V. Диктанти ҷҷодӣ. Матн ҳонда мешавад, ҳонандагон ба ҷойи пайвандакҳои дар матнбуда пайвандакҳои муродифашонро истифода бурда менависанд.

1. Ман рафиқи шумо барин нависанда ва шеърдон нестам, лекин ман табибам, табъ ва рӯҳи инсонро мешиносам. (Ҷалол Икромӣ)
2. Аз ғалабаи инқилоби Бухоро ҳафтаю моҳҳо гузаштаасту вай ҳанӯз ҳавлию ҳонаи дуруст надорад. (Ҷалол Икромӣ)

VI. Кор бо машқи 43.

Аз ҷумлаҳои сода ба воситаи пайвандакҳои хилофӣ ҷумлаҳои мураккаби пайваст созед.

Намуна: Бача ором ва осуда меҳобид. Диљи Соро осоиш ва ором надошт.

Бача ором ва осуда меҳобид, аммо диљи Соро осоиш ва ором надошт.

VII. Тартиб додани ҷумлаҳо бо пайвандакҳои хилофӣ. Супориш: қалимаҳои зерро истифода бурда, ҷумлаҳои мураккаби пайваст созед.

План, коргарон, борон, колхозчиён, ҳондам, намефаҳмид, шамол, барф, соат, самолёт.

VIII. Супориши вазифаи ҳонагӣ. Ҳондани §15.

### **Инкишофи нутқи мураттаб. Навиштани иншо дар мавзӯи «Одобу ахлоқи ҷавонон»**

Равиши дарс:

- I. Суҳбати муқадимавии омӯзгор.
- II. Саволу ҷавоб ва муҳокимаронӣ доир ба одобу ахлоқ:
  1. Шумо таҳти мағҳуми одобу ахлоқ чиро мефаҳмад?
  2. Кадом ҷиҳатҳои одобу ахлоқро меписандед?
  3. Шумо ба ҳулқу атвори ҳамсолонатону ҷавонон чӣ гуна баҳо дода метавонед?
  4. Идеали шумо дар шахси ҷавонони имрӯза қадом аст?
  5. Кадом омилҳо ба фикри шумо боиси вайронии одобу ахлоқ мегарданд?
  6. Барои сазовори ҳурмату эҳтироми рафиқону ҳамсолон шудан қадом сифатҳо заруранд?

III. Тартиб додани нақшай иншо ба унсури муҳокима:

1. Муқаддима.
2. Қисми асосӣ: пунктҳоро ҳонандагон мувофиқи фаҳмишу донишашон пур мекунанд).
3. Ҳулоса ва ҷамъбаст.

IV. Навиштани иншо дар мавзӯи «Одобу ахлоқи ҷавонон» (мустакилона).

V. Ҳондани матни иншои навишташуда:

Се-чор нафар ҳонанда (интихобан) иншои навишташро меҳонад ва аҳли синф навиштааро муҳокима менамоянд.

VI. Кор бо ҳатоҳо. Аҳли синф бо қумаки омӯзгор ҳатоҳои имлой, услубӣ ва лафзии дар матнҳо содиршударо ислоҳ менамоянд.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Тақорори пайвандакҳои пайиҳам ва хилофӣ дар ҷумлаи мураккаби пайваст, ичрои машқҳои 44 ва 45.

### **Ҷумлаи мураккаби пайваст бо пайвандакҳои чудоӣ (ё..., ё...; ё ки, ё ин ки)**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ бо роҳи санчиши машқҳои дар хона икрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ. Супориш. Ба ҷумлаҳои мураккаби бепайвандаки зерин пайвандакҳои муносиб гузошта нависед ва муносибати байни ҷумлаҳои содаро муайян кунед.

1. Доно ба иморати сухан машғул аст, нодон ба иморати бадан (Зарбулмасал).

2. Дар берун барф меборид, дар хона гули садбарг ҳанда мекард.

3. Аз мо итобу сиёsat, аз шумо панду насиҳат. (Сотим Улуғзода)

4. Мактаби нав дорои китобхонаи қалон аст, мо аз он ҷо китоби дилҳоҳамонро гирифта мутолия мекунем.

5. Дараҳт аз об месабзад, одам аз тарбия (зарбулмасал).

III. Диқтантини эҷодии озод. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ба ҷумлаҳои ҳаммазмуни мураккаби пайваст баргардонед.

1. Дараҳтони мевадори ин ҷорбог кам бошад ҳам, мева доштанд. (Садриддин Айнӣ)

2. Гарчанде фасли тирамоҳ дохил шуда бошад ҳам, ҳаво аз рӯзҳои тобистон ҷандон фарқ надошт. (Фотех Ниёзӣ)

IV. Баёни мавзӯи нав. Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои чудоӣ.

Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Китобҳои кӯҳна ҳастанд, лекин онҳо ё дастраси мо набуданд, ё ки мо ҳоло онҳоро ҳонда наметавонистем. (Сотим Улуғзода)

2. Дараҳтон баргҳояшонро қайҳо партофта, шоҳу танаҳояшонро гоҳ борон шуста мегузашт, гоҳ барф пахш мекард. (Пӯлод Толис)

3. Ҳар ҳафта ду рӯз ё ман ба назди ӯ рафта дарс тайёр мекардем, ё ӯ барои дарстайёркунӣ ба пешӣ ман меомад.

4. Ё мавсими сабри ман ҳазон шуд,

Ё нахли умед бар надорад. (Абулқосим Лоҳутӣ)

Саволҳо: 1. Дар ҷумлаи якум қадом пайвандакҳо истифода шудаанд ва вазифаи онҳо чист?

2. Пайвандаки “гоҳ-гоҳ” дар ҷумлаи дуюм барои ифодаи чӣ гуна муносибат истифода шудааст?

3. Дар ҷумлаи сеюму ҷаҳорум пайвандаки “ё” дар қадом шакл ва барои ифодаи чӣ хел муносибатҳое омадааст?

4. Боз қадом пайвандакҳои чудоиро медонед?

V. Ҳондан, муқоиса кардан, аз ҳуд намудани қоиди ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои чудоӣ.

VI. Кор бо саволномаҳо:

#### **Саволномаи 1**

1. Хелҳои пайвандакҳои пайвасткунандаро номбар кунед.

2. Дар байни ҷумлаҳои сода пайвандаки мувофиқро гузоред:

Табиатро бисёр одамон дӯст медоранд. ... ин барои муҳофизати шукурои он кифоя нест.

#### **Саволномаи 2**

1. Вазифаи пайвандакҳои пайвасткунанда аз чӣ иборат аст?

2. Ҷумларо давом дода пурра кунед ва ба он пайвандаки мувофиқро гузоред.

Дехқонон ба сахро баромаданд...

### **Саволномаи 3**

1. Пайвандакҳои ҷудоӣ қадомхоянд ва онҳо чӣ вазифа доранд?
2. Калимаҳои зеринро истифода бурда, ҷумлаи мураккаби пайваст созед: ҷамъомад, хонандаҳо, китоб, дониш.

VII. Мустаҳкам намудани мавзӯи омӯҳташуда бо роҳи саволу ҷавоб ва ичрои машқҳо аз китоби дарсӣ.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондан ва аз худ намудани қоиди додашуда доир ба мавзӯй.

### **Ичрои машқҳо доир ба ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо гузоштани пайвандакҳои пайвастқунанда ва аломатҳои китобат**

Мақсади дарс: мустаҳкам ва ҷамъбаст намудани маводи омӯҳташуда доир ба ҷумлаҳои мураккаби пайваст, инкишоф додани малакаи нутқи ҳаттию шифоҳии хонандагон.

I. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Дар таҳтai синф расме овехта мешавад. Хонандагон мазмуни онро бо ҷумлаҳои мураккаби пайваст баён мекунанд. Омӯзгор таъкид мекунад, ки хонандагон пайвандакҳои мувоғиқро дар соҳтани ҷумлаҳои мураккаб истифода баранд. Ба гунаи намуна мо расми зеринро тавсия медиҳем. Ба хонандагон омӯзгор дастур медиҳад, ки дар бораи рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон нақли шифоҳӣ кунанд ва аз манзараи дар расм инъикосёфта истифода намуда, иншои муҳтасар нависанд.



III. Ичрои ҳаттии машқ. Ҷумлаҳои мураккаби пайвости пайвандакдорро ҷудо карда, вазифаи пайвандакҳоро фахмонед.

Диктанти эҷодӣ бо супориши грамматикий. Омӯзгор аз матни интихобшуда ҷумлаҳоро бе пайвандакҳои пайвастқунанда мекунад. Хонандагон ба ҷойҳои даркорӣ пайвандакҳои мувоғиқро мегузоранд ва ба зери онҳо ҳат кашида, хели онҳоро муайян менамоянд.

Дар баҳорон лолаҳо мешукуфанд ва дар тобистон меваҳо мепазанд. (Аминҷон Шукӯҳӣ)

IV. Ичрои ҳаттии машқи 49.

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори §14. Тайёр шудан ба диктанти санчиший.

## **Диктанти санчишій**

Варианти I.

### **ГУСЕЛКУНЙ**

Охири рұз буд. Офтоби гарм поёntар хамида, рұйи платформаро сояи бинои вокзал гирифта буд. Дар сахни вокзал мардуми бисёр мегаштанд. Баъзе аз онҳо саросема роҳ гашта, дар фикри сафар ва билет, дигаре ба тамоши вокзал машғул, сеюмин бо рафиқаш чақ-чақ карда мегашт. Дар пеши дари вагони мурасим Рашидовро қўраҳояш ихота карда, сұхбат мекарданд, фурсатро ганимат шумурда, аз рафиқи чонии худ хуб сер шудан меҳостанд.

Рашидов ҳамин тавр ҳис мекард, ки дар вокзал як хурсандй ва фараҳ ҳукумрон аст. Вай дар симои ҳар кас як шодмонй, як табассуми мамнунонаро медид. Худаш ҳам хурсанд буд, аз ҳад зиёд хурсанд буд... (Ч. Икромий).

Супориш:

Аз сархатти аввал ҷумлаҳои мураккаби пайвастро бо ҳатти рост ишора кунед.

Варианти II.

### **ХАТ ВА ХУШНАВИСӢ**

Бачаҳо, оё медонед, ки дар асрҳои миёна ё ҳамагӣ сад сол пеш гузаштагони мо бо ҷӣ менавиштанд?

Шумо асари устод Садриддин Айнӣ “Мактаби қуҳна”-ро, ки дар он тарзи таълим ва сабақомӯзии бачаҳо дар гузашта тасвир шудааст, хондаед. Медонед, ки Айнӣ ҳам мисли дигар ҳамзамонони босаводаш машқи ҳатро бо найқалам, ки муддати беш аз ҳазор сол бо он менавиштанд, сар карда будааст.

Найқалам аз навъи маҳсуси пайалаф сохта мешуд. Агар вай саҳт ё мурасим бошад, ҳаттаки накӯ намеомад.

Ҳатти бostoniamon, ки дар асоси алифбои арабӣ бино ёфта буд, мисли алифбои имрӯза ҳарфҳои калону хурд надорад. Ҳатро фақат аз рӯи андозааш фарқ мекарданд. Ҳатти майдаро ҳафӣ ва ҳатти калон-калонро ҷалӣ меномиданд. Бо ҳатти ҳафӣ матни асосии асарҳо навишта мешуд. Вобаста ба ҳамин нӯги қаламро бо асбоби маҳсус, ки қаламқат меномиданд, борик ё гафс карда мебуриданд...

Китобҳо мисли имрӯза хуруфчинӣ ва чоп намешуданд, бинобар он шахсони маҳсус бо рӯйнавис кардани онҳо машғул буданд. Соҳибқасбони ин пешаро ҳаттот ё ҳушнавис меномиданд. Ҳамин ҳушнависон буданд, ки осори безаволи Рӯдакиву Фирдавсӣ, Ҳайёму Ҳофиз, Ҷомиву Ҳилолӣ барин бузургони адабиётамон паҳн шуда, то ба рӯзҳои мо омада расидааст.

#### **Инкишофи нутқи мураттаб: “Дӯстии ҳақиқӣ чӣ гуна мешавад?” (ба тарики мубоҳиса)**

- I. Сұхбати мұқаддимавии омӯзгор.
- II. Саволу ҷавоб ва мұхокимаронӣ доир ба мавзӯи дӯстӣ.
1. Шумо мағҳуми “дӯстӣ”-ро чӣ гуна мефаҳмед?
2. Ба фикри шумо дӯсти ҳақиқӣ бояд чӣ гуна хислатҳоро доро бошад?
3. Шумо доир ба дӯстии ҳақиқӣ аз ҳаёт ва ё аз асарҳои бадей мисолҳо оварда метавонед?
4. Кадом шоирону нависандагони мусоиди тоҷик дӯстиро бештар васф кардаанд?
5. Шумо кадом порчаҳои шеърии ба васфи дӯстӣ баҳшидашударо аз ёд медонед?
- III. Хондани порчаҳои назмию насрӣ доир ба мавзӯи дӯстӣ (мувоғиқи интихоби омӯзгор).

Намуна: Барои дӯстон чонро фидо кун,  
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.  
Ки бошад дӯст он ёри фидой,  
Дилаш равшан ба нури ошной.  
Ба кори нек гардад ёвари ту,  
Ба қўйи некномй – роҳбари ту.  
Чунин ёре чу ёбй, хоки ў шав,  
Асири ҳалқаи фитроки ў шав.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

IV. Хулосабарорӣ ва ҷамъбости мавзӯъ.

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Доир ба мавзӯи “Дӯстии ҳақиқӣ чӣ гуна мешавад? ”  
навиштани иншои ҳаҷманд начандон қалон.

### **Такрори ҷумлаи мураккаби пайваст ва пайвандакҳои он Равиши дарс:**

I. Саволҳо барои такрор:

1. Ҷумлаи мураккаб аз ҷумлаи сода чӣ фарқ дорад?
2. Ҷумлаи мураккаб ҷанд ҳел аст?
3. Ҷумлаи мураккаби пайваст чӣ гуна аст ва аз ҷумлаи чидааъзо чӣ фарқ дорад?
4. Пайвандакҳои ҷумлаи мураккаби пайваст ҷанд ҳел мешаванд ва онҳо қадомҳоянд?
5. Пайвандакҳои пайвасткунандай пайиҳам қадомҳоянд ва онҳо чӣ гуна ҷумлаҳоро алоқаманд менамоянд?
6. Вазифаи пайвандакҳои хилофӣ чист?
7. Ба воситаи пайвандакҳои ҷудо қадом ҷумлаҳо алоқаманд мегарданд?

II. Кори эҷодӣ. Ҷумлаҳоро давом дода, аз онҳо ду ҳел ҷумла созед:

- 1). Ҷумлаи чидааъзо; 2) Ҷумлаи мураккаби пайваст.

Намуна: Офтоб баромад... 1. Офтоб баромад ва қӯҳу дашту саҳро бо нури ҳуд мунаввар соҳт. 2. Офтоб баромад ва олам аз нури он равшан гашт. 3. Ҳаво то рафт соғ мешуд... 4. Насими субҳоҳӣ ба димоғ бӯйи гиёҳҳои хушбӯйро мерасонд... 5. Наврӯзи дилафрӯз ба диёри мо файзу баракати нав меорад... 6. Ҷавонони эҷодкор ҳамеша дар пайи ҷустуҷӯанд...

III. Диктант бо супориши грамматикий:

Омӯзгор машқро меҳонад ва хонандагон онро навишта ба ҷойҳои даркорӣ пайвандакҳои мувоғиқро мегузоранд.

IV. Кор бо саволномаҳо (намунаҳои он дар дарсҳои пешина тавсия шуда буданд).

V. Ичрои машқҳои 46 ва 47.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори боби “Ҷумлаи мураккаби пайваст”, ичрои машқҳои 48.

### **Ҷумлаи мураккаби тобеъ (25 соат) Маълумот дар бораи ҷумлаи мураккаби тобеъ Равиши дарс:**


I. Такрор ва ба хотир овардани ҷумлаи мураккаби тобеъ.

II. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Мо Ватани ҳудро дӯст медорем, зеро ки дар оғӯши он ба воя расидаем.
2. Деҳқонони тоҷик имсол меҳнати босамар карданд, ки нақшай пахтасупорӣ барзиёд ичро шуд.

3. Чун ниҳодам пои ҳудро бар сари хоки Ватан, Борҳо бӯсидам аз руҳсораи поки Ватан (Мирзо Турсунзода).

III. Кори эчодӣ аз рӯи расм. Аз рӯи мазмуни расм матне нависед, ки чумлаҳои мураккаби тобеъ дошта бошад (расмро омӯзгор интихоб меқунад). Метавонад чунин тасвирро истифода қунад.



IV. Кор бо саволномаҳо (саволномаҳо аз тарафи омӯзгор тайёр карда мешаванд).

V. Диктанти эчодӣ бо супориши грамматикий. Ба ҷойҳои лозимӣ пайвандакҳои мувофиқро гузоред.

Азимҷон мақсади олии зиндагиро некӣ кардан ба инсон медонист. Падараш аксар вақт ба ўнасиҳат карда мегуфт, ... ҳар як одам ба дунё омада, бояд се кори накӯро ба ҷой оварад: аввалан, фарзандони шоистаи давру замон тарбия карда, ба камол расонад, ... ба туфайли онҳо номи падар ба некӣ ёд карда мешавад; сониян, ба қадри қувват ва қобилияти худ дарахт шинонад, ... аз самараи он дигарон баҳравар бошанд; сипас одами донишманд бошад, китобе бинависад, ... дар дилҳои мардум ҷароғи маърифат афрӯзад.

VI. Кори мустақилонаи хонандагон. Машқи 51.

VII. Мустаҳкам намудани мавзӯи нав бо роҳи саволу ҷавоб ва ҷамъбасти он.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ: §16; аз матни ҳикояи чумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо карда, чумлаҳои пайравро муайян намоед.

## Ҳикоя

Яке дар санъати гуштӣ гирифтан сар омада буд, сесаду шаст банди фохир бидонистӣ ва ҳар рӯз ба навъе аз он гӯштӣ. Магар гӯшаи хотираш ба ҷамоли яке аз шогирдон майле дошт, сесаду панҷоҳу нуҳ бандаш даромӯҳт магар як банд, ки дар таълими он дафъ андохтӣ ва таҳовун кардӣ. Филҷумла, писар дар қуввату санъат сар

омад ва касеро бо ў маҷоли муқовимат набуд, то ба ҳадде, ки пеши малики он рӯзгор гуфта буд: “Устодро фазилате, ки бар ман аст, аз рӯйи бузургист ва ҳаққи тарбият, вагарна ба қувват аз ў камтар нестам ва ба санъат бо ў баробар”.

Маликро ин тарки адаб нописанд омад, фармуд, то мусораат кунанд. Мақоме муттасеъ тартиб карданд ва аркони давлату аъёни ҳазрат ва зӯроварони иқлим ҳозир шуданд.

Писар чун пили маст даромад ба садамате, ки агар кӯхи оҳанин будӣ, аз ҷой баркандӣ. Устод донист, ки ҷавон ба қувват аз ў бартар аст. Бад-он банди гарӣ, ки аз вай ниҳон дошта буд, бо ў даровехт. Писар дафъи он надонист. Устод ба ду даст аз заминаш болои сар бурд ва фурӯ кӯфт. Фирев аз халқ бархост.

Малик фармуд, то устодро хилъату неъмат доданд ва писарро заҷру маломат кард, ки бо парварандай хеш даъвои муқовимат кардӣ ва ба сар набурдӣ.

Гуфт:

- Эй подшоҳи рӯйи замин, ба зӯроварӣ бар ман даст наёфт, балки маро аз илми гӯштӣ дақиқае монда буд ва аз ман дареф ҳамедошт. Имрӯз бад-он дақиқа бар ман даст ёфт.

Устод гуфт:

- Бале, аз баҳри чунин рӯзе, ки ҳукамо гуфтаанд: “Дӯстро чандон қувват мадех, ки агар душман гардад, бар ту ғолиб шавад. Нашунидай, ки чӣ гуфт, он ки аз парвардаи хеш ҷафо дид:

Ё вафо ҳуд набувад дар олам,  
Ё магар кас дар ин замона накард.  
Кас наёмӯҳт илми тир аз ман,  
Ки маро оқибат нишона накард”?

**Луғат:**

**сар омада буд** – бартару комил шуда буд

**банди фоҳир** – фанни олий

**дафъ андоҳтӣ** – имрӯзу фардо мекард

**таҳовун кардӣ** – кӯтоҳиву сустӣ мекард

**мусораат кардан** – гӯштӣ гирифтан

**мақоме муттасеъ** – ҷойгоҳи кушод

### **Воситаҳои алоқаи ҷумлаи мураккаби тобеъ**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ ба воситай санчиши машқи дар хона иҷрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ. Пайвандакҳои тобеъқунандаи “ки”, “азбаски”, “вақте ки”, “чунки”, “то ки”-ро истифода бурда 5-то ҷумлаи мураккаби тобеъ созед.

Намуна: Вақте ки дарсҳоямон тамом шаванд, мо ба тамошои осорхона ҳоҳем рафт.

III. Ҷумлаҳо барои баёни мавзӯй:

1. Мо орзу дорем, ки дар рӯйи ҷаҳон сулҳу амонӣ пойдор бошад.

2. Ҳуррият ҳамин будааст, ки касе ба касе зулм карда наметавонистааст.

(Садриддин Айний)

3. Шамсӣ хислати аҷоиб дошт: ба саҳл гап зуд меранҷид.

4. Агар бераҳбалад бошӣ,

Ба роҳи рост роҳӣ шав,

Ба кўйи дўст рўзе мерасӣ, эй дўст. (Лоик Шералий)

IV. Диктанти эчодӣ. Ба чумлаҳои сода пайвандакҳои тобеъкунанда илова карда, чумлаҳои мураккаби тобеъ созед.

1.Ҳамаи мактаббачагон ба синфонаҳо ворид гаштанд,... занги даромад зада шуд.2. ... Офтоб баромад, ҳама ба кор шурӯъ намуданд. 3. ... хуб хонӣ, олим мешавӣ. 4. Ман боодоб хоҳам шуд, ... одоб накӯтарин хислати инсон аст.

V. Кор бо машқи китоби дарсӣ: Машқи 52.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ: Хондан ва аз худ намудани маводи саҳифаҳои 34 ва 35, ичрои машқи 54.

**Инкишофи нутқи мураттаб. Накли мақоламонанд бо унсурҳои муҳокима. Муҳаббат ба Ватан чиро мефаҳмонад?**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона ичрошууда.

II. Кори мустақилонаи хонандагон. Ичрои машқи 53. Аз ҷумлаҳо қалимаҳои ҳамнишбатро ёфта, вазифаашонро муайян кунед.

III. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор доир ба Ватан.

IV. Саволу ҷавоб ва муҳокимаронӣ доир ба Ватан ва муҳаббат ба он.

1. Шумо таҳти мағҳуми “Ватан” чиро мефаҳмедин?

2. Ватанро гоҳо Модар-Ватан мегӯянд, ин чӣ маъно дорад?

3. Ватандӯсти ҳақиқӣ кист?

4. Кадом адібон бештар Ватанро васф кардаанд ва онҳо дар васфи ватан чиҳо гуфтаанд?

5. Мехру муҳаббат доштан ба Ватан чиро мефаҳмонад?

6. Кадом шеърҳои ба Ватан бахшидаи шоирони классик ва муосирро медонед? Онҳоро муқоиса кунед.

V. Навиштани нақли мақоламонанд дар мавзӯи “Муҳаббат ба Ватан чиро мефаҳмонад?”

VI. Хондани матнҳои нақли навишташуда (интихобан) ва муҳокимаи онҳо.

VII. Кор бо хатоҳо.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори ҷумлаи мураккаби тобеъ ва воситаҳои алоқаи он.

### **Сарҷумла ва ҷумлаи пайрав, ҷойи сарҷумла ва ҷумлаи пайрав**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона ичрошууда.

II. Кори эҷодии мустақилона: Ҷумлаҳои зеринро давом дода, ҷумлаи мураккаби тобеъ созед ва ҷумлаи асосии он, сарҷумларо, муайян намоед.

1. Омӯзгор ба Аҳмад фармуд...

2. Вақте ки супориш иҷро шуд...

3. Карим ваъда дод...

4. Ҳар кас ки боинтизом ва росқавл аст...

5. Пешқадамони синфамон қарор доданд...

III. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Ман, ки аз ҳама хурд будам, бозии калонсолонро бо шавқу завқ тамошо мекардам.

2. Карим ваъда дод, ки минбаъд ҳамаи супоришҳои омӯзгорро бе каму кост иҷро мекунад.

3. Гар як нафасат зи зиндагонӣ гузарад,

Магзор, ки чуз ба шодмонӣ гузарад. (Умари Хайём)

4. Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,

Шавад тира аз бехирад рӯзгор. (Абдураҳмони Ҷомӣ)

5. Ҳайдар рафиқашро, ки ғолиби мусобиқа гардид, табрик кард.

IV. Кор бо машқи китоби дарсӣ. Машқи 55. Аз машқи додашуда 5 ҷумлаи онро интихобан нависед ва ба зери ҷумлаҳои пайрав ҳатти мавҷнок қашед, ҷойи сарҷумла ва ҷумлаи пайрав ва пайвандакҳои онро гуфта дихед.

IV. Диктанти эҷодӣ: Якчанд ҷумлаи мураккаби пайваст оварда онҳоро ба ҷумлаҳои мураккаби тобеъ табдил дихед.

Намуна: Пагоҳӣ борон борид, ҳама ҷо тар шуд.

Ҳама ҷо тар шуд, ҷунки пагоҳӣ борон борид.

Азбаски пагоҳӣ борон борид, ҳама ҷо тар шуд.

1. Ҳаво ниҳоят гарм буд, паррандагон ба зӯр нафас мегирифтанд.

2. Занг зада шуд, хонандагон ба синф даромаданд.

3. Пахта шукуфт, дехқонон ба саҳро баромаданд.

V. Саволу ҷавоб ва мустаҳкамкӯни мавзӯъ.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. §17; иҷрои машқи 56.

**Мавқеи вергул дар ҷумлаи мураккаби тобеъ,  
усули таҳлили синтаксисии ҷумлаи мураккаби тобеъ**  
Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи машқи 57: шеърро ифоданок ҳонед ва аз он ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо карда, навъи онҳоро муайян қунед.

III. Кор бо саволномаҳо (Омӯзгор мувофиқи салоҳиди худ саволнома месозад).

IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил:

1. Ҳабиба орзу мекард, ки мактабро бо медали тилло тамом қунад.

2. Пахта маҳиннаҳ, ки ояндаи дураҳшон дорад, бояд афзояд.

3. Гар ба ҷашми мо намедӯшид модар шири хеш,

Қӯри модарзод дар айём мемондем мо. (Мирзо Турсунзода)

4. То мард сухан нағуфта бошад,

Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад. (Саъдии Шерозӣ)

5. Вақте ки ман дар қуллаи кӯҳ месароям, дили кӯҳ нарм мешавад (Сорбон).

6. Мо намегузорем, ки сулҳу осоиш, баҳту шодии одамони озодидӯст аз нав вайрон ва поймол гардад. (Фотех Ниёзӣ)

Дар ҷумлаи якум “Ҳабиба орзу мекард” сарҷумла буда, ҷумлаи пайрав “мактабро бо медали тилло тамом қунад” ба воситаи пайвандаки тобеъқунандай “ки” бар сарҷумла алоқаманд шудааст. Дар он сарҷумла дар аввал ва сипас ҷумлаи пайрав омада, ҳабари сарҷумларо эзоҳ додааст. Аломати вергул пас аз сарҷумла, пеш аз пайвандак гузошта шудааст. Дар сарҷумла “Ҳабиба” мубтадо буда, “орзу мекард” ҳабар аст ва сарҷумла аз ҷумлаи содаи ҳуллас иборат аст.

Дар ҷумлаи дуюм “Пахта маҳиннаҳ бояд афзояд” сарҷумла буда, ҷумлаи пайрав (“ояндаи дураҳшон дорад”) дар байнҳи сарҷумла омада, исми дар сарҷумла бударо эзоҳ медиҳад. Азбаски ҷумлаи пайрав дар байн омадааст, он аз ду тараф бо вергул ҷудо карда мешавад. Агар сарҷумларо таҳлил намоем, “пахта” – мубтадо, “афзояд” – ҳабар, “маҳиннаҳ” – муайянкӯнанда, “бояд” – калимаи модалист.

Ҳамин тавр ҷумлаҳои дигар низ таҳлил карда мешаванд.

Усули таҳлили синтаксисии чумлаҳои мураккаби тобеъ дар саҳифаҳои 103 ва 108 нишон дода шудааст ва омӯзгор тавассути он бо ҳамроҳии шогирдон чумлаҳоро таҳлили синтаксисӣ мекунад.

V. Кори эҷодӣ аз рӯи машқи 59. Шарти машқро иҷро намуда, ба саволҳои додашуда ҷавоб гардонед.

VI. Мустаҳкам ва ҷамъбаст намудани мавзӯъ бо роҳи саволу ҷавоб.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ: § 18; Чумлаҳоро навишта ба ҷойи нуқтаҳо пайвандакҳои мувоғиқ гузошта, ба зери чумлаҳои пайрав ҳат кашед.

Намуна: Агар ягон маҷлиси умумӣ шуда монад, ман ҳудам инро баромада мегӯям.

### **Хели чумлаҳои пайрав, чумлаи пайрави пуркунанда** Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори эҷодӣ. Аз матни ҳикояи зерин чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави пуркунандаро ҷудо карда, воситаҳои алоқаашонро нишон дихед:

Дарвешеро шунидам, ки ба горе дар нишаста буд ва дар ба рӯи ҷаҳониён баста ва мулуку ағниёро дар ҷашми ҳиммати ў шавкату ҳайбат монда.

Ҳар ки бар ҳуд дари савол кушод,  
То бимирад ниёзманд бувад.  
Оз бигзору подшоҳӣ кун,  
Гардани бетамаъ баланд бувад.

Яке аз мулуки он тараф ишорат кард, ки таваққуъ ба қарами ахлоқи мардон ҷунин аст, ки ба намак бо мо мувоғиқат кунад. Шайх ризо дод – ба ҳукми он, ки иҷобати даъват суннат аст. Дигар рӯз малик ба узри қудумаш рафт, обид аз ҷой, барҷасту дар канораш гирифт ва талаттуф карду сано гуфт. Ҷун гоиб шуд, яке аз асҳоб гуфт шайхро, ки ҷандин мулотифат имрӯз бо подшоҳ, ки ту кардӣ, хилоғи одат буд ва дигар надидам. Гуфт:

Нашунидай, ки гуфтаанд:  
Ҳар киро ба бисот биншастӣ  
Воҷиб омад ба хидматаш барҳост.  
\*\*\*

Гӯш тавонад, ки ҳама умр вай  
Нашибад овози дафу ҷангӯ най.  
Дида шикебад, ки тамошои боғ  
Бе гулу насрин ба сар орад димоғ.  
В-ар набувад болиши оғандапар,  
Хоб тавон кард сифат зери сар.  
В-ар набувад дилбари ҳамхоба пеш,  
Даст тавон кард дар оғӯши хеш.  
В-ин шиками бехунари печ-печ  
Сабр надорад, ки бисозад ба ҳеч.

#### **Лӯғат:**

**шавкат** – ҷоҳ ва ҷалол, шуқӯҳ ва бузургӣ

**шикаста** – дар ин ҷо яъне беарзиш ва беэътибор шуда

**оз бигзор** – ҳирсу тамаъро раҳо кун

**гардани бетамаъ...** – он касе, ки гирифтори тамаъ нест, сарбаланд аст

**ба намак бо мо** – ба ҳам намак шудан ва қабули даъвати мо  
**суннат** – роҳ, равиш, гуфттору кирдори Пайғамбар (с)  
**ба ҳукми он ки иҷобат** – ба воситай он ки пазирифтани даъват шеваи писандидаи мусулмонон аст.

**талаттуф** – нармӣ, некӯй  
**сано гуфт** – ситойиш кард  
**бисот** – хон, супра  
**даф** – созе, ки дар сурҳо навозанд, доира  
**чанг** – номи асбоби мусиқӣ  
**шикебад** – шикебой кунад  
**сафат** – сандуқча

III. Чумлаҳо барои маънидод ва баёни мавзӯъ:

1. Падарам мегуфт, ки одами хуб ҳама вақт ба мардум некӣ мекунад.
2. Китобҳоеро, ки аз китобхона гирифта будам, сари вақт хонда баргардонидам.
3. Ҳар ки нон аз амали хеш ҳӯрад,
4. Миннати Ҳотами Тойӣ набарад.

4. Орзӯи мо ҳамин аст, ки дар рӯйи олам сулҳу дӯстӣ барқарор бошад.

5. Гар намедидем мо аз қӯдакӣ оғӯши гарм,

Аз муҳабbat бехабар, ноком мемондем мо. (Мирзо Турсунзода)

Омӯзгор чумлаҳои болоиро бо ҳамроҳии шогирдон таҳлилу маънидод карда, мавқei чумлаҳои пайрав ва вазифаю муносибати онҳоро ба сарчумла муайян намуда, қайд мекунад, ки чумлаҳои пайрав ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: чумлаи пайрави пуркунанда, муайянкунанда, мубтадо, ҳабар ва чумлаҳои пайрави ҳол.

IV. Чумлаҳои зеринро маънидод кунед ва мулоҳизаатонро гӯед:

1. Ҳунармандии Саломат аз ҳаракати дасташ ҳис карда мешуд.

Чумларо таҳлил намоед, мубтадо ва ҳабари онро ёбед. Соҳти чумларо муайян кунед.

2. Аз ҳаракати дасташ ҳис карда мешуд, ки Саломат ҳунарманд аст.

Сарчумла ва чумлаи пайравро муайян кунед. Чумлаи пайрав ба қадом савол ҷавоб мешавад? Сарчумларо таҳлили синтаксисӣ кунед. Мубтадои сарчумла қадом аст?

3. Ҳар ки бо бадон нишинад, некӣ набинад.

Сарчумла ва чумлаи пайравро муайян кунед. Дар таркиби сарчумла қадом аъзо намерасад? Чумлаи пайрав ба қадом савол ҷавоб мешавад? Мубтадои сарчумларо барқарор кардан мумкин аст ё не?

4. Ба ман маълум шуд, ки Қодир дар мусобиқа ғолиб баромадааст.

Сарчумла қадом аст? Онро таҳлили синтаксисӣ кунед. Чумлаи пайрав ба қадом савол ҷавоб шудааст? Чумлаи пайравро ба ибораи масдарӣ баргардонида гӯед, ки чӣ тағйирот рӯй дод.

Дар мусобиқа ғолиб баромадани Қодир ба ман маълум шуд.

Дар ин чумла мубтадо қадом аст ва ба қадом савол ҷавоб мешавад? Пас дар чумлаи мураккаби боло ҷумлаи пайрав вазифаи мубтадои сарчумларо иҷро мекунад ё не?

V. Кори эҷодӣ аз рӯйи машқи 65.

VI. Омӯзгор бояд доир ба ҷой ва мавқei чумлаи пайрави пуркунанда ва рӯйи нишондоди китоби дарсӣ маълумот дихад.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ: §.20; иҷрои машқи 70.

## **Инкишофи нутқи мураттаб. Навиштани ариза ва тарҷумаи ҳол**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Ҳонандагон аз рӯйи расми пешниҳодкардаи омӯзгор матнеро менависанд, ки дар доҳили он ақаллан 1-2 ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мубтадо бошад. Ба ин мақсад омӯзгор ба ҳонандагон дастур медиҳад, ки дар бораи кӯҳи Чилдуҳтарон аз тасвири зерин истифода намуда, ҳикояи хурде нависанд.



III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Диқтанти эҷодии озод. Ҷумлаҳои пайравро омӯзгор меҳонад, шогирдон онро давом дода пурра мекунанд, яъне сарҷумлаи онро менависанд.

1. Ҳар кас ки бештар кор кунад...

2. Ҳар ки хубтар хонад,...

3. Ҳар он кас ки ватанашро дӯст дорад,...

Ҳар чи ки падарам мегуфт,...

V. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор доир ба ҳуҷҷатҳои расмӣ, тарзи пур кардан ва аҳамияти онҳо.

VI. Намунаи навишти ариза:

Ба директори мактаби миёнаи  
№ 30-и ноҳияи Фирдавсии  
шахри Душанбе  
Раҳимзода Мансури Карим  
аз ҳонандаи синфи 7-уми “А”-и  
мактаби мазкур Ҳоҷаев Нилуғар

## **Ариза**

Хоҳишмандам ба ман барои иштирок кардан ба факултативи фанни забони тоҷикӣ иҷозат дихед.

Аризадиҳанда: Хочаева Н. (имзо)

5 сентябри соли 1991.

VII. Намунаи навишти тарҷумаи ҳол:

### **Тарҷумаи ҳол**

Ман – Каримов Сухроб Собирович, 2-юми январи соли 2002 дар шаҳри Душанбе, дар оилаи омӯзгор таваллуд ёфтаам. Падарам Каримов Собир Каримович ва модарам Каримова Зулфия Сангиновна омӯзгорони мактаби миёна мебошанд. Ман 1-уми сентябри соли 2008 дар гурӯҳи тайёри мактаби миёнаи № 18, ш. Душанбе таҳсили мактабиамро оғоз намудам. Ҳоло дар синфи 8-уми “А” бо баҳои хубу аъло таҳсил дорам.

Каримов Сухроб (имзо)

30 октябри соли 2017.

VIII. Ҳондани ариза ва тарҷумаи ҳол (интихобан).

IX. Ислоҳи хатоҳо ва маслиҳатҳои омӯзгор.

X. Супориши вазифаи хонагӣ. Аз рӯйи намунаи фавқ навиштани намунаҳои дигари ариза ва тарҷумаи ҳол (якнусхагӣ).

### **Чумлаи пайрави муайянқунанда**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона иҷрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ: Иҷрои машқи 70. Чумлаҳои мураккаби тобеъро ба чумлаи сода табдил дода нависед ва таҳлили синтаксисӣ кунед.

Намуна: Доност, ки бобояш аз масъала боҳабар аст. Аз масъала боҳабар будани бобояшро доност.

I. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта).

II. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Яке аз самараҳои ширине, ки Ваҳдат ба мо ато кард, сулҳу амният аст.

1. Барфе, ки ба рӯйи борони яхбаста мефуромад, заминро сафед карда буд. (Садриддин Айнӣ)

2. Мирзо Турсунзода ҳамсафари ҳамин гуна қасонест, ки дорои сарвати бузурги маънавӣ ва шарафу саодати инсонӣ буданд.

Омӯзгор бо кумаки шогирдон чумлаҳои фавқро таҳлил намуда, аз сарҷумла ва ё аъзои сарҷумла ба чумлаи пайрав савол мегузорад.

Аз ҷиҳати саволгузорӣ ҷумлаи пайрави муайянқунанда монанди муайянқунандаҳост ва ба саволҳои чӣ ҳел?, чӣ гуна?, қадом? ҷавоб мешавад.

Омӯзгор бояд фаҳмонад, ки ҷумлаи пайрави муайянқунанда сараъзо ва аъзои пайрави сарҷумларо эзоҳ медиҳад.

Муайян карда мешавад, ки дар мисоли якум ҷумлаи пайрав ба саволи қадом? (қадом: самараҳо?) ҷавоб шуда, бар эзоҳи сараъзо – мубтадо омадааст. Дар мисолҳои дуюм низ ҷумлаи пайрави муайянқунанда бар эзоҳи сараъзо – мубтадо омада, ба саволҳои чӣ ҳел?, қадом? ҷавоб мешавад. Дар мисоли сеюм бошад, ҷумлаи пайрави муайянқунанда бар эзоҳи сараъзо – ҳабар, омадааст. Инчунин мисолҳои низ овардан зарур аст, ки ҷумлаи пайрави муайянқунанда бар эзоҳи аъзоҳои пайрави ҷумла омада бошад.

Бар эзохи муайянкунанда:

Каланд кардани пахтае, ки дастай кишта шудааст, низ душвор аст.  
(Садриддин Айнӣ) – кадом пахта?

Бар эзохи пуркунандай бевосита:

Гулрӯ дар сари оташдон ғазалеро, ки аз китоби «Ғазалиёт»-и Ҳофизи шириналом ёд кардааст, дар дил тараннум мекард (Рахим Ҷалил) – кадом ғазалро?

Бар эзохи пуркунандай бавосита:

Бо офтобае, ки дар он ҷо буд, дасту рӯяшро шуст (Садриддин Айнӣ) – кадом офтоба?

Бар эзохи ҳолҳои гуногун:

Одина дар заводе, ки шумо дарун ва берунашро тамошо кардед, кор мекунад (Садриддин Айнӣ) – кадом завод? (ҳоли макон).

Ҳамин тарик омӯзгор ба шогирдон мефаҳмонад, ки чумлаи пайрави муайянкунанда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба таври фаровон истифода шуда, вазифаи возех кардани сифату аломат, ҳолату вазъияти предмет, ҳодисаву воқеаҳоро ба ҷой меорад. Ин типи чумлаи пайрав ягон аъзо ё гурӯҳи аъзои сарчумларо муайян менамояд. Чумлаи пайрави муайянкунанда аъзоеро шарҳу эзоҳ медиҳад, ки бо исм ё қалимаҳои исмгардида ифода ёфтааст.

Дар байни чумлаи пайрави муайянкунанда ва сарчумлаи он алоқаи мустаҳками грамматикий мушоҳид мешавад. Ба омӯзгор зарур аст, ки бо ёрии кадом воситаҳои тобеъкунанда сурат гирифтани алоқаи чумлаи пайрави муайянкунандаю сарчумларо нишон диҳад.

Алоқаи чумлаи пайрави муайянкунанда ба сарчумла бо ёрии воситаҳои зерин сурат мегирад.

Пайвандаки «ки» воситаи асосии алоқаи ин навъи чумлаи пайрав ба шумор меравад. Дар алоқаи чумлаи пайрави муайянкунанда бо сарчумла воситаҳои дигар: қалимаҳои нисбӣ (ишораҷонишинҳо), морфемаи -е, қалимаи «як» хам иштирок мекунанд.

Барои шарҳи ин воситаҳо омӯзгор бо мисолҳо муроҷиат карда, ҳар кадоме аз ин воситаҳоро дар матн нишон медиҳад.

Ин сурате буд, ки барои Пӯлод олами нав мекушод. (Рахим Ҷалил)

Омӯзгор пас аз ин дикқати хонандагонро ба ҷои чумлаи пайрави муайянкунанда ҷалб намуда, қайд менамояд, ки чумлаи пайрави муайянкунанда, пеш аз ҳама, баъди аъзо ё гурӯҳи аъзои сарчумла ҷой мегирад:

Мусичае, ки дар шоҳи бед нишаста буд, аз садои баланди қаҳқаҳа як қад парида, пару болзанон парвоз карда рафт. (Рахим Ҷалил)

Чумлаи пайрави муайянкунанда пас аз сарчумла ҳам меояд:

Ин суханҳое буданд, ки пӯлодро сӯроҳ ва сангро об мекарданд. (Аминҷон Шукӯҳӣ, Ҳилолиён Аскар).

I. Кори эҷодӣ аз рӯи машқи 76. Аз ҷуфти чумлаҳои додашуда чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави муайянкунанда созед.

Намуна: а) Ин китоб дар бораи одамони наҷиби диёрамон навишта шудааст; б) Ин китоб, ки ба шумо тақдим намудам, дар бораи одамони наҷиби диёрамон навишта шудааст.

II. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани §77, ичрои машқи китоби дарсӣ.

**Ичрои машқҳо доир ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда ва ба ибораи сифати феълӣ  
баргардонидани он**  
Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

Саволҳо:

1. Вазифаи ҷумлаи пайрави муайянкунанда аз чӣ иборат аст?
2. Ин ҷумлаи пайрав ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
3. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда бар эзоҳи қадом аъзои сарҷумла меояд?
4. Дар алоқаи ҷумлаи пайрави муайянкунанда бо сарҷумла қадом воситаҳои тобеъкунанда иштирок мекунанд?
5. Ҷойи ҷумлаи пайрави муайянкунанда дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ чӣ ғуна аст?

III. Кори эҷодии мустақилона. Ба ҷойи нутқ ҷумлаи пайрави мувофиқ гузашта, ҷумлаҳоро пурра намоед, ҷойи сарҷумла ва ҷумлаи пайравро эзоҳ дидҳед.

1. Газетаи деворие, ки ..., ҷойи аввалро гирифт.

2. Китобе, ки ..., ба ҳама маъқул шуд.

3. Китобе, ки ..., бисёр шавқовар будааст.

4. Ӯ омӯзгоре буд, ки ...

II. Ичрои машқи 135.

Ҷумлаи пайрави муайянкунандаро ба ибораи сифати феълӣ баргардонед ва гӯед, ки он ба вазифаи қадом аъзои ҷумла меояд?

Намуна:

Суруде, ки бо дили соф сароида шудааст, дур парвоз мекунад. (Мирзо Турсунзода)

Суруди бо дили соф сароидашуда дур парвоз мекунад.

Омӯзгор тавассути ичрои ин машқ диққати хонандагонро ба наздикую ҳаммаънои ҷумлаи пайрави муайянкунанда ва ибораи сифати феълӣ ҷалб мекунад. Дар забон ду тарзи ифода мавҷуд аст, бинобар он нависаида ё гӯянда аз ин тарзҳои ифода баробар истифода мебарад, дар мавқеи муносиб онҳоро ба ивази яқдигар кор мефармояд.

I. Ичрои машқи 136.

Ҷумлаҳои содаро ба ҷумлаи мураккаб баргардонида, онҳоро нависед.

Омӯзгор мефаҳмонад, ки барои ибораи сифати феълиро ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда табдил додан: 1) ба ҷойи бандаки изофи пайвандаки «ки» меояд; 2) шакли сифати феълӣ ба шакли феъли тасрифӣ бармегардад; 3) ба исми эзоҳшаванда морфемаи -е илова мешавад; 4) агар сифати феълӣ бо пасоянди -ро омада бошад, он ба охири сифати феълӣ кӯҷонда мешавад.

Намуна: Суханҳои гуфтагии шуморо фаромӯш намекунам. Суханҳоеро, ки шумо гуфта будед, фаромӯш намекунам.

V. Кори мустақилона. Ҷумлаҳои пайрави муайянкунандаро ба ибораи сифати феълӣ баргардонда нависед.

1. Хабаре, ки рафиқамон навишт, дар рӯзнома ҷоп шуд.
2. Хонандагоне, ки ба саёҳат рафта буданд, баргашта омаданд.
3. Супоришеро, ки роҳбари синфамон дода буд, ичро кардем.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Аз асари бадей якчанд ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунандаро чудо карда нависед ва онҳоро ба ибораи сифати феълӣ баргардонед.

Ниҳолҳое, ки мо шинонда будем, кайҳо сабзидаанд. Ниҳолҳои мо шинондагӣ кайҳо сабзидаанд.

## Чумлаи пайрави мубтадо

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта. Омӯзгор супориши вазифаи хонагиро, ки шарҳи хусусиятҳои маъноию сохтории чумлаи пайрави муайянкунанда мебошад, аз хонандагон мепурсад, ичрои машқи 77 месанҷад.

II. Кори мустақилона. Дар ин лаҳзаи дарс омӯзгор ичрои хаттии машқи 78 аз хонандагон талаб менамояд.

III. Баёни мавзӯи нав. Омӯзгор барои баёни мавзӯи нав чумлаҳои зеринро ба тахтаи синф менависад:

- а) Ҳар кас, ки меҳнати хуб кард, дили дӯстонро марғуб кард. (Фотех Ниёзӣ)
- б) Давлати ҷовид ёфт, ҳар ки накуном зист (Саъдии Шерозӣ).
- в) Он ки рутбаи баландтар дошт, ба тарзи низомӣ салом дод. (Фотех Ниёзӣ)
- г) Аз қиёфаи нафарони ин даста маълум мешуд, ки инҳо савдогарони Бухороанд.

(Садриддин Айнӣ)

- ғ) Ҳар кас бо донотар аз худ баҳс кунад, нодон аст. (Саъдии Шерозӣ)

Пас аз навиштани чумлаҳо омӯзгор қоидаи чумлаи пайрави мубтадоро ба хонандагон мефаҳмонад.

Чумлаи пайрави мубтадо дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ мубтадои бо ҷонишинҳо ифодаёфта ё ифоданаёфтаи сарҷумларо эзоҳ медиҳад.

Дар чумлаҳое, ки ба сифати мисол дар тахтаи синф навишта шудаанд, мубтадои сарҷумла ифода нашудааст, аммо онро барқарор кардан, яъне овардан мумкин аст, ҷунончи:

- а) Ҳар кас ки меҳнати хуб кард, ў (вай, он) дили дӯстон марғуб кард.
- б) Давлати ҷовид ёфт, ҳар ки накуном зист.
- в) Он ки рутбаи баландтар дошт, ба тарзи низомӣ салом дод.
- г) Аз қиёфаи нафарони ин даста маълум мешуд, ў (вай, он) ки инҳо савдогарони Бухороанд.

- ғ). Ҳар кас бо донотар аз худ баҳс кунад, ў (вай, он) нодон аст.

Ин усули фаҳмонидан хеле манфиатбахш аст: аввал, ин ки хонандагон сарҷумлаю чумлаи пайравро бо осонӣ ва бегалат ҷудо менамоянд, зоро дар қолаби аслӣ, яъне намунаи дар тахтаи синф навишташуда хонандагон сарҷумла ва чумлаи пайравро бо душворӣ ва ба баъзе ғалатҳо ҷудо мекунанд. Ин душворӣ ба ҷиҳати он аст, ки муносибати маъноиу дастурии байни сарҷумлаю чумлаи пайрав хеле мураккабу омехта аст. Байни ҷузъҳои ин навъ чумлаи мураккаби тобеъ муносибати шарт, пуркунандагӣ ва муайянкунандагӣ мушоҳида мешавад, бинобар ин ҳамчун чумлаи пайрави мубтадо ҷудо кардани ҳиссаи пайрав душвор аст. Дигар ин, ки хонандагон бо ин усул мустақилона чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо сохта метавонанд ва нутқи хаттии шифоҳиашон истифода мекунанд.

Омӯзгор барои пурра намудани таърифи чумлаи пайрави мубтадо таъкид менамояд, ки баъзан ҷонишини чун мубтадои сарҷумла тасаввуршаванда дар таркиби сарҷумла ифода мешавад ва муносибати эзоҳии чумлаи пайрави мубтадо равшантар мегардад, ҷунончи:

- а) Касе ки ҷафову ситам мекунад, ў бехи худро меканад. (Саъдии Шерозӣ)
- б) Ҳар кас ки ҳар қадоми онҳоро даст гирифта дихад, **вай** ба сари ҳар ғулом як тилло мегирад. (Садриддин Айнӣ)
- в) Ҳар кас ки ҷавоб дода наметавонад, **вай** бой додагӣ хисоб мейбад. (Садриддин Айнӣ)
- г) Ҳар ки бо мардумон хиёнат кард,  
Нарасад ҳаргиз ў ба неъмату ноз.  
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

IV. Кори эчодӣ. Омӯзгор бо нийяти мустаҳкамкуни мавзӯи нав метавонад ба хонандагон супориш дихад, ки аз рӯйи усули фавқ ҷумлаҳои зеринро аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ таҳдил карда, мубтадои сарҷумлаҳоро гузоранд:

- а) Ҳар ки дар ҳоли тавоной накӯй накунад, дар вақти нотавонӣ саҳтӣ бинад.
- б) Ҳар ки бо бадон нишинаид, некӣ набинад.
- в) Ҳар ки бо зердастон набахшояд, бо ҷаври забардастон гирифтор ояд.
- г) Ҳар ки нон аз амали ҳеш ҳӯрад,  
Миннат аз Ҳотами Той набарад.

V. Ичрои машқи 82

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 22, ичрои машқи 83.

### Ҷумлаи пайрави хабар

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши вазифаи хонагӣ ва саволу ҷавоб.

II. Кори мустақилона. Ичрои хаттии машқи 85.

III. Чумлаҳо барои баёни мавзӯи нав.

1. Як сабаби аз алифбои қуҳна даст кашиданӣ мо ин аст, ки он душвор ва мураккаб буд. (Садриддин Айнӣ)

2. Мард он аст, ки ба саҳтиҳо ва мушкилиҳо мубориза барад. (Чалол Икромӣ)

3. Орзуи ягонаи Одина ҳамин буд, ки ҳар чӣ зудтар аз дasti Арбоб-Қамол ҳалос шавад (Садриддин Айнӣ).

4. Инсон ҳамон аст, ки фақат ғами ҳеш не, балки ғами дигаронро низ ҳӯрад.  
(Фазлиддин Муҳаммадиев)

Саволҳо:

1. Калимаҳои ишораҳуда қадом ҳиссаи нутқанд?
2. Онҳо ба вазифаи қадом аъзои сарҷумла омадаанд?
3. Чумлаҳои пайрав чӣ вазифаро адо кардаанд?
4. Чумлаҳои пайрав ба сарҷумла чӣ тавр алоқаманд шудаанд?
5. Чаро ҳамаи чумлаҳои пайрав пас аз сарҷумла омадаанд?
6. Чумлаи пайрави хабар ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

Хонандагон, ки бо аксари ин саволҳо шиносанд, ба зудӣ ба саволҳо ҷавоб тайёр мекунанд. Омӯзгор ҷавоби хонандагонро ҷамъбаст намуда ва қисмеро ислоҳу саҳех қарда ба ҷаври ҳулоса чунин натиҷаҳо мебарорад.

Дар чумлаҳои таҳдилшаванд қалимаҳои «ин», «он», «ҳамин», «ҳамон» ишораҷонишинанд, ки ба вазифаи ҷузъи номии ҳабари сарҷумла омадаанд.

Ҷумлаи пайрави хабар дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ, эзоҳдиҳандай ҳамон ишораҷонишинҳои ба вазифаи ҷузъи номии ҳабари сарҷумла омада мебошад.

Ҷумлаҳои пайрави ҳабари боло ба сарҷумла ба воситаи пайвандаки «ки» алоқа бастаанд. Азбаски ҷумлаи пайрави ҳабар бар эзоҳи ҳабари бо ишораҷонишинҳо ифодашудаи сарҷумла меояд, ҳамеша пас аз сарҷумла ҷой мегирад.

Ҷумлаи пайрави ҳабари мисоли якум ва сеюм ба саволи чист? Ҷумлаи пайрави ҳабари мисоли дуюм ва ҷаҳорум ба саволи кист? Ҷавоб мешаванд.

IV. Кори эчодӣ аз рӯйи машқи китоби дарсӣ. Ҷумлаҳоро пурра қарда нависед ва ба зери ҷумлаи пайрави ҳабар ҳат қашед.

Н а м у н а : Мақсади мо ҳамин, ки дар ҷаҳон сулҳу амонӣ пойдор бошад.

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 23, ичрои машқи 89.

**Инкишофи нутқи мураттаб. Нақли мақоламонанд:  
«Хушмуомилагй чист?»**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона ичрошуда.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи матн. Ба ҷойи нуқтаҳо ҷумлаҳои пайрави мувоғик гузошта, мисолҳоро нависед.

Н а м у н а : Китобе, ки .... бисёр шавқовар будааст.

Китобе, ки шумо тавсия карда будед, бисёр шавқовар будааст.

III. Кор бо саволномаҳо (доир ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда).

IV. Диктанти эҷодӣ. Омӯзгор ҷумлаҳои содаро меҳонад, хонандагон эҷодкорона онҳоро ба ҷумлаи мураккаби тобеъ баргардонда менависанд. Ман мақолаҳои дар маҷаллаи «Садои шарқ» ҷопшуударо меҳонам. Мо ниҳолҳои дирӯз овардагиамонро дар боғи мактаб шинондем. Китоби шумо овардагӣ хеле шавқовар будааст.

Н а м у н а : Мо ниҳолҳои дирӯз овардагиамонро дар боғи мактаб шинондем.

Мо ниҳолҳоеро, ки дирӯз оварда будем, дар боғи мактаб шинондем.

V. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор доир ба мавзӯи «Хушмуомилагй чист?».

VI. Саволу ҷавоб ва муҳокимаронӣ доир ба муошират.

1. Муошират чист?

2. Муоширати байни одамон чӣ тавр сурат мегирад?

3. Шумо дар қадом мавридҳо шоҳиди муоширати байни шахсони алоҳида гардидаед?

4. Муоширати хуш чиро мефаҳмонад?

5. Доир ба муоширати бад ва зарари он мисолҳо оред ва шарҳ дихед.

6. Хушмуомилагй дар ҳаёт чӣ бартарӣҳо дорад?

7. Барои беҳбудии муоширати байни одамон чӣ ҳел орзуҳо ё чӣ пешниҳодҳо карданиед?

VII. Навиштани нақли мақоламонанд:

«Хушмуомилагй чист?».

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Такори ҷумлаи пайрави муайянкунанда, ичрои машқи 78. Ҷумлаҳои содаро ба ҷумлаи мураккаби тобеъ баргардонида, онҳоро нависед.

Н а м у н а : Мактуби фиристодагиатонро гирифтам.

Мактубро, ки фиристода будед, гирифтам.

Матнҳо барои истифода ҷиҳати инкишофи нутқи мураттаб

## 1. БАҲДИ БОРОН

Абрӯе, ки фақат якчанд дақиқа пеш аз ин заминро сероб намуда буданд, порча-порча аз ҳам қанда шуда, ба сӯйи гарб медавиданд, то ки боз дар ҷое ҷамъ оянд ва он ҷоро ҳам аз оби шифобаҳши худ ҳуррамтар созанд. Офтоб, ки мунтазири пароқанда шудани абрӯ, дар паси онҳо пинҳон гашта буд, аз нав пайдо шуд ва дураҳшид. Сабзаву ғулҳо, ки гуё ҳуни наве дар танашон давида буд, мағрурони қад рост намуда, сӯйи офтоби ҳаётбаҳш сар қашида буданд. Борони баҳорӣ аз рӯйи ҳама ҷиз ҷангӯ ғуборро шуста буд ва ҷиҳати сабзаву лола, ҷиҳати дараҳту бутта, ҳама тару тоза, нағис ва беандоза дилкашу зебо шуда буданд. Офтоб бо ҳарорати худ аз рӯйи барғҳо абрҷаҳои печ дар печи нозуқ ва базур намоёни оби буҳор гардидаро мебардошт. Насими нозуке, ки салқинии пириҳҳои дар уфуқ тобандаро бо худ гирифта меомад, шоҳаву сабзаҳоро ҳаму рост менамуд, хиш-хиши нозукеро ба гӯш мерасонд. (Пӯлод Толис).

## **2. КИТОБДЎСТ ШУДАН**

Боре рафиқам Абдуллоҳ аз ман хоҳиш кард, ки ҳамроҳаш ба китобхона равам. Аввал рад кардам, чунки китобхониро нағз намедидам. Вале Абдуллоҳ ба ҷону ҳолам намонду маро ҳамроҳаш бурд. Ба рафҳои пур-пури китоб нигариста ҳайрон будам, ки одамон чӣ хел тоқат карда нишаста китобҳои бисёреро меҳонанд. Барои он ки китобдор маро ҳам мисли Абдуллоҳ китобдӯст гумон кунад, аз рафе як китоби ғафс гирифтам. Китоб «Гвардияи ҷавон» ном дошт, муаллифаш — А. Фадеев. «Китоби хуб, — таъриф кард китобдор. — Ҳон ва ба қаҳрамонони он монанд шав...».

Дар хона китобро кушода чун пештара хостам расмҳояшро тамошо кунам, вале китоб ҳамагӣ ду-се расм дошту ҳалос, ноҳоҳам варақи аввали китобро ба ҳондан сар карда... он рӯз чӣ тавр ними китобро ҳондам, ҳудам ҳам надониста мондам. Китоб ба ман хеле маъқул шуд. Ман аз ин китоб бисёр ҷизҳои бароям лозимӣ — ватандӯстиву рафоқат, далеришу нотарсиро омӯҳтам.

Баъди ин китоб китобҳои дигарро гирифта ҳондам. Навакак охирин саҳифаи романи нависандай итолиёвӣ Чованъоли «Спартак»-ро ҳондам. Озодипарастиву ватандӯстӣ, заковатмандиву далерии қаҳрамони асосии асар Спартак ба ман таъсири калон бахшид. (аз маҷалла)

## **3. КОРИ БУЗИНА НЕСТ НАҶҖОРӢ**

Ин масал аз он ҷост, ки бузинае хост кори арракашро анҷом диҳад, вале думаш ба ҷойи буридаи чӯб, ки наҷҷор меҳро ба он ҷойи бурида ҷо карда буд, то ки суроҳии чӯб нигоҳ дошта шаваду арра бедушворӣ чӯбро бурад, дармонд. Бузина меҳро аз он ҷо бар қашид, бе он ки меҳи дигари ғафстарро ба он ҷо гузорад.

Пас аз ин амал бузина менолиду мегуфт:

Кори ман мева чидан аст, на арра қашидан, пешаи ман тамошои беша аст, на задани табару теша.

Ин масал барои он овардам, то бидонӣ, ки ҳар кас бояд кори ҳудашро кунад ва қадам аз андоза берун наниҳад. (“Калила ва Димна”)

**Такрори ҷумлаҳои пайрави пуркунанда, муайянкунанда, мубтадо, ҳабар  
Равиши дарс:**

I. Саволҳо барои такрор.

1. Кадом ҳусусиятҳои асосию фарқунандаи ҷумлаи мураккаби тобеъро медонед?

2. Ҷумлаи мураккаби тобеъ аз қадом қисматҳо иборат аст?

3. Ҷумлаи пайрав дар ҳайати ҷумлаи мураккаби тобеъ қадом мавқеъҳоро ишғол менамояд?

4. Ҷумлаи пайрав чиро эзоҳ медиҳад?

5. Ҷумлаи пайрави мубтадо чиро эзоҳ медиҳад?

6. Ҷумлаи пайрави ҳабар бар эзоҳи чӣ меояд?

7. Ҷумлаи пайрави пуркунанда ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад ва вазифаи он чист?

8. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда чӣ вазифа дорад ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

9. Воситаҳои алоқаи ин ҷумлаҳо бо сарҷумла қадом аст?

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи машқи китоби дарсӣ. Мисолҳоро нависед, дар байни

сарчумла ва чумлаи пайрав вергул ва пайвандак гузоред.

**Намуна:**

Мо намегузорем, ки сулху осоиш, бахту шодии одамони озодидӯст аз нав вайрон ва поймол гардад (Фотех Ниёзӣ).

III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Диктант бо супориши грамматикий.

Пайвандак ва вазифаи чумлаҳои пайравро муайян намоед ва ба зери онҳо ҳат кашед.

Ҳар кас ки меҳнати хуб кард, дили дӯстонро шод кард (Фотех Ниёзӣ).

Ғолиб он аст, ки бо ҳариф ҳалол мусобиқа кунад. Дехқонон медонанд, ки муваффақият худ ба худ ба даст намеояд. Мақолаero, ки дар рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» дар мавзӯи «Наврӯзи дилафрӯз» чоп шуда буд, хонандагон бо мароқ хонданд.

V. Ичрои машқ. Чумлаҳои пайрави мубтадо, ҳабар, пуркунанда ва муайянкунандаро чудо карда, ботартиб нависед.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори §§ 20, 21, 22, 23.

**Хелҳои чумлаи пайрави ҳол**

**Чумлаи пайрави тарзи амал**

Равиши дарс:

I. Пурсиши вазифаи хонагӣ тавассути санчиши машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Омӯзгор расми сужетнокеро манзури хонандагон гардонида, супориши медиҳад, ки онҳо аз рӯйи мазмуни расм ҳикоячае нависанд, ки дар матни ҳикоя чумлаҳои мураккаби тобеъ корбаст шуда бошанд. Ба сифати намуна расми ҳайкали ёдгорӣ ба хотираи шаҳидони Ҷангӣ Бузурги Ватаниро пешниҳод кардан мумкин аст.



Ҳайкали ёдгорӣ ба хотираи шаҳидони Ҷангӣ Бузурги Ватаний дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ

III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави ҳол.

Омӯзгор шарҳ дода мефаҳмонад, ки чумлаҳои пайрави ҳол гурӯҳи қалону маҳсуси чумлаҳои мураккаби тобеъро ташкил медиҳанд.

Чумлаҳои пайрави ҳол дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ аксаран ҳамон вазифаero адо мекунанд, ки аъзои чумла дар ҳайати чумлаҳои сода ичро менамоянд. Аз ин рӯ, чумлаҳои пайрави ҳол айнан ба саволҳои ҳолшарҳку-

нандаҳои чумлаҳои сода ҷавоб мешаванд.

Таълими чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави ҳолро аз чумлаи пайрави тарзи амал сар кардани омӯзгор ба мақсад мувоғиқ аст.

V. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

Об ба тарзе баста шуд, ки як қатрааш ҳам аз замин боз пас намеомад. (Садриддин Айнӣ)

Шодигул бо диққат ба ангуштони худ ҷашм дӯхт – ба тавре ки гӯё онҳоро бори аввал медиҳ. (Сотим Улугзода)

Ман дар зери байрақ, дар ҳолате ки солдате аз таги бағалам медошт, рост истода будам. (Садриддин Айнӣ)

Ӯ тарзе ғап мезад, ки гӯё шуморо то ин вақт ҳеч гоҳ надида бошад. (Рахим Ҷалил)

Омӯзгор ба шогирдон мефармояд, ки мисолҳои додашударо таҳлил намуда, ҷойи сарҷумла ва чумлаи пайрав, воситаҳои алоқаи онҳоро муайян намоянд ва аз сарҷумла ба чумлаи пайрав саволи муносиб гузоранд. Муайян карда мешавад, ки чумлаи пайрави якум ба саволи «ҷӣ тарз?», чумлаи пайрави дуюм ба саволи «ҷӣ тавр?», чумлаи пайрави сеюм ба саволи «дар қадом ҳолат?», чумлаи пайрави ҷорум ба саволи «ҷӣ тарз?» ҷавоб мешаванд.

Ғайр аз ин ба хонандагон супориш дода мешавад, ки пайвандакҳои тобеъкунандаро ҷудо карда ба дафтарашон нависанд.

Хонандагон пайвандакҳои «ки», «ба тавре ки», «дар ҳолате ки», «ки гӯё»-ро муайян месозанд. Дигар пайвандакҳои чумлаи пайрави тарзи амал дар рафти дарс муайян карда мешаванд.

Ба тариқи саволгузорӣ хонандагон таърифи чумлаи пайрави тарзи амалро муайян мекунанд: чумлаи пайрави тарзи амал дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ тарзу тариқи воқеъ шудани амалу ҳолати сарҷумларо нишон дода, ба саволҳои «ҷӣ? ҳел?», «ҷӣ ғуна?», «ҷӣ тавр?», «ҷӣ тарз?», «дар қадом ҳолат?» ва ғайра ҷавоб мешавад.

Чумлаи пайрави тарзи амал тарзу тариқи амалу ҳолати сарҷумларо баъзан ба воситаи эзоҳи калимаю таркибҳои ҳамнисбат, ки дар таркиби сарҷумла меоянд, эзоҳ медиҳад. Ба ғунаи мисол чумлаи зеринро овардан мумкин аст:

Мо тавре рафтор мекунем, ки ба дигарон намунаи ибрат гардем.

Дар чумлаи фавқ калимаи «тавре» воҳиди ҳамнисбат аст.

VI. Диктанти эҷодӣ. Ба ҷойи нуқтаҳо чумлаи пайрави тарзи амал гузоред ва ба зери пайвандакҳои он ҳат қашед:

Падарам, бе он ки ҳатои маро фаҳмонд... Қодир тавре рафтор кард, ки...

VII. Кор бо матн. Чумлаҳои мураккаби тобеъро ба чумлаи сода баргардонед.

Намуна: Асп, дар ҳолате ки ба ҳар тараф лагад ҳаво медод, девонавор медавид.

Асп дар ҳолати ба ҳар тараф лагад ҳаво додан девонавор медавид.

Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 28; ичрои машқи 111.

### Чумлаи пайрави миқдору дараҷа

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори мустақилонаи эҷодӣ. Матнери хонда мазмуни онро муҳтасар нақл намоед ва чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави миқдору дараҷаро навишта, сарҷумла ва чумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Баёни мавзӯи нав. Чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави миқдору дараҷа.

Омӯзгор таълими чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави миқдору дараҷаро аз нақшай зерин, ки пешакӣ тайёр кардаасту баъзе қисмҳои онро барои кори

мустақилонаи хонандагон холӣ мондааст, сар меқунад. Омӯзгор ва хонандагон ҳама сутунҳои онро пур меқунанд, ки дар натиҷа нақша чунин шакл мегирад:

Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави миқдору дараҷа	Пайвандак	Калимаҳои ниисбӣ	Ҷойи чумлаи пайрав	Саволи чумлаи пайрав	Муносиба-ти маънно
---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

1.Ҳаким мазмуни мактубҳоро,  
ҳар қадаре ки дар ёдаш монда  
буд, ба мо нақл кард.  
(Садриддин Айнӣ).

2. ...Дар он гуна ҷоҳо борон  
ҷӣ қадар ки зиёдтар бошад,  
ҳамон қадар беҳтар  
аст. (Садриддин Айнӣ).

3. Ҳар қадом ҷашмаҳои  
дар ин ҷашмасор буда ба  
қадре сероб аст, ки як санг  
ё ним сангни осиёбро ме-  
гардонад. (Садриддин Айнӣ).

4. Риштаро аз сӯроҳии сӯзан  
ҷунон устокорона гузаро-  
нидам, ки ў дар ҳайрат монд.  
(Рахим Чалил).

ҳар қа  
даре ки — байн чӣ қадар? миқдор

ҷӣ қадар  
ки ҳамон  
қадар пеш аз сар-  
ҷумла чӣ қадар? миқдор

ки ба қадре пас аз сар-  
ҷумла чӣ қадар? миқдор

ки ҷунон  
ҷумла пас аз сар-  
ҷумла ба қадом  
андоза андоза

Хонандагон пас аз икрои ин супориш оид ба аломату нишонаҳои чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави миқдору дараҷа маълумоти зарурӣ пайдо намуда, нутқашон аз ҳисоби чумлаи мураккаб такмил меёбад.

Омӯзгор аз рӯйи нишонаҳои нақша ба хонандагон ба тариқи ҷамъбаст мефаҳмонад, ки чумлаи пайрави миқдору дараҷа дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ миқдору дараҷа ва миқёсу андозаи воқеъ гардидан амалу ҳолати амали сарҷумларо мефаҳмонад. Ин чумлаи пайрав бо саволҳои чӣ қадар?, ба қадом дараҷа?, ба қадом андоза?, чӣ тавр? ҷавоб мешавад.

Чумлаи пайрави миқдору дараҷа бо сарҷумла ба воситаи пайвандакҳои «ки», «ба дараҷае ки», «ба қадре ки», «ба андозае ки», «ба ҳадде ки», «ҳар қадар ки», «чи қадар ки» алоқа мебандад.

Баъзан дар ҳайати сарҷумла қалимаю таркибҳои **ҷунон, онҷунон, он қадар, ба дараҷае, ба қадре, ба ҳадде**... ифода шуда, чумлаи пайрави миқдору дараҷа бар эзоҳи онҳо меояд.

Кори эҷодӣ. Икрои машқ. Чумлаҳоро пурра карда нависед ва гӯед, ки иловаватон чумлаи пайрав аст ва ё қисме аз сарҷумла. Ба зери чумлаҳои пайрав ҳат кашед ва ҷои онҳоро гуфта дихед.

Намуна: Ҳавопаймо ба замин ҷунон мулоим фуромад, ки мо нафаҳмида мондем.

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 30.

### Чумлаи пайрави макон Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона икроушуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори мустақилона. Икрои машқи китоби дарсӣ. Чумлаҳои мураккабро

бо тартиби зайл нависед: 1) бо чумлаҳои пайрави тарзи амал 2) бо чумлаҳои пайрави миқдору дараҷа..

III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва «баёни мавзӯъ»:

1. Онҳо, ба кучое ки мерафтанд, он ҷоро обод мекарданд.

2. Дар ҷое ки интизом ҳаст, дар он ҷо кор пеш меравад

3. Ҳар ҷо ки илму дониш бошад, манзили ман ҳамон аст. (Сотим Улугзода).

5. Душвории кор дар ин ҷо буд, ки дар он ҷо чим ва лой набуд (Садриддин Айнӣ).

Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки сарчумла ва ҷумлаи пайрави ҷумлаҳои фавқро муайян намоянд ва аз сарчумла ба ҷумлаи пайрав савол гузоранд. Хонандагон супоришро иҷро намуда, ба қадом савол ҷавоб шудани ҷумлаҳои пайравро мегӯянд. Дар мисоли якум ҷумлаи пайрав “ба кучое ки мерафтанд” пеш аз сарчумла – “Онҳо он ҷоро обод мекарданд” – омада, ба саволи кучо? ҷавоб мешавад. Дар мисолҳои дуюм, сеюм, ҷорум низ ҷумлаи пайрав пеш аз сарчумла омада, ба саволи “кучо?” ҷавоб мешаванд. Дар мисоли панҷум сарчумла – дар аввал, ҷумлаи пайрав баъд аз сарчумла омадааст.

Омӯзгор мефаҳмонад, ки як ҳусусияту аломати сохтории ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави макон дар он аст, ки аксар таркибҳои “он ҷо”, “ҳамон ҷо”, “дар он ҷо” дар ҳайати сарчумла омада, бо пайвандаки “ки” ё таркибҳои пайвандакии “ҳар ҷо ки”, “дар ҳар ҷо ки”, “ҷое ки”, “ба ҷое ки”, “дар кучое ки”, “он ҷо ки”, “ҳамон ҷо ки” барои робитаи ҷузъҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ ёрии қалон мерасонанд.

Чунончи: Дар ҳар ҷо об ҳаст, офтоб ҳаст, дар он ҷо ҳаёт месабзад. (Ҷалол Икромӣ)

Дигар аз ҳусусиятҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави макон он аст, ки аксар зарбулмасалу мақол ва суханони пандомез дар қолаби ҳамин ҷумлаи мураккаби тобеъ баён мегарданд.

Омӯзгор ҷанде аз ҳамин гуна зарбулмасалу мақолҳоро ёдовар шуда, супориш медиҳад, ки хонандагон низ зарбулмасалу мақолҳои бо ҳамин қолаб сохташударо гӯянд.

Чунончи: 1. Ҳар ҷо ки об ҳаст, ободист.

2. Он ҷо ки намак ҳӯрдӣ, намакдон нашикан.

3. Он ҷо ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест.

V. Машқи 99-ум. Мисолҳоро нависед, ҷумлаҳои пайрави макон ва воситаҳои алоқаи онро бо сарчумла муайян қунед.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 25, иҷрои машқи 98.

Ҷумлаҳоро нависед, аломатҳои китобатро гузоред ва онҳоро ба ҷумлаи сода баргардонед.

### **Ҷумлаи пайрави замон** Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори мустақилона: Иҷрои машқи 92.

Аз гуфтори бузургон намунаҳое биёред, ки ҷумлаи пайравашон замон бошад.

Намуна: То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,  
Кас набуд аз рози дониш бениёз.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

III. Кор бо саволномаҳо ва санчиши кори мустақилона.

IV. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ. Омӯзгор нақшай аломату нишонаҳои муштараку фарқунаандай ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замонро истифода бурда, тавассути он мавзӯъро ба хонандагон пешкаш менамояд:

Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон	Пайвандак	Калимаҳои нисбӣ	Ҷои ҷумлаи пайрав	Савол	Муносибат
<p>1. Дар вақте ки мо аз ағба фуромадем, рӯз торик шуда меомад. (Сотим Улугзода).</p> <p>2. Ҳангоме ки кори ба ҳавзаи ГЭС бетонрезӣ сар мешавад, коргарони участкаи дуюм Плитаҳои бетонӣ тайёр карда медиҳанд.</p> <p>3. Чун аз дарвоза даромадам, Қутбия дар роҳрав ба ман рӯ ба рӯ омад. (Садриддин Айнӣ).</p> <p>4. Шамол ором нагирифта буд, ки борони барфолуд ба боридан даромад. ( Садриддин Айнӣ).</p> <p>5. Духтар, пеш аз он ки ҷавоб диҳад, ба вай нигоҳи табассумомезе кард. (Садриддин Айнӣ).</p> <p>6. Ҳамин ки нотиқ суханашро ба охир расонд, садои кафқӯбӣ баланд гардид.</p>	<p>Дар вақте ки  Ҳангоме ки  чун ки  пеш аз он ки  ҳамин ки</p>		<p>Пеш аз сарчумла  Пеш аз сарчумла  Пеш аз сарчумла  Пас аз сарчумла  Дар байни сарчумла  Пеш аз сарчумла</p>	<p>кай  кай  кай  кай  кай  кай</p>	<p>ҳамзамонӣ  паси ҳамзамонӣ  ҳамзамонӣ  Пасиҳамзамонӣ  Пасиҳамзамонӣ</p>

Хонандагон аз нишондодҳои нақша бо кумаки омӯзгор чунин натиҷаҳо мебароранд:

Ҷумлаи пайрави замон вуқӯъ гардидан ё Nagaridani amali sarčumlaro mefaҳmonad. In ҷумлаи пайрав ба savolҳоi kai?, az kai?, to kai?, kadem vaqt?, az kadem vaqt? ҷавоб мешавad.

Ҷумлаи пайрави замон ба sarčumla bo ёrii pайвандакҳоi "ki", "vaqte ki", "hangome ki", "xar goҳ ki", "pesh az on ki", "hamin ki", "chun" va fajra tobeъ meshavad.

Ҷумлаи пайрави замон бар эзоҳи kалиmaҳоi ҳamnisbatи "vaqte", "dar vaqte", "dar on vaqte", "xamon vaqte", "dame", "on dame", .. niz omada metavonad.

Дар bайни ҷумлаи пайрави замон va sarčumla munosibatҳоi ҳamзамонӣ va pasiҳamзамонӣ dida meshavad.

Чумлаи пайрави замон дар се мавқеъ: пеш аз сарчумла, пас аз он ва дар байни сарчумла меояд.

V. Кори эчодӣ. Ичрои машқи китоби дарсӣ. Мисолҳоро пурра карда нависед ва ҷумлаҳои пайравро эзоҳ диҳед.

Намуна: Ҳар гоҳ ки албоми суратҳоро аз назар мегузаронидам...

Ҳар гоҳ ки албоми суратҳоро аз назар мегузаронидам, лавҳаҳои ҳаёти бачагиам пеши назар меомад.

VI. Диктанти эчодӣ бо супориши грамматикӣ. Дар байни сарчумла ва ҷумлаи пайрав пайвандаки мувофиқро гузоред ва ба зери ҷумлаи пайрави замон хат кашед.

1. Барфҳо об мешаванд, замин ҷомаи сабзи маҳмалин ба тан мекунад.

2. Баҳор омад, мо дар боги назди мактабамон ниҳол мешинонем.

3. Одина ба Туркистон меравад, дар он ҷо ёру дӯст пайдо мекунад.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 24 ба намунаи зерин нигоҳ карда, ҳудатон якчанд ҷумлаи содаро ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави замон баргардонед.

Намуна: Баробари дидани гандуми сӯхта истодаро дидан ҳамоно Талбак Лолаев ҳудро ба оташ зад. Талбак Лолаев, вақте ки гандуми сӯхта истодаро дид, барои начоти гандумзор ҳудро ба коми оташ андоҳт.

### **Инкишофи нутқи мураттаб**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодии мустақилона. Ичрои машқи китоби дарсӣ. Ҷумлаҳои мураккабро ба сода баргардонида нависед.

Намуна: Мо, пеш аз он ки қозикалон шеърҳои Ҳайратро аз мо талаб қунад, ин воқеаро шунида будем.

Мо ин воқеаро пеш аз шеърҳои Ҳайратро талаб кардани қозикалон шунида будем.

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши ҷумлаи пайрави замон).

IV. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба қасбу ҳунар.

1. Кадом қасбу ҳунарҳоро медонед?

2. Кадом қасбу ҳунарро барои зиндагии инсон заруртар мешуморед?

3. Кадом гуфтаҳои адібонро доир ба омӯзиши қасбу ҳунар медонед?

4. Байти «Ҳунар омӯз к-аз ҳунармандӣ,

Даркушӣ қунӣ, на дарбандӣ» ҷӣ маънӣ дорад?

5. Шумо кадом қасбу ҳунарро бештар дӯст медоред?

6. Шумо дар оянда кӣ шуданиед?

V. Навиштани нақл. Ба ман бештар қасби... маъқул аст...

VI. Ҳондану муҳокимаи матни нақли навишташуда.

VII. Тахрири матн. Ислоҳи хатоҳои услубӣ, имлой, китобатӣ ва лафзии содиршуда дар нақл.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори мавзӯи «Ҷумлаи пайрави замон», ичрои машқи 94.

### **Ҷумлаи пайрави мақсад**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодии мустақилона. Ичрои машқи 106.

Газали дар машқ овардашударо азёд кунед ва чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави мақсадро чудо карда, ба дафтаратон нависед. Гӯед, ки пайвандаки «то» чӣ вазифаро адо кардааст ва онро бо қадом пайвандаки дигар иваз кардан мумкин аст?

III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Дехқонон зимистон ҷӯйхоро кофта тоза мекунанд, то ин ки тобистон дар обёри душворӣ накашанд.

2. Барои он ки ниҳолҳои анҷиру анор аз сармо эмин монанд, онҳоро аввали зимистон хокпӯш мекунанд.

3. Мо дар мактаб ба машғулиятҳои маҳфили «Забонорой» бо майли том иштирок мекунем, то ҳарчи бештар дониш ҳосил намоем.

4. Омадам дар Тоҷикистони азиз,

То бубинам рӯйи ёрони азиз. (Мирзо Турсунзода)

5. Дурттар парвоз кун аз лона – аз ҷойи баланд,

То ки парвози ту ояд дӯстонатро писанд. (Мирзо Турсунзода)

Зимни таҳлили ҷумлаҳои фавқ муайян мешавад, ки ҷумлаи пайрави мақсад дар ҳайати ҷумлаи мураккаби тобеъ мақсади воқеъ шудани амали сарҷумларо фаҳмонида, бо саволнҳои барои чӣ?, бо чӣ мақсад? ҷавоб мешавад.

Ҷумлаи пайрави мақсад ба сарҷумла бо ёрии пайвандакҳои «ки», «то ки», «то ин ки», «барои он (ин) ки», «бо мақсади он (ин) ки» ва гайра тобеъ мешавад.

Ҷумлаи пайрави мақсад пеш аз сарҷумла, дар байн ва пас аз он омада метавонад.

Ба ҳонандагон як ҳусусияти барҷаста ва дар айни ҳол фарқунандаи ҷумлаи пайрави мақсадро фаҳмонидан лозим аст, яъне ҳабари ҷумлаи пайрави мақсад ҳамеша дар шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишманӣ ифода меёбад.

Ҷумлаи пайрави мақсад дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ғоҳо бар эзоҳи қалимаю таркиб ва ё ибораи ҳамнисбат низ меояд. Чунончи: Мо ба он кӯшиш мекунем, ки дар синғамон сустхонҳо набошанд. Дар ин мисол «барои он» воҳиди ҳамнисбат буда, ҷумлаи пайрави мақсад маҳз бар эзоҳи он омадааст.

V. Кори эҷодӣ. Ичрои машқи 107. Пайвандаки тобеъкунандаи «то ки»-ро бо дигар пайвандакҳо иваз карда, тағиироти рӯйдодаро шарҳ дихед.

VI. Супориши вазифаи ҳонагӣ. Ҳондани § 27 ва ичрои машқи 105.

### Ҷумлаи пайрави сабаб

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути машқи дар ҳона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодии мустақилона. Ичрои машқи 102.

III. Кор бо саволномаҳо ва санҷиши кори эҷодӣ.

IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Азбаски дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест, ба кишти лалмӣ маҷбур шудем. (Садриддин Айнӣ).

2. Ҳадиҷа барои он аз ҳона баромада натавонист, ки дар берун борон беист меборид. (Садриддин Айнӣ).

3. Аз гапи вай ба дилам воҳима афтод, зеро ки дар дехаи мо мактаби нав набуд. (Сотим Улуғзода).

Ба ҳонандагон супориш дода мешавад, ки онҳо сарҷумла, ҷумлаи пайрав ва пайвандакҳоро ҷудо намуда, дар нақша ҷой диханд.

Нақшаро ин тавр кашидан мумкин аст:

Сарчумла	Чумлаи пайрав	Пайвандак
1. Ба кишти лалмӣ маҷбур шудем.	дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест.	азбаски
2. Ҳадиҷа барои он аз хона баромада натавонист.	дар берун борон беист меборид.	ки
3. Аз гапи вай ба дилам воҳима афтод.	дар деҳаи мо мактаби нав набуд.	зоро ки

Пас аз ин омӯзгор супориш медиҳад, ки чумлаҳои зеринро бо пайвандакҳои «чунки», «зеро», «зеро ки» ба ҳам вобаста намуда хонанд ва сарчумлаю чумлаи пайравро муайян кунанд.

1. Солҳои охир дар ҷумҳурии Ӯзбекистон лимӯпарварӣ хеле авҷ гирифт. Мардум зарурат ва манфиатҳои онро фаҳмидаанд.	Солҳои охир дар ҷумҳурии Ӯзбекистон лимӯпарварӣ хеле авҷ гирифт, чун ки мардум зарурат ва манфиати онро фаҳмидаанд.
2. Бобоям ба дорухона рафта барои худаш айнак фармуд. Ҷашмонаш камқувват шудааст.	Бобоям ба дорухона рафта барои худаш айнак фармуд, зоро ки ҷашмонаш камқувват шудааст.
3. Модари худро аз ҳама азиз доред. Ӯ дар тарбияи шумо заҳмати зиёде кашидааст.	Модари худро аз ҳама азиз доред, зоро Ӯ дар тарбияи шумо заҳмати зиёде кашидааст.

Гӯед, ки чумлаҳои пайрав ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд ва чиро ифода мекунанд?

Хонандагон дар натиҷаи муоинау фикр кардан ба ҷунин ҳулоса меоянд: чумлаи пайрави мисоли якум ба саволи «чаро» ҷавоб шуда, бо пайвандаки «чунки» ба сарчумла алоқаманд гардидааст. Чумлаҳои пайрави мисолҳои дуюму сеюм низ ба саволҳои «чаро», «барои чӣ», «аз ҷои сабаб» ҷавоб шуда, бо пайвандакҳои «зеро», «зеро ки» ба сарчумла тобеъ шудаанд.

Ҳамин тарик, омӯзгор ва хонандагон аз таҳлили мисолҳои фавқ ба ҷунин натиҷа меоянд: чумлаи пайрави сабаб дар ҳайати чумлаи мураккаби тобеъ сабаби веъеъ гардидан ё нағардидани амалу ҳолати сарчумларо фаҳмонида, ба саволҳои чаро?, барои чӣ?, аз ҷои сабаб? ҷавоб мешавад.

Ин намуди чумлаи пайрав ба сарчумла тавассути пайвандакҳои «ки», «зеро ки», «чунки», «азбаски» тобеъ мешавад.

Омӯзгор ба хонандагон савол медиҳад, ки онҳо боз қадом пайвандакҳои тобеъкунандаро медонанд, ки чумлаи пайрави сабабро ба сарчумла алоқаманд менамоянд.

Хонандагон боз пайвандакҳои зеринро номбар мекунанд: «модоме ки», «аз сабаби он ки», «барои он ки», «бинобар он ки» ва ғайра.

V. Машки шифоҳӣ. Чумлаҳои мураккаби тобеъро ҳонда, чумлаҳои пайравашонро муайян намоед ва хели онҳоро гӯед. Пас аз он чумлаи пайрави сабабро бо ибораҳои мувоғиқ баргардонед. Намуна:

Вакте ки Ҳаким месароид, ҳама мафтун шуда гӯш мекарданд, ҷунки овози Ӯ ниҳоят формад буд.	Вакте Ҳаким месароид, бинобар формад будани овози Ӯ ҳама мафтун шуда гӯш мекарданд.
---	---

VI. Кори мустақилона. Җумлаҳоро нависед, ба зери калимаҳои ишоратӣ ва пайвандакҳо хат кашед. Гӯед, ки барои чӣ дар ин хели ҷумлаҳо дигар пайвандакҳо намеоянд. Агар аз ин ҷумлаҳо калимаҳои ишоратиро гирем, кадом пайвандак зарур шуда мемонад?

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 26, ичрои машқи 103.

**Инкишофи нутқи мураттаб. Навиштани маърӯза (реферат)  
бахшида ба рӯзи Артиши миллӣ**  
Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона ичрошуда.

II. Кори эҷодии мустақилона. Ичрои машқи китоби дарсӣ. Мазмуни ҷумлаҳои мураккабро бо ҷумлаи сода ифода кунед ва ба дафтаратон нависед.

III. Кор бо саволномаҳо ва санчиши кори эҷодӣ.

IV. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор доир ба рӯзи ташкилёбии Артиши миллӣ.

V. Саволу ҷавоб ва муҳокимаронӣ доир ба Артиши миллӣ.

1. Артиши миллӣ кай ва бо ташабbusi кӣ ташкил шудааст?

2. Зарурати ташкил намудани Артиши миллӣ чӣ буд?

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Аз рӯзномаю маҷаллаҳо, ва асарҳои гуногун истифода намуда доир ба рӯзи Артиши миллӣ маърӯза (реферат) навиштан.

**Җумлаи пайрави натиҷа**  
Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта аз рӯйи маърӯзҳои (рефератҳои) бахшида ба рӯзи Артиши миллӣ навиштаи хонандагон: ҳондан ва муҳокимаи маърӯзҳо.

II. Диктанти эҷодӣ. Пайвандак ва сарҷумларо омӯзгор ба тахта менависад ва хонандагон бояд ҷумлаи пайрави сабаби мувоғикро ба он илова кунанд.

Намуна:

Мо Олимро сардори синфамон интихоб кардем, чунки...

- Мо Олимро сардори синфамон интихоб кардем, чунки ў хонандаи пешқадам ва ташабbusкор аст.

1. Рустам имрӯз аз дарси забони тоҷикӣ баҳои панҷ гирифт, зеро ки...

2. Азбаски..., маҷлисгоҳи мактабидона оро дода шудааст.

III. Җумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Як табассуми латиф, бачагона ва маъсумона дар рӯйи ў шукуфт, ки ўро боз ҳам зеботар гардонд. (Раҳим Ҷалил)

2. Дехқонон имсол ҳосили фаровони пахта рӯёниданӣ, ки нақша барзиёд ичро шуд.

3. Моҳ торафт зиёдтар баланд мебаромад, ки ин оромии табиатро мукаммалу мунаввар мегардонад. (Раҳим Ҷалил)

4. Дар манқал ва сандалҳо уду анбар месӯҳтанд, ки ҳама ҷо муаттар мегашт. (Ҷалол Икромӣ)

5. Кӯҳро тарконда, пеши обро бастанд, ки дар кӯҳсор кӯли азиме пайдо шуд.

Хонандагон тавассути таҳлили ҷумлаҳои фавқ ба ҷунин ҳулоса меоянд, ки ҷумлаи пайрави натиҷа дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ натиҷаи амали сарҷумла, оқибати онро шарҳ медиҳад.

Моҳияти ҷумлаи пайрави натиҷа ҳулосаи фикри дар сарҷумла ифодашуда мебошад. Дар байни сарҷумла ва ҷумлаи пайрави натиҷа муносибати сабабу натиҷа мушоҳида мешавад.

Җумлаи пайрави натиҷа ба сарҷумла бо ёрии пайвандаки «ки» тобеъ мешавад.

Аксар дар таркиби сарчумла калимаҳои «чунин», «чунон» меоянд, ки дар ин ҳолат чумлаи пайрави натиҷа тобиши иловагии дигар мегирад.

Як хусусияти чумлаи пайрави натиҷа дар он аст, ки аксар ин чумлаи пайравро ба чумлаи пайрави сабабу мақсад баргардондан мумкин аст.

IV. Кори мустақилона бо супориши грамматикий.

Чумлаҳоро нависед, сарчумла ва чумлаи пайрави натиҷаро ишора кунед.

#### **Нақшай зеринро муқоиса кунед:**

Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави натиҷа	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави сабаб	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мақсад
Якуним моҳ боз инҳо хату забони русиро ёд дода истодаанд, ки ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан каме рост шудаанд. (Раҳим Ҷалил)	Азбаски якуним моҳ ин тараф инҳо хату забони русиро ёд дода истодаанд, ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан каме рост шудаанд.	Якуним моҳ ин тараф инҳо хату забони русиро ёд дода истодаанд, то ки ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан каме рост шавад.

V. Машқи шифоҳӣ. Якчанд чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави натиҷа гӯед ва соҳту маънни онҳоро шифоҳӣ фаҳмонед.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 33, ичрои машқҳои 131ва 132.

#### **Чумлаи пайрави шарт**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ. Ба ҷойи нуқтаҳо чумлаи пайрави натиҷаро навишта, чумлаи мураккаби тобеъро пурра кунед.

1. Соли гузашта пахтакорони ҷумҳурӣ ҳосили баланди «тиллои сафед» рӯёниданд, ки...

2. Парвина вазифаи хонагиро хеле хуб ичро кардааст, ки ...

3. Гулшан шеърро чунон бурро ва ифоданок хонд, ки ...

4. Китоби додагиат ба ман чунон маъқул шуд ки, ...

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта).

IV. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Хоҳӣ, ки наёри ба сӯйи хеш зиёнро,

Аз гуфтаи ноҳуб нигаҳ дор забонро. (Носири Ҳусрав)

2. Агар кас табиати кишвари ҳудро дӯст дорад, ҳалқу ватанашро ҳам дӯст медорад.

3. Ту ҳам метавонӣ ҳонандай пешқадам бошӣ, ба шарте ки супоришиҳои омӯзгоронро дар вақташ ичро намой.

4. Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,

Шавад тира аз бехирад рӯзгор. (Абдураҳмони Ҷомӣ)

5. Фарзанди сазовори давру замон мегардӣ, ба шарте ки ҳалқу ватанатро дӯст дорӣ.

6. Гар бар сари нафси ҳуд амирӣ, мардӣ,

Бар кӯру кар ар нукта нагириӣ, мардӣ. (Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

Хонандагон аз мисолҳои боло пайвандакҳои зеринро чудо мекунанд: «ки», «агар», «ба шарте ки», «гар» (ар).

Аз мисолҳои додашуда омӯзгор бо ҳамроҳии хонандагон чумлаи пайрави шарт ва вазифаю мавқеи онро муайян менамоянд.

Чумлаи пайрави шарт дар ҳайати чумлаи мураккаби тобеъ шарти воқеъ гардидани амалу ҳолати сарчумларо мефаҳмонад ва ба саволҳои «ба кадом шарт?», «ба шарти чӣ?» ҷавоб мешавад.

Чумлаи пайрави шарт ба сарчумла бо ёрии пайвандакҳои **агар (гар, ар), ки, ба шарте ки, ба шарти он ки** тобеъ мешавад.

Як хусусияти чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави шарт дар он аст, ки бештар зарбулмасалу мақолаҳо, суханҳои пандомез дар ҳамин қолаб меоянд.

Мисол: То ранҷ набарӣ – роҳат намебинӣ.

Кор қунӣ – нон меҳӯрӣ. Хоҳӣ нашавӣ расво – ҳамранги ҷамоат бош.

V. Диктанти эҷодӣ. Омӯзгор чумлаи пайравро меҳонад, хонандагон сарчумлаи мувоғиқро ба он илова мекунанд.

1. Бародари ман бошӣ, ...

2. Кор қунӣ, ...

3. Дониш хоҳӣ, ...

4. Агар дар ҷаҳон сулҳо пойдор бошад, ...

VII. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм

Намуна: Расме овехта ё намоиш дода мешавад, ки дар он манзараи баҳор тасвир ёфтааст.



Хонандагон аз рӯйи расм ҷумлаҳои мувоғиқро бо чумлаи пайрави шарт тартиб дода ба дафтарашон менависанд.

Агар дар шанбеҷӣ ҳама фаъолона иштирок намоянд, ниҳолҳои зиёде мешинонанд.

Мо дар сафи пешқадамон ҷой мегирем, ба шарте ки ниҳолҳои зиёд шинонем.

Агар ёр аҳл бошад, кор саҳл бошад.

VII. Кор бо машқи китоби дарсӣ. Машқи 122.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 31, ичрои машқи 123.

## Чумлаи пайрави хилоф

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути машқи дар хона ичрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Омӯзгор дар таҳтаи синғ расмеро меовезад, ва хонандагон аз рӯйи он ҳикояи хурде менависанд. Масалан, омӯзгор метавонад аз ин расм истифода карда ба хонандагон дастур диҳад, ки дар бораи ҷашмаю рӯдҳои мусафрои Тоҷикистон андешаҳояшонро дар шакли иншои муҳтасар баён намоянд.



Супориш. Дар матни ҳикоя ақаллан ду-се ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави шарт, сабаб ва натиҷа мавҷуд бошанд.

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта).

IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Ҳарчанд ки ҷойи аввал насиби мо нашуда бошад ҳам, ҳамаамон аз натиҷаи корамон мамнун будем.

2. Агарчанде, ки дар иншои шеър ҳунари воло надошт, шеъргӯйиро дӯст медошт.

3. Бо вучуди он ки рӯз бегоҳ шудааст, мардум аз кор сар намебардоштанд.

4. Ин ҳикоя ҳарчанд кӯтоҳ бошад ҳам, воқеа муфассал тасвир шудааст.

Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки муносибати байни сарҷумлаю ҷумлаи пайрав ва вазифаи ҷумлаи пайравро муайян намоянд.

Дар натиҷаи муҳокима хонандагон чунин ҳулосае мебароранд, ки ҷумлаи пайрави хилоф барои иҷрои амали сарҷумла мамониат мерасонанд, аммо ба инобат гирифта намешаванд ва амали сарҷумла ба вуқӯъ меояд.

Баъд омӯзгор ба хонандагон шарҳ медиҳад, ки ҷумлаи пайрави хилоф ба сарҷумла бо ёрии пайвандакҳои тобеъқунандай **бо вучуди он ки, ҳарчанд ки, гарчанде ки, агарчанде ки, гарчи, ҳарчанд ки, ба ҷойи он ки, сарфи назар аз он ки, қатъи назар аз он ки** ва гайра тобеъ мегардад.

V. Диктанти эҷодӣ бо супориши грамматикӣ.

**VI.** Омӯзгор чумлаи мураккаби тобеъро бе пайвандак меҳонад, хонандагон пайвандаки мувофиқ ва аломатҳои китобати онро мегузоранд.

1. ... дар очеркнависӣ маҳорат надоштам, ман ин ҳоҳишро ба ҳурсандӣ қабул кардам.

2. ... аз қафоятон медавидам, расида наметавонистам.

3. ... шаб аз нисф гузашта буд, аз ҳурсандӣ касеро хоб намебурд.

**VII.** Кор бо машқи китоби дарсӣ. Ичрои машқи 127. Се чумлаи аввалро навишта, ба зери чумлаҳои пайрави хилоф ҳат кашед, пайвандак ва ҷойи чумлаи пайравро шарҳ дихед.

**VIII.** Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 32, ичрои машқи 129.

### **Инкишофи нутқи мураттаб нақли муфассали матнҳои ба рӯзи**

**бонувон баҳшидашуда**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути машқи дар хона икрошуда ва саволу ҷавоб.

II. Кори мустақилона. Ичрои машқи 126.

Чумлаҳои 4 – 7-ро навишта, ба зери чумлаҳои пайрави хилоф ҳат кашед, пайвандак ва ҷойи чумлаи пайравро шарҳ дихед.

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта).

IV. Матн барои нақл. Матнро хонед ва муфассал нақл кунед.

## **ЗАНОНИ ДИЛОВАР**

Фузайл Махсум аз Ғарм ғурехт, вале талафоте, ки вай овард, хунрезие, ки вай кард, қатлу горате, ки вай боис шуд, ҳеч гоҳ аз хотири мардуми Ғарм фаромӯш намешавад. Ҷӯбаҳои дор, ки дар Ҳоит баланд шуда буд ва ҷасади қаҳрамонзанҳои мардсифатро дар ҳаво алвонҷ медод, ба лавҳи хотири мардуми ин ҷо ба як умр боқӣ мондаанд. Қиссаи ғамангези ин ҷӯбаҳо аз даҳон ба даҳон ва аз авлод ба авлод нақл карда мешавад ва хотири абадзиндаи он занони шердил ва ифтихорманд, он занони озод ва муборизи роҳи саодат бо ҳатти заррин дар дафтари таърихи муборизаи озодиҳоҳони олам сабт гардидааст.

Дар майдон ба гирдогирди аҳолӣ, ки зӯран оварда шуда буданд, босмачиҳо қатор меистоданд. Дар рӯ ба рӯйи Фузайл се нафар духтарон – омӯзгорон, меистоданд, ки онҳо Маълумбибӣ Қосимова, Аъламбибӣ Комилова ва Сайрамбибӣ Фақирова буданд. Онҳо дар тан куртаҳои шоҳӣ дӯхти фарғона доштанд, ба сар сарбандҳои фарангии ҳушбуранг баста буданд. Онҳо сарбаландона ва боифтихорона меистоданд. Дидағони равшани онҳо он қадар часорат ва оташ дошт, ки Фузайл ба онҳо рост нигоҳ карда наметавонист.

Вақте ки ҷаллод ба онҳо наздик шуда фармуд, ки дар аснои ба дор қашида шуданашон рӯйхояшонро пӯшонанд, духтарон ба ў гуфтанд:

- Мо озод зиндагӣ мекардем ва меҳоҳем, ки бо рӯйи күшод марғро қабул кунем.

Содот Махсуми ҷаллод аз гуфтори онҳо дар газаб шуда, бо қамчин ба сари Маълумбибӣ саҳт зад. Духтар як қалавиду оҳиста нолид, аммо дар байни мардум гирев барҳост. Маълумбибӣ худдорӣ карду сари худро боз ҳам баландтар бардошт ва назари худро ба сӯйи ҳалқ равона кард, гӯё ба забони ҳол мегуфт, ки «инро дар хотир нигоҳ доред ва никори моро ситонед!»

Ҳамин тавр, муборизони событқадами роҳи саодат ва ҳушбахтӣ – омӯзгорон Сайрамбибӣ, Аъламбибӣ, Маълумбибӣ күшта шуданд. (Ҷалол Икромӣ)

## **МОДАР**

Ин зани солхўрда, ин пайкари хурди хамида дар назари ман бо чӣ гуна шукӯҳ ва азamatи маъnavӣ намудор шуда буд!

Бузургии модарони мо, модароне, ки дар баробари ғаму андӯҳ мефаҳранд, ки фарзандонашон барои саодати одамизод қурбон шудаанд, дар ин пиразан мучассам гардида буд. Дар ҳақиқат, модарони мо чӣ қадар бузургвор, чӣ қадар меҳруbon, то чӣ андоза тоқатовару устуворанд! Ин хусусияти хосси модарони мост!

Ба модар ордени писарашро, ки вазифаи ватандӯстиро мардона ба анҷом расонида буд, супурданд. Ҷашмони модар, ҳарчанд бенур шуда бошанд ҳам, ба ордени дарачаи якуми Ҷангӣ Ватанӣ, ки медурахшид, дӯхта шуда буданд.

- Ин орденро писари шаҳиди ман ҳанӯз ба сандуки дилаш наовехта ҳалок шуд, аммо, вай ба назари ман зинда аст. Дар ҳақиқат, ҳар касе ки дар дунё аз ҳуд номи нек монда меравад, ҳабари мурдани ў одамонро ғамнок мекунад, умрбод зинда мемонад. Писари ман ҳамин тавр зиндагӣ кард. Бинобар ин, вай зинда аст. (Раҳим Чалил).

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Дар бораи модар ва ё занони номдори маҳаллаю ноҳияву (шахратон) иншо нависед.

### **Диктанти санчишӣ**

Омӯзгор барои фаҳмидани савияи дониши хонандагон оид ба ҷумлаҳои мураккаб ва такмили нутқи ҳаттии онҳо диктанти санчишӣ мегузаронад. Ба ин мақсад ду матн пешниҳод мешавад ва интиҳоби яке аз онҳо ба салоҳияти омӯзгор voguzoшta мешавад.

#### **Варианти I**

### **НАВИСАНДАИ ДӮСТДОШТАИ МО**

Боре ману дугонаам аз китобхона яктоғӣ повести «Субҳи ҷавонии мо»-и Сотим Улуғзодаро гирифтем. Ба хона омада ба хондани китоб сар кардем. Он рӯз чӣ тавр нисфи китобро хондам, худам ҳам надониста мондам. Рӯзи дигар китобро хонда тамом кардам. Ман аз ин китоб инсондӯстӣ, рафоқат, далериву ҷасурӣ, меҳнатдӯстӣ ва суботкорӣ барин хислатҳои беҳтарини инсониро омӯҳтам. Гоҳо ҳангоми китобхонӣ ба тақдири қаҳрамон раҳмам меомад ва беихтиёر гирия гулӯгирам мешуд.

Асар ба дугонаам ҳам маъқул шудааст. Мо қарор додем, ки дигар асарҳои нависандаро ҳам ёфта меҳонем. Ҳамин тавр ману дугонаам асарҳои «Навобод», «Ривояти сӯғдӣ», «Восеъ» ва «Достонҳои «Шоҳнома»-и Сотим Улуғзодаро мутолиа кардем. Ҷанде пеш дар маҷаллаи «Садои Шарқ» романи «Фирдавсӣ»-и нависандай дӯстдоштаамон ба табъ расид. Ин асарро ҳам бо шавӯз завқ хондем. Хеле ҳурсанд шудем, ки дар бораи шоири оламшумулмон ҷунин асари барҷаста дастраси мо гардида. (Аз маҷалла).

Супориши вазифаи хонагӣ. Мавзӯи гузаштаро тақрор намуда, аз матн ду ҷумлаи мураккаби тобеъро пайдо намоед ва онҳоро таҳлили синтаксисӣ кунед.

#### **Варианти II**

### **НУРУ САФОИ ХОНДОН**

Аз ҳама шахси ба дил наздики ман бибиам мебошанд. Ман бибиамро бисёр дӯст медорам ва ҳурмат мекунам. Бибии ман шахси ҳалим ва хоксоранд, ба ману ҳоҳарам афсонаҳо, ҳикояҳо ва воқеаҳои гузаштаро нақл мекунанд. Нақли бибиам ҷунон сода, фаҳмост, ки кас меҳоҳад соатҳо дар наздашон нишаста, гӯш кунад. Ману ҳоҳарам доимо аз бибиам ҳоҳиш мекунем, ки бароямон ягон чизи нав нақл кунанд. Вақте ки

билиам сухан мегӯянд, ҳамаи он воқеаву ҳодисаҳои шудагузашта аз нав дар пеши ҷашмони мо намоён мегарданд.

Рӯзе модарам нон мепухтанд, ҳоҳарам тохта рафта як пора нони гарм гирифт, онро як бор газиду мондагиашро ба тарафи сагамон ҳаво дод. Билиам аз ин кори ҳоҳарам ба ғазаб омаданд ва ӯро қоҳиш карда, ба фикр фурӯ рафтанд. Ман ҳайрон шудам, ки барои чӣ билиам ғамгин шуда ва ба фикр фурӯ рафтанд. Сипас ба наздашон рафта пурсидам:

- Билиам, барои чӣ шумо ҳафа шудед?

Билиам маро дар рӯ ба рӯяшон шинонда, дар бораи замонҳои пеш, ки одамон барои ана ҳамин як пора нон ҷон дода буданд, нақл намуданд. Ҳоҳарам, ки дар ҳамин вақт омада ба нақлҳои билиам гӯш мекард, аз кори кардааш пушаймон шуда, аз шарм сурх шуд ва аз он кас узр пурсид, ки нафаҳмида ин корро кардааст ва дигар ҳаргиз тақрор намекунад. Баъди ин воқеа ман билиамро зиёдтар дӯст доштам. (Аз маҷалла).

### **Такрори ҳелҳои ҷумлаи пайрави ҳол бо иҷрои машқҳо**

Равиши дарс:

I. Кори эҷодии мустақилона. Иҷрои машқи 115.

II. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши ҳамаи намудҳои ҷумлаҳои пайрави ҳол).

III. Саволҳо барои тақрор:

1. Ҷумлаҳои пайрави ҳол ба қадом ҳелҳо ҷудо мешаванд?

2. Ҷумлаи пайрави тарзи амал чиро мефаҳмонад ва пайвандакҳои он қадом-ҳоянд?

3. Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла алоқаманд шуда, чиро эзоҳ медиҳад?

4. Ҷумлаи пайрави макон чиро мефаҳмонад ва ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

5. Пайвандакҳои ҷумлаи пайрави замон қадомҳоянд?

6. Ҷумлаи пайрави мақсад ба қадом саволҳо ҷавоб ва бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла тобеъ мешавад?

7. Ҷумлаи пайрави сабаб чиро мефаҳмонад ва бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла вобаста мешавад?

8. Моҳияти ҷумлаи пайрави натиҷа чист?

9. Ҷумлаи пайрави шарт бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла алоқаманд шуда, онро аз қадом ҷиҳат эзоҳ медиҳад?

10. Ҷумлаи пайрави хилоф чӣ гуна фикрро ифода мекунад?

IV. Диктанти эҷодӣ бо супориши ғрамматикий. Пайвандакҳои мувоғикиро гузошта, ҷумлаи пайравро шарҳ дихед ва ба зери он ҳат қашед.

1. ... ранҷ набарӣ, роҳат мүяссар намешавад.

2. ... ӯ месароид, мо ҳама ҳомӯшона гӯш мекардем.

3. Маҷлиси умумӣ сар шуд, ... ҳамаи хонандагони мактаб ҳозир шуданд.

V. Иҷрои машқи 133. Ҷумлаҳои машқро аз ҷиҳати ҳел ва соҳт шарҳ дихед.

VI. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Омӯзгор расмеро манзури хонандагон мегардонад, онҳо аз рӯйи мазмuni расм ҳикоячае менависанд, ки дорои якчанд ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҳол бошад. Масалан, омӯзгор метавонад расми ёдгории таърихиеро ба хонандагон пешниҳод намуда, ба онҳо дастур дихад, ки дар бораи ёдгориҳои таърихии дар сарзамини Тоҷикистон мавҷудбуда мулоҳизаҳоя-шонро иброз намоянд.



VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори §§ 24-33

**Инкишофи нутқи мураттаб. Иншои тасвири:**  
**«Наврӯзи дилафрӯз»**  
Равиши дарс:


- I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути санчиши машқи дар хона ичрошууда ва саволу ҷавоб.
- II. Кори мустақилона. Ичрои машқи 132.  
Ҷумлаҳоро нависед ва хелҳои ҷумлаи пайравро муайян кунед.
- III. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор оид ба мавзӯи иншо.
- IV. Тартиб додани нақшай иншо (мустақилона).
- V. Навиштани иншои тасвири.
- VI. Хондани матни иншои навишташуда. Се-чор нафар хонанд (интихобан) матни иншои навиштаашонро меҳонанд ва аҳли синф онро муҳокима менамоянд.
- VII. Кор бо ҳатоҳо. Аҳли синф бо қумаки омӯзгор ҳатоҳои содиршудаи имлой, услубӣ ва лафзии матнҳоро ислоҳ менамоянд.
8. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори хелҳои ҷумлаи пайрави ҳол.

**Маълумот дар бораи ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб**  
Равиши дарс:

1. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор оид ба ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб.
- II. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:
  1. Нони худамро камтар-камтар шикаста меҳӯрам, ки тез тамом нашавад ва лаззаташ дарозтар қашад. (Сотим Улугзода)
  2. Агар зинда монам, агар тақдир тақозо кунад, боз ягон рӯз ҳамдигарро ҳоҳем дид. (Фотех Ниёзӣ)
  3. Ҳама ҳомӯш буд, чунки вазифаи ягонаи ҳамаи мо ин буд, ки ҳаракати душманро дар зери назорат гирем. (Фотех Ниёзӣ)
  4. Донистам, ки роҳро гум намекунам, чунки он чинор намоён аст. (Сотим Улугзода)
  5. Агар Ҳайдарқулро огоҳ нақунӣ, кор бад мешавад, зеро худи миршаб аз ин огоҳ шудааст. (Чалол Икромӣ)
- Омӯзгор дар нақша ва ё дар таҳтаи синф нақшай ҷумлаҳои мураккаби сертаркибро қашида, тавассути он соҳти ҷумлаҳои мураккаби сертаркибро шарҳ медиҳад.

## **Накшай чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб**


1. Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави чида:



Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави дараҷа (пай дар пай).



2. Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави ҳархела:



IV. Диктанти эҷодӣ. Ба ҷойи нуқтаҳо пайвандакҳои мувоғикиро гузошта, чумлаҳоро нависед:

1. ... ба онҳо назар кунӣ, мебинӣ, ... Россия дурахшонтариин демократияи рӯйи замин ҳоҳад шуд. (Максим Горький).

2. Ман хеле афсӯс меҳӯрам, ... ин ҷанҷол имрӯз яктарафа нашуд, ... натиҷаашро фахмам (Садриддин Айнӣ).

3. Кор бо машқи китоби дарсӣ: Шеърро хонед, сарчумларо муайян карда гӯед, ки ҷанд ҷумлаи пайрав ба он тобеъ гардидааст. Онҳо чиро ифода мекунанд.

V. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 35. Навиштани 4-5 ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб аз асарҳои бадӣ.

### **Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави чида**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта таввассути санчиши вазифаи хонагӣ ва саволу ҷавоб:

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Хонандагон аз рӯйи мазмуни расм ҳикоячае менависанд, ки дар он як-ду ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб истифода шуда бошад.

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта).

Саволномаи 1.

1. Дар бораи ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб маълумот диҳед.

2. Ҷумларо таҳлил кунед, сарчумла ва ҷумлаҳои пайравро муайян намоед ва гӯед, ки онҳо ба қадом савол ҷавоб мешаванд ва қадом хели ҷумлаи пайраванд.

Ман маҷбур будам, ки қаламро доим бо худам гирифта гардам ва эҳтиёт кунам, то ки гум нашавад (Сотим Улуғзода).

Саволномаи 2.

1. Хелҳои асосии ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиро номбар кунед.

2. Ҷумларо таҳлил ва гӯед, ки ҷумлаҳои пайрав сарчумларо аз қадом ҷиҳат шарҳу эзоҳ додаанд:

Ғарози ман аз зиёфати шумоён ин буд, ки мактабдорро бекор қунонам ва ба ҷойи ў як мактабдори хубтар ёбем. (Садриддин Айнӣ)

Дигар саволномаҳо низ ҳамин тавр тартиб додан лозим аст, зеро тавассути ин саволномаҳо ҳам дониши назарияйӣ ва ҳам амалии хонандагон санҷида мешавад.

**IV. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:**


1. Дар ин маҷмӯа шеърхое ҳастанд, ки ташкил ва таракқиёти

Тоҷикистонро тасвир мекунанд ва инчунин ... насли хушбахти Тоҷикистонро бо илҳоми зафар ва ғалабаҳо ба ҷӯшу ҳурӯши шодӣ оварда, ба рақс меандозанд. (Садриддин Айнӣ).

2. Вақте ки ҳама рафтанду оромии шабонгоҳ барқарор гардид, садои шаршараи ҷашма ба гӯши Ҳотам расид. (Рахим Ҷалил).

3. Дар моҳи декабр, вақте ки арифметика маро азоб намедод ва аз дарсҳои дигар ҳам корам пешрав буд, ман ба дидани Муҳтор рафтсанро ният кардам (Сотим Улуғзода).

**Нақшай чумлаҳоро ин тавр қашидан мумкин аст:  
чумлаи якум:**



Нақшай чумлаҳои дуюму сеюмро хонандагон бо ёрии омӯзгор мекашанд.

**V. Икрои машқи 137.**

VI. Кори эҷодӣ ё ягон намуди диктант оид ба ҷумлаи муракқаби тобеи сертаркиб бо ҷумлаҳои пайрави чида.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 35, икрои машқи 138

**Чумлаҳои муракқаби тобеи сертаркиб бо  
ҷумлаҳои пайрави дараҷа**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта таввасути саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори мустақилона. Ба хонандагон дастур дода мешавад, ки ду ҷумлаи муракқаби тобеъ нависанд, ки дорои ду ва зиёда ҷумлаҳои пайрав бошанд.

III. Кор бо саволномаҳо (доир ба пурсиши мавзӯи гузашта).

**IV. Ҷумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:**


1. Дурӯғ будани гапи туркманро Ятим фаҳмид, зеро ӯ ҳам медонист, ки барои ҳарбузакорӣ шабона намераванд. (Садриддин Айнӣ).

2. Ҷун огоҳӣ ёфт, ки ман ҷанд моҳ боз дар Тошкент ҳастам, малул шуд. (Сотим Улуғзода).

3. Боварӣ доштам, ки вай ҷашми интизорӣ ба роҳи ман дӯхтааст, зеро ман ҳат карда фиристода будам, ки дар аввали тобистон меравам. (Сотим Улуғзода)

Бо усули проблемагузорӣ муйян карда мешавад, ки дар мисоли якум «Дурӯғ будани гапи туркманро Ятим фаҳмид» сарчумла буда, ҷумлаҳои «ӯ ҳам медонист» ва «барои ҳарбузакорӣ шабона намераванд», ҷумлаи пайрававанд. Ҷумлаи пайрави якум бо пайвандаки тобеъкунандай «зеро» ба сарчумла тобеъ шуда, сабаби воқеъ шудани амали сарчумларо мефаҳмонад, ҷумлаи пайрави дуюм бо пайвандаки «ки» ба ҷумлаи пайрави якум тобеъ шуда, ҳабари бо феъли «медонист» ифодашудаи онро эзоҳ додааст ва ҷумлаи пайрави пуркунанда аст. Омӯзгор қайд мекунад, ки ҷумлаҳои пайрав пай дар пай омада, яке дигареро эзоҳ додаанд. Ҷумлаҳои дигар низ ҳамин тавр таҳлил мейбанд. Сипас омӯзгор нақшай ҷумлаҳои болоиро манзури хонандагон гардонида, тавассути он мавзӯъро шарҳ медиҳад.

## **Нақшай чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави дараҷа**



V. Кори эҷодӣ. Дар байни чумлаҳои сода пайвандак ва аломатҳои китобати мувофиқро гузашта, нақшай чумлаҳоро тартиб дидед.

а) Ман ғалат карда будаам... вай аз амакаш ҳоҳиш кард... онро ба бозор бурда фурӯшад... пулаш чун обу ҳаво зарур аст (Сотим Улугзода).

б) Ман ҳаминро гуфтан меҳоҳам ..., дӯстонам, донед ... ман рафиқи содиқи шумо ҳастам. (Ҷалол Икормӣ).

VI. Иҷрои машқи 138.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 35, иҷрои машқи 140.

### **Инкишофи нутқи мураттаб: таҳлили корҳои хаттӣ**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта таввассути саволу ҷавоб ва машқи дар хона иҷрошууда.

II. Кори эҷодӣ. Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки онҳо дар байни чумлаҳои содаи зерин пайвандак ва аломатҳои китобати мувофиқ гузашта, чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб созанд ва нақшай онро қашанд.

Ман боварӣ дорам ... ҳар як одами поквичдон тарафдори сулҳу осоиш аст ... он нони даҳони мардум, хандаи қӯдакон, ояндаи башарият аст.

III. Таҳлили корҳои хаттӣ: иншо, нақли хаттӣ ва диктантҳо.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Аз худ намудани қоидаҳое, ки аз тарафи хонандагон дар корҳои хаттӣ риоя нашудаанд, такори мавзӯҳои марбути чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави якхела.

### **Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави ҳархела**

Равиши дарс:

I. Кори мустақилона. Иҷрои машқи 141.

Супориш. Аз мисолҳои додашуда чумлаҳои мураккаби тобеи дараҷаро ҷудо карда нависед ва хели чумлаҳои пайравро муайян кунед.

II. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:

1. Агар қас тарҷумаи ҳоли устод Айниро бодикӯат ҳонда барояд, мебинад, ки ў аз хурдӣ ба адабиёт рағбат дошт. (Мирзо Турсунзода).

2. Вақте ки ман машқи аввалини ҳудро ба падар нишон додам, ў таҳсин кард, чунки дар он ҳатои намоёне набуд. (Садриддин Айнӣ).

3. Боз агар як микдор роҳ равед, ниҳоят ба миёнаҳои дара мерасед, ки дар он ҷо як ҷашмаи равони шаршарадоре дар ҷавлон аст. (Садриддин Айнӣ).


4. Тракторҳое, ки дар ёбон паҳн шуда буданд, монанди парвозоҳое, ки дар истгоҳҳои роҳи оҳан дар маневранд, гуррос зада ҳаракт мекарданд. (Садриддин Айнӣ).

Омӯзгор вазъиятеро ба амал оварда, бо қувваи шогирдон ҷой ва мавқеи сарҷумла ва чумлаи пайравро муайян мекунад. Дар мисоли якум «мебинад» сарҷумла буда, дар байн омадааст ва чумлаи пайрави якум «қас тарҷумаи ҳоли устод Айниро бо дикӯат ҳонда барояд» бо пайвандаки «агар» ба сарҷумла тобеъ шуда, шарти воқеъ шудани

амали сарчумларо эзоҳ медиҳад ва чумлаи пайрави дуюм – «ӯ аз хурдӣ ба адабиёт рағбат дошт» бо пайвандаки «ки» ба сарчумла тобеъ шуда, худи сарчумларо, ки фақат аз хабари бо феъл ифодашуда иборат аст, шарҳу эзоҳ медиҳад.

Чумлаи пайрави якум чумлаи пайрави шарт буда, ба саволи кадом шарт? ҷавоб мешавад, чумлаи пайрави дуюм ба саволи чиро? ҷавоб шуда, чумлаи пайрави пуркунанда мебошад. Омӯзгор муҳокимаро ҷамъбаст намуда, қайд мекунад, ки чумлаҳои пайрав сарчумларо аз ҷиҳатҳои гуногун шарҳу эзоҳ додаанд. Мисолҳои дигар низ бо ҳамин усул таҳлил ва муҳокима мешаванд.

### Нақшай чумлаҳои фавқ чунинанд:



III. Кор бо машқи китоби дарсӣ. Чумлаҳоро хонед, сарчумла, чумлаҳои пайрав ва воситаҳои алоқаи онҳоро нишон дихед.

IV. Диктанти эҷодӣ. Пайвандакҳои мувофиқро гузашта чумларо пурра кунед.

1) ... қасби ронандагиро дӯст медошт, нияташ ин буд ... ронанда шавад.

2) ... эҷодиёти рассом тамошобинро ба ҳаяҷон орад, пас маълум мешавад... асар замонавист.

3) ... соли таҳсил ба охир расид, моро ба урдugoҳи пешоҳангон мефиристанд ... дам гирем.

V. Кори мустақилонаи шифоҳӣ. Аз худ намудани қоиди умумии аломатгузорӣ дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 35, иҷрои машқи 142.

### Чумлаҳои мураккаби омехта

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошууда.

II. Кори мустақилона. Машқи 145.

Аз матн чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиро чудо намуда, ба тарзи зерин нависед: бо чумлаҳои пайрави 1) ҷида, 2) дараҷа, 3) ҳархела.

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯи гузашта доир ба чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави ҳархела).

IV. Чумлаҳо барои таҳлил ва баёни мавзӯъ:


1. Мошине, ки дӯсти моро мебурд, аз назар ғоиб шуд, вале овози ӯ ҳанӯз дар гӯшҳои мо садо медод . (Ҷалол Икромӣ)

2. Вай, ки худаш танҳо зиндагӣ мекард, Гавҳарро фарзанди худаш барин дӯст медошт ва Гавҳар ҳам ӯро ба ҷойи бобои худ медонист. (Пӯлод Толис)

3. Ҳар ду ҳам нағз ҳис мекарданд, ки хомӯширо барҳам додан зарур аст, аммо ҳеч қадоми онҳо ҷуръат намекард, ки аввалин шуда лаб во кунад. (Пӯлод Толис)

Азбаски аз ҷиҳати ҳайат чумлаҳои мураккаби омехта низ сертаркибанд, таълими ин мавзӯро омӯзгор бояд алоқамандона бо чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб гузарад. Омӯзгор ҳангоми таҳлилу муҳокимаи чумлаҳо ба донишу малакаи доир ба мавзӯи чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб пайдо кардаи хонандагон такя намуда, бо қувваи онҳо мавзӯро баён мекунад. Сипас нақшай чумлаҳои додашуда тартиб дода мешавад.

### Нақшай чумлаҳои мураккаби омехта:



V. Кори эчодӣ. Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки ба ҷойи нуқтаҳо пайвандак ва аломатҳои мувоғиқро гузоранд, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайравро шарҳ дидҳанд. Нақшай ҷумлаҳоро қашанд.

1. Сабаби бисёр шудани ҳосил ин буд ... ҳама коллективона ... аз як гиребон сар бароварда кор мекарданд..., ў бошад инро фаҳмида наметавонист. (Пӯлод Толис).

2. Дар дашту саҳро сабзаҳо дамидаанд... гулҳо шукуфтаанд... ҳар бинанд ҶҲСС мекунад ... табиати қишвари мо чӣ гуна зебост.

VI. Ичрои машқи 146. Омӯзгор супориш медиҳад, ки хонандагон ҷумлаҳоро хонанд, пайвандакҳои тобеъкунанда ва пайвасткунандаро нишон дидҳанд, вазифаи онҳоро муайян кунанд.

VI I. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 36, ичрои машқи 147.

### Ҷумлаи мураккаби бепайвандак (6 соат) Маълумот дар бораи ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак Равиши дарс:

I. Такрор ва ба хотир овардани донишу малакаи хонандагон доир ба ҷумлаи мураккаб ва хелҳои он (пайвандакдор ва бепайвандак).

II. Ҷумлаҳои барои мушоҳидати таҳлил:

Ҷумлаҳои зерин дода шудаанд:

1. Баҳор омад. Қишлоқор сар шуд.
2. Ҳоби Ятим намебурд. Ҳаво гарм ва дилгир буд.

Супориши: Аз ҷумлаҳои додашуда аввал ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор ва баъд бепайвандак созед. Гӯед, ки дар қадом намуди ҷумлаҳо муносибати байни ҷумлаҳои сода аз ҷиҳати мазмун пурратар ва равшантар ифода ёфтаанд.

III. Диктанти огоҳӣ. Матн пурра хонда мешавад, аммо танҳо ҷумлаи охир барои навиштан дикта карда мешавад. Хонандагон аломатҳои китобатро дар байни ҷумлаҳои сода мустақилона мегузоранд.

Ниҳолҳои паҳта то миёни одам мезананд. Дар байни мавҷҳои баҳри сабз дуҳтароне, ки дар тан куртаҳои гулнорӣ доранд, монанди заврақҳои байраки сурҳдор метобанд. Ҷастони аз нурҳои офтоб мисрангшудаи дуҳтарон беист дар ҳаракатанд. Онҳо чеканка мекунанд, яке аз дуҳтарон месарояд, дигарҳо ўро мешунаванд ва ғоҳе ҳама якбора меҳанданд. (Аминҷон Шукӯҳӣ).

IV. Диктант бо супориши грамматикий. Ҷумлаҳоро таҳлили синтаксисӣ намоед. Баҳор омад, давҷаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои балҳӣ ғӯра бастанд, дараҳтони ҳасактут барои ҳӯроқи кирмакҳои пила каллак шудан гирифтанд, ҷӯйи Мазрангон бо лойоби селҳои баҳорӣ пур аз сурҳоб шуда мешорид, дехқонон ҷуфт мебастанд, заминро шудгор мекарданд, мола мекарданд... (Садриддин Айнӣ).

V. Кори эчодӣ. Се ҷумлаи сода дода шудаанд; аз онҳо хонандагон хелҳои гуногуни ҷумлаҳои мураккаб месозанд аввал – бепайвандак, баъд – пайвандакдор (пайваст ва тобеъ) ва шарҳ медиҳанд.

Офтоби оламтоб баромад. Дашту саҳро ва шаҳру боғот равшан гардид. Мардум ба кори саҳро шурӯъ намуданд.

VI. Ҷамъбаст ва мустаҳкамкуни мавзӯъ бо роҳи саволу ҷавоб.

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани § 37; ичрои машқи 148.

Ба чумлаҳои мураккаби бепайвандаки зерин худатон пайвандакҳои мувофиқ гузошта, гӯед, ки пас аз илова кардани пайвандак дар қироати онҳо чӣ тафовуте пайдо мешавад.

### **Аломати вергул ва нуқтавергул дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши вазифаи дар хона иҷрошуда.

II. Кори эҷодӣ: қалимаҳои зеринро истифода бурда ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак созед.

1. Об, ҳаёт. 2. Баҳор, дараҳтон. 3. Занг, бачаҳо. 4. Хонандагон, дарс. 5. Абр, офтоб.

Гӯед, ки дар байн ҷумлаҳои сода қадом пайвандакҳоро гузоштан мумкин аст?

III. Машқи шифоҳӣ. Матнро бодиқат гӯш кунед ва муайян намоед, ки аз ҷанд ҷумла таркиб ёфтааст. Файр аз ин соҳти ҷумлаҳо (сода ва мураккаб) ва воситаи алоқаи онҳоро (пайвандакдор ва бепайвандак) муайян кунед. Матнро омӯзгор ва ё ягон хонанда меҳонад.

Рӯзе аз рӯзҳои баҳорон кӯҳистон бо вазидани бодҳои баҳорӣ аз фаровонии сабзаи нахъез монанди дарёи пуроб мавҷ мезад, мавҷҳои сабзагиро танҳо харсангҳое, ки ҷо-ҷо аз камари кӯҳ барҷаста истода буданд, ҳалал мерасониданд. Лекин ин гуна сангҳо бо вуҷуди нотарошидагӣ, азбаски ба сабаби боронҳои баҳорӣ покиза ва мусаффо шуда буданд, дар ҳусн ва зебоӣ сабзазорро меафзуданд. Агарчи барфҳои камарҳои кӯҳ аз таъсири офтоби баҳор об шуда, ба ҷойи барфи сафед гиёҳҳои қабуд рӯида буданд, вале қуллаҳои кӯҳ ҳанӯз қулоҳҳои барфии ҳудро аз сар бадар накарда буданд, ки ин ҳол низ ба ҷашми бинанда олами дигареро ҷилвагар мекард. (Садриддин Айнӣ).

2. Ҷумлаҳо барои мушоҳида ва таҳлил:

1. Офтоб қайҳо ба пушти кӯҳ фурӯ рафт, торикӣ фаромад. (Сотим Улуғзода)

2. Дар осмон ҳоло ҳам абрҳо сайргашт мекарданд, аҳён-аҳён ситораҳо милтос мезаданд.

3. Дарс сар шуд, хонандагон ба суханони омӯзгор бодиқат гӯш мекарданд; ҳушу ёди Салим ба олами ҳаёлот фурӯ рафта буд.

Омӯзгор аввал ҷумлаҳои фавқро дар шакли сода пешкаши хонандагон месозад ва супориш медиҳанд, ки онҳо аввал ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор ва баъд бепайвандак созанд.

IV. Ҳулоسابарорӣ аз мушоҳида. Омӯзгор бо ҳамроҳии хонандагон мавқеъ ва моҳияти вергул ва нуқтавергулро дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак муайян месозад.

V. Кори мустақилона. Ҳондан ва аз ҳуд намудани қоиди гузоштани аломатҳои вергул ва нуқтавергул дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак муқоисаи он бо мушоҳида ва ҳулосаи аз ҷумлаҳои болоӣ баровардашуда.

VI. Диктанти эҷодӣ. Дар ҷойҳои зарурӣ аломатҳои вергул ва нуқтавергул гузоред. Офтоб аз назар пинҳон шуд ҳаво торик шудан гирифт ба ягон ҳавлӣ рафта ҷойи хоб пурсидан лозим буд вале ҷуръат намекардам (Мирсаид Миршакар).

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 38, иҷрои машқи 150.

### **Аломати баён дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Расме бо тасвири манзара ё кору амалиёт манзури хонандагон гардонида мешавад. Онон аз мазмуни расм 2-3 ҷумлаи мураккаби бепайвандак месозанд. Омӯзгор метавонад аз расми зерин истифода кунад.



III. Кор бо саволномаҳо.

IV. Диктант бо супориши грамматикий. Дар байни ҷумлаҳои сода аломатҳои китобатии мувофиқро гузоред.

Зимишон намерафт баҳор намеомад гумон мекардем ки хунукий, рутубат, барфу борону шамол поён надоранд нимторикии қозаи мо, гиряи Мухтори хурдакақ, дуди бехи макка, хобҳои воҳиманоки модарам поён надоранд сарсониҳои падарам дар ҷустуҷӯйи ризқи аёлу фарзанд поён надоранд (Сотим Улугзода)

V. Ҷумлаҳо барои мушоҳида ва таҳлил:

1. Офтоби пагоҳӣ онҳоро дар ҷойи дишаба пайдо менамуд: онҳо рафта буданд. (Пӯлод Толис)

2. «Қариндошқалам»-и одӣ ҳатти нозеби маро нозебтар мекард: ҳарфҳо бенур ва бесалиқа мебаромаданд. (Сотим Улугзода)

3. Ман ба дили худ гуфтам: ин ахволро ислоҳ кардан лозим аст. (Садриддин Айнӣ)

VI. Хулосабарорӣ аз мушоҳида. Омӯзгор ҳамроҳи шогирдон мавридҳои гузоштан ва вазифаи аломати баёнро дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак муайян месозад.

VII. Диктанти эҷодии озод. Ҷумлаҳои содаро ба мураккаб табдил дода нависед. Қӯшиш намоед, ки дар байни ҷумлаҳои сода пайвандак нагузашта, ба ҷойи он аломатҳои китобат гузоред.

1. Аз сабаби бад будани роҳ мо омада натавонистем.

2. Бинобар бевақт шудани рӯз мо ба тарафи хона давидем.

3. Ҷамшед барои шавқовартар шудани бозӣ ба майдон баромад.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 38, ичрои машқи 153.

### **Инкишофи нутқи мураттаб. Тартиб додани тезис дар мавзӯъҳои ҷамъиятию сиёсӣ**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши машқи дар хона иҷрошуда.

II. Кори эҷодӣ. Ҷумлаҳои сода дода шудаанд. Онҳоро аз ҷиҳати маъно ва муносибат алоқаманд кунонида, ҷумлаи мураккаб созед ва аломатҳои китобати мувофиқро гузоред.

1. Мо аз падар ҷор нафар мондем. Ақаам Муҳиддинҳӯҷа ном дошта, аз ман ҳашт сол қалон буд. Ман ёздаҳ-дувоздаҳсола будам. Додари қалонам Сироҷиддин ном дошта, 9-сола буд. Додари хурдиам Киромиддин ном дошта, ҷор сола буд (Садриддин Айнӣ).

2. Гунчишкон чиқиррос мезаданд. Куркурикаррокҳо қур-қур мекарданд. Мусичагон ва фоҳтагон ку-ку, меғуфтанд. Зоғон ва зоғчаҳои аз қишишори нау қишишашуда барои худ дона мекофтанд. Мӯрчагон хӯроквории бо оби борон таршудаи худро аз хонаҳояшон бароварда шамол медоданд. (Садриддин Айнӣ).

III. Кор бо саволномаҳо (барои пурсиши мавзӯъҳои омӯхташудаи чумлаи мураккаби бепайвандак).

IV. Қироату гӯш кардани яке аз мақолаҳои рӯзмарраи рӯзномаҳои «Ҷумхурият», «Омӯзгор», «Ҷавонони Тоҷикистон» ва ё ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» дар мавзӯъҳои ҷамъиятию сиёсӣ ба воситаи сабти компьютерӣ.

Супориш. Бодиққат ҳифз намудани мазмуни мақола, додани диққати маҳсус ба соҳти композитсионии мақола, масъалаҳои асосии пешниҳод намудаи мақола; ба назар гирифтани калимаҳои душворфаҳм ва душворнависи мақола, мавқеъ ва аҳамияти онҳо.

Баъд хонандагон рӯзномаро кушода (мувофиқи супориши пешакии омӯзгор онҳо шумораи даркории рӯзномаро пайдо намуда ба синф меоранд), матни чопшуудаи мақоларо аз назар мегузаронанд. Натиҷаи мушоҳида бо сухбати муҳтасар ҷамъбаст карда мешавад.

V. Тартиб додани тезис ба мақола. Хонандагон аз рӯйи мазмуни матн онро ба қисмҳои хурд-хурд тақсим намуда, ба онҳо сарлавҳачаҳо мегузаронанд. Сарлавҳачаҳо бояд тамоми мазмуни матнро дарбар гиранд.

VI. Нақли мазмуни мақола аз рӯйи тезис (интихобан 2-3 хонанда пурсида мешавад).

VII. Таҳрири тезис. Ҳатоҳое, ки ҳангоми тартиб додани тезис содир шудаанд, ислоҳ карда мешаванд.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Тартиб додани тезиси яке аз мақолаҳои рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» (мувофиқи интихоби хонанда).

### **Аломати тире дар ҷумлаи мураккаби бепайвандак** Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта аз рӯйи тезиси дар хона тартиб додаи хонандагон доир ба ягон мақолаи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон».

II. Таҳлили синтаксисии ҷумлаҳо:

1. Дехқон бошӣ – шудгор кун (фолклор)
2. Ман аз бозор – шумоён ба бозор (Сотим Улугзода)
3. Дарро задам – девор кафид (зарбулмасал).

III. Ҷумлаҳо барои мушоҳида ва баёни мавзӯъ:

1. Ҳаво хунук набуд – аз осмон барфи калон-калони лаклакӣ меборид.
2. Ранҷ набарӣ – роҳат намебинӣ (фолклор)
3. Фасли тирамоҳ расид-ҳаво аз рӯзҳои тобистон фарқ намекард.
4. Хочагӣ ҳосили фаровон гирифт- плани паҳтасупорӣ барзиёд ичро шуд.

IV. Кор бо машқи китоби дарсӣ. Хонандагон машқро меҳонанд ва сабаби гузоштани аломати тиреро шарҳ медиҳанд. Омӯзгор ба тарзи хониш ва оҳанги қироати шогирдон диққат медиҳад.

V. Кори эҷодӣ аз рӯйи машқи китоби дарсӣ.

Аз ҷумлаҳои ҷуфтӣ зерин ҷумлаҳои гуногуни мураккаби пайваст, тобеъ ва бепайвандак созед. Намуна дар китоби дарсӣ нишон дода шудааст.

VI. Кор бо саволномаҳо (доир ба хелҳои ҷумлаи мураккаби бепайвандак бо аломати тире).

VII. Ҷамъбаст ва мустаҳкамӯни мавзӯъ бо роҳи саволу ҷавоб.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Ҳондани § 40; ичрои машқи 155.

### **Ичрои машқҳо доир ба ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак** Равиши дарс:

1. Пурсиши мавзӯи гузашта бо роҳи саволу ҷавоб ва санчиши ичрои машқи дар хона ичрошуда.

II. Кори эҷодӣ аз рӯйи расм. Расми рангае пешниҳоди хонандагон мегардад, онҳо аз рӯйи мазмуни расм ҷумлаҳои мураккаб месозанд. Ба хонандагон таъқид намудан лозим аст, ки дар навиштаашон бояд ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак истифода шуда бошад. Масалан ба сифати намуна расми зерин тавсия мешавад.



III. Супориш. Чумлаҳоро нависед, аломатҳои китобатро шарҳ дихед ва гӯед, ки онҳоро бо қадом пайвандакҳо иваз кардан мумкин аст.

Намуна: Фарзандонам ҳастанд, бародарам ҳаст,  
Фарзандонам ҳастанд, инчунин бародарам ҳаст.

IV. Диктанти эҷодӣ бо супориши грамматикий. Омӯзгор аз матн чумлаҳоро бо пайвандакҳо меҳонад, хонандагон ба ҷойи пайвандакҳо аломатҳои китобати мувофиқ гузашта, чумлаҳоро менависанд. Шакли чумларо тафийр додан лозим меояд.

1. Бобоям пир шуда бошад ҳам, ҳанӯз bogayrat аст.

2. Бо вучуди он ки шаб аз ним гузашта буд, аз хурсандӣ касеро хоб намебурд.

3. Падарам ба шаст даромада бошад ҳам, лекин ҳоло боқувват ва бардам аст.

Намуна: Падарам ба шаст даромадааст – ҳоло боқувват.

V. Кор бо машқи китоби дарсӣ. Матнро хонед, мавқеъ ва вазифаи вергулу нуқтавергуло шарҳ дихед. Омӯзгор ба тарзи хониши ифоданоки хонандагон дикқат медиҳад.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори мавзӯъҳои марбут ба чумлаҳои мураккаби беспайвандак, иҷрои машқҳо. Ба ҷойи пайвандакҳо аломатҳои китобати мувофиқро истифода бурда, чумлаҳоро нависед ва таркибашонро муайян кунед.

### Диктанти санчишӣ

Варианти 1.

**БОҒИ СУЛҲ**

Бахтиёр нақли падарашро дар хусуси таърихи мактабашон шунида, ба як нуқта дикқати маҳсус дод: падараш гуфт, ки охиро солҳои 50-уми аспи XX мактабашон боғи овозадоре дошт. Онро дар саросари шаҳр медонистанд. Рӯзҳои таътил мактаббачагон дар боғ кор мекарданд. Вақте ки Бахтиёр ба ин гапҳо шубҳа кард, падараш ҳамон сафедорони азamatу сарсабзи дар гирду атрофбударо нишон дода, таъкид кард, ки сафедорон хусни боғ буданд.

Рӯзи дигар Бахтиёр ин гапро ба сармурабии пешоҳангони мактаб Фароғат Воҳидова расонда мақсадашро низ гуфт:

– Омӯзгор, чӣ мешавад, ки боғи мактабро аз нав барқарор кунем?

Ин фикр ба сармурабии ҳам писанд омад. Бо роҳбарии вай бачаҳо таърихи боғи мактабро омӯхта, аз кухансолони шаҳр маълумоти барояшон навро дониста гирифтанд.

Аз чумла фаҳмиданд, ки соли 1924 баъди соҳтани бинои мактаб Шокирҷон ном ҷавонмарде замини назди мактабро ҷӯяқ кашида, ниҳоли гул мешинонад. Ҳамчунин ҷанд навдаи сафедорро, ки алакай барг карда буданд, қаламча намуда, канори ҷӯйи пеши бино мешинонад.

Дар андак вақт ниҳолҳои боғча қалону сояфкан шуданд, гулбуттаҳо низ ба воя расида, бори нахуст гунча кушоданд, боғи мактаб дар ҳақиқат ба гулистон табдил ёфт. Ҳамаи ин дар солҳои аввали мавҷудияти мактаб буд.

Бачаҳо ҳамчунин муайян карданд, ки баъд аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ боғи мактабашон «Боғи сулҳ» ном гирифта будааст.

## Варианти 2 **Наврӯзи дилафрӯз**

Нафаси тозаю рӯҳбахшеба димоғ мерасад. Ин нафаси бедоршавии замин, табиати озодаю афсунгар аз хоби зимистон аст. Ба ҳама мавҷудоти зинда вай аз суруди нави обшор, шукуфтани мугҷаҳо, мавчи сабзаҳои маҳмалин ва ҳусни дилфириби бойҷечаку сиёҳгӯш мужда аст. Замину одамон тӯй доранд. Арӯси нозанини сол—Баҳорро, истиқбол мекунанд.

Бо пою қадами неки баҳор Наврӯз мешавад. Рӯзи нав - нури нав, шодию умеди нав ба ҳар оstonу манзил мерасаду замину замон аз нав ҷавон мешавад. Ҳар Наврӯз ба диёри мо, ба диёре, ки мардумаш хуррам аст, мудом бо пайки фаровонӣ, бо файзу фоли нек меояд. Аз нав падару бобои дехқон бо суруду шодмонӣ ба замин дона мепошанду аз ҳосили фаровон дилпуранд. Пунбадонаҳои умед кишт мекунанду медонанд, ки албатта хирмани «тиллои сафед»-ашон боло мешавад ва ба ҳамааш шукри беадад мекунанд, шукри меҳнати озод, шукри серио осудагӣ, шукри хушбахтии фарзанду наберагон, шукри истиқлолият.

Ин хушбахтии хушбахтии ҳақиқии туст. Зоро ту ба насле тааллук дорӣ, ки чӣ будани ғаму гуруsnагӣ, даҳшати ҷанро фақат аз қиссаҳои таъриҳи меҳонад. Дар ҷамъияте зиндагӣ мекунӣ, ки эътибори инсон аз ҳама баланд аст. Ту соҳиби Ватан, замин, соҳиби Баҳори гулафшону Наврӯзи худ ҳастӣ. Шояд ин баҳор аввалин ниҳоли шинондаи ту мева диҳад, донаи бо муҳаббат киштаат ҳӯшии пурбор шавад. (Аз маҷалла).

### **Инкишофи нутқи мураттаб. Навиштани иншои мақоламонанд**

**дар мавзӯи «Нон - асоси зиндагии инсон»**

Равиши дарс:

- I. Суҳбати муқаддимавии омӯзгор
- II. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса доир ба арзиши нон.

  1. Нон дар зиндагии инсон.
  2. Чаро нонро «асоси зиндагии инсон» меноманд?
  3. Нон чӣ тавр ҳосил мешавад?
  4. Барои он ки нон дар рӯйи дастарҳони мо бошад, меҳнати киҳо сарф мешавад?
  5. Чаро «нон ҳам нону нонреза ҳам нон» мегӯянд?
  6. Доир ба гуруsnагиҳои солҳои инқилоб ҷанги дуюми ҷаҳон қадом лаҳзаҳоро шунидаед ва ё хондаед?
  7. Чаро баъзеҳо нонро хор мекунанд?

8. Шумо дар маҳаллаатон, мактабатон, синфатон, хонаатон нисбат ба хоркунандагони нон чӣ гуна муносибат мекунед?

9. Оё дар замони мо низ гуруснагӣ вучуд дорад?

III. Хулосабарорӣ ва ҷамъбости мубоҳиса.

IV. Тартиб додани нақшай иншо: «Нон - асоси зиндагии инсон».

1. Муқаддима

2. Қисми асосӣ.

3. Хулосабарорӣ ва ҷамъбаст.

V. Навиштани иншо

VI. Хондан ва муҳокимаи матни инши навишташуда.

VII. Тахрири матни иншо: ислоҳи ҳатоҳои услубӣ, имлой, китобатӣ ва лафзии содиршуда.

VIII. Супориши вазифаи хонагӣ. Такрори бобҳои «Ҷумлаи мураккаб», «Ҷумлаи мураккаби пайваст», «Ҷумлаи мураккаби тобеъ» ва «Ҷумлаи мураккаби бепайвандак».

### **Маълумоти умумӣ дар бораи забон (4 соат)**

Хонандагон ҳанӯз дар синфҳои 5 - 8-ум доир ба баязе масъалаҳои забоншиносӣ дониш андӯхта буданд. Дар аввали барномаҳои таълимии ҳар як синф дар ҳаҷми 1 соат «Аҳамияти забон ҳамчун воситаи муҳими алоқа», «Оилаи забонҳои эронӣ», «Тағиیر ва такмили забон бо мурури замон» барин мавзӯъҳо пешниҳод шудаанд. Ин маводҳо аз рӯйи усули аз сода ба мураккаб пай дар пай омӯзонида мешавад. Дар синфи 9-ум бошад, ба масъалаҳои пайдоиш ва инкишофи забон, вазифаи забон дар ҷамъият, саҳми забони адабии тоҷик ва мавқеи он, фонди асосии лугавӣ ва таркиби лугавӣ, услубҳои забони адабии тоҷик диққати маҳсус дода мешавад. Дар барномаи таълими 4 соат чудо карда шудааст. Ин мавзӯҳоро ин тавр тақсим кардан мумкин аст:

Дарси якум – «Забон ҳамчун воситаи муҳимтарини мубодила. Вазифаи забон дар ҷамъият».

Дарси дуюм –«Пайдоиш ва инкишофи забон. Забон ва ҷомеа».

Дарси сеюм –«Забони адабии тоҷик – забони миллати тоҷик».

Дарси ҷорум –«Услубҳои забони адабии тоҷик».

Дар рафти ин дарсҳо маълумот оид ба соҳти забон ба таври муҳтасар такрор меёбад. Дар ҷараёни омӯзиши ин мавзӯъҳо бобҳои фонетика, графика, орфоепия, имло (қоидаҳои асосии имлои забони тоҷикӣ) низ ёдрас карда мешаванд.

Қоидаҳои имло дар алоқамандӣ бо такрори морфология ва синтаксис такрору мустаҳкам карда мешаванд.

Кор бо меъёрҳои талаффуз низ давом меёбад, чунки бе он инкишофи нутқи шифоҳӣ ғайриимкон аст.

Фонетика ва графика дар рафти омӯзиши ин боб бояд пурра тақрор ёбанд.

Омӯзгорро лозим меояд, ки ба мундариҷаи дарсҳо таҳлили фонетикиро низ дохил намояд.

Бо мақсади мустаҳкам намудани дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон инҷунийн инкишофи нутқи ҳаттию шифоҳии онон баязе машқҳо низ гузаронида мешавад. Ҷунончи, тахрири матни навишташуда; ҷавоби ҳаттӣ ба саволҳо; конспект кардани мақолаҳои илмӣ доир ба забон; таҳлили ҷавобҳои ҳаттӣ ба саволҳо; навиштани иншо дар мавзӯи лингвистӣ ва ғайра.

**Забон ҳамчун воситай мұхымтарини мубодила, вазифаи забон дар чамъият**  
Равиши дарс:

- I. Сұхбати муқаддимавии омұзгор.
  - II. Тәхлили синтаксиси чүмла
    1. Забон воситай мұхымтарини муюширати одамон аст.
    2. Забон таърихи халқ аст. Забон ба халқ тааллук дорад, халқ оғаридгор ва сохиби забон мебошад.
  - III. Сұхбат доир ба забон ҳамчун воситай мұхымтарини мубодила.
  - IV. Диктанти лугат бо супориши грамматикий.
    1. Дарё, албом, ошёна, маъданӣ, шуъла, маданӣ, аъло, шашяк.
- Супориш. Муайян кунед, ки а) калимаҳои зерин чанд ҳарфу чанд овоз доранд?; б) кадом ҳарфҳо ду овоз доранд?; в) кадом ҳарфҳо дар кадом калимаҳо овозро ифода намекунанд?
2. Фан, мұхим, тиб, сир, маҳал, ҳис.
- Супориш. Калимаҳои додашударо тарзе тағиyr дода нависед, ки ҳамсадои охиринашон шадда шавад.
- Намуна: сирру асрор.
3. Мисраъ, мавзӯъ, васеъ, манбаъ, тулӯъ.
- Супориш. Калимаҳоро давом дода нависед ва шарҳ дихед, ки кадом вақт ҳарфи «ъ» ҳазф мешавад ва кадом вақт мемонад.
- V. Сұхбат доир ба вазифаи забон дар чамъият.
- VI. Сұхбат доир ба фарқи овоз ва ҳарф дар талаффуз ва навишт.
- Калимаҳои зерин навишта мешаванд: мағфират, касб, якчоя, кағир, асбоб.
- Супориш. Шарҳ дихед, ки ҳангоми хондани ин калимаҳо кадом овозҳо аз навишт фарқ доранд.
- VII. Супориши вазифаи хонагй. Хондани сах. 123-127, ичрои машқи 163.

**Пайдоиш ва инкишофи забон**  
Равиши дарс:

- I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу қавоб.
- II. Такрори йотбарсархо.  
Саволҳо: 1. Дар забони тоцикӣ чанд садонок мавҷуд аст ва онҳо кадомҳоянд?  
2. Ҳарфҳои йотбарсар кадомҳоянд?  
3. Ҳарфҳои йотбарсар чӣ тавр ҳосил мешаванд?  
4. Кадом йотбарсар дар кадом маврид як овозро ифода мекунад?  
5. Ҳамсадои «й»-ро шарҳ дихед.
- III. Диктанти лугавӣ:  
Супориш: имло ва талаффузи калимаҳоро муқоиса намуда, шарҳ дихед.  
Хайём, аёс, айём, аён, сайёх, тайёр, хаёл, ҳаёт, мұхайё, сайёр, Сураё, шоён.
- IV. Тәхлили фонетикии калимаҳои сайёд, аҳаммият, Юсуф, маъюс, лаёқат.
- V. Сұхбат доир ба инкишофи забон.
- VI. Супориши вазифаи хонагй. § 123 - 127, ичрои машқҳои 164 ва 165

## **Инкишофи нутқи мураттаб: сұхбат доир ба санаҳои мұхимми мөҳи май**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу چавоб.

II. Кори әчодай. Супориш. 10 калимаи мұраккабро навишта, имлой онхоро шарх дихед.

III. Сұхбати муқаддимавии омұзгор доир ба мавзӯй.

IV. Саволҳо барои мусоҳиба:

1. Кадом санаҳои таърихии мөҳи майро медонед?

2. Чаро 1-уми Майро рӯзи яқдилли мөхнаткашони дунё меноманд?

3. Доир ба таърихи ҷашни 1-уми Май чиҳо медонед?

4. Дар бораи рӯзи матбуот чӣ медонед?

5. Аз ҷӣ сабаб 7-уми Май рӯзи Радио ном гирифтааст?

6. 9-уми Май дар тақдири оламиён ҷӣ дигаргунҳо овард?

7. Дар бораи қаҳрамониҳои фарзандони Ватан кадом лаҳзаҳо ба хотиратон нақш бастааст?

V. Таҳлили матне оид ба ягон санаи таърихии ба мавзӯй дахлдошта.

VI. Супориши вазифаи хонагӣ. Навиштани иншои начандон калон дар мазӯҳои «Онҳо барои Ватан ҷангиданд» ё «Корнамоии падарон ҷовидонист».

## **Забони адабии тоҷикӣ – забони миллии тоҷикон**

Равиши дарс:

I. Муҳокимаи иншои дар хона навиштаи хонандагон (интихобан 2-3 иншо муҳокима карда мешаванд).

II. Таҳлили фонетикии калимаҳо: пахтакорӣ, шуълавар, ваҳдатофарин, соҳибэҳтиром.

III. Таҳлили синтаксисии ҷумла: Ҳоло маҳсулоти заводи рангҳои шаҳри Исфара на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки берун аз он низ маълуму машҳуранд.

IV. Сұхбати муқаддимавии омұзгор. Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимтарин ва бойтарин мебошад. Асосҳои забони тоҷикӣ хеле пеш ташаккул ёфтааст. Ачдод ҳалқи тоҷик бо забони ҳуд адабиёти бадеии шифоҳӣ ва китобатии бузурге әчод кардаанд. Ҳанӯз дар давраи Сомониён забони дарӣ забони давлатӣ қабул шуда буд. Асарҳои безаволи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Ибни Сино, Саъдӣ, Ҳоғиз, Камол, Ҷомӣ ва дигарон бо ҳамин забон әчод шудаанд. Имрӯз низ забони – тоҷикӣ – забони Ҷумҳурии Тоҷикистон – басо инкишоф ёфта рӯ ба тараққӣ ниҳодааст.

Доираи истифода, вазифа ва мавқеи иҷтимоии забони тоҷикӣ васеъ ва баланд гардида, дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, маданий ва майшии ҳалқ роҳ ёфтааст. Забони тоҷикӣ на танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз ҳудуди он низ маълуму машҳур аст. Бо ин забон ҳамаи мардуми тоҷикзабон сухан меронанд.

V. Диктанти луғавӣ. Супориш. Ба имлой ин калимаҳо дикқат дихед: муваффақият, муассиса, тааҷҷуб, сайёҳ, муҳайё, яхмолакбозӣ.

VI. Ба саволҳо ҷавоб дихед, супоришҳоро ичро кунед:

1. Овозҳои садонок ва ҳамсадо аз ҳамдигар ҷӣ фарқ доранд?

2. Ҳамсадоҳои ҷарангдор ва бечарангро номбар кунед.

3. Калимаҳоеро номбар кунед, ки навишташон аз талаффузашон фарқ дошта бошад.

4. Дар кадом ҳиссаи нутқи бадалшавии овозҳо бештар мушоҳида мешавад?

VII. Супориши вазифаи хонагӣ. Хондани сах. 125 - 127. Такрори боби «Лексика».

## **Услубҳои забони адабии тоҷик**

Равиши дарс:

I. Пурсиши мавзӯи гузашта тавассути саволу ҷавоб.

II. Такрори боби «Лексика».

Савол ва супоришҳо:

1. Лексика чиро меомӯзад?

2. Калимаҳо аз ҷиҳати маъно ва вазифа ҷанд ҳел мешаванд?

3. Луғат чист?

4. Луғатҳо ҷанд ҳел мешаванд?

5. Ҷӣ гуна калимаҳоро сермаъно меноманд?

6. Калимаҳо ҷӣ тарз маънои маҷозӣ мегиранд?

7. Омонимҳо чиро мефаҳмонанд?

8. Синонимҳо дар нутқ ҷӣ аҳамият доранд?

9. Бо қадом мақсад истифода шудани антонимҳоро шарҳ дихед.

10. Дар бораи калимаҳои сермаъно бо овардани як мисол маълумот дихед.

11. Ба калимаҳои зерин дутой синоним ёфта, ба ҳар қадоми онҳо ҷумла гӯед (нависед). Ватан, сулҳ, дунё.

III. Кори мустақилона. Дар асоси як ҳабари ҳурд аз рӯзнома вижагиҳои услуби публисистиро нишон додан.

IV. Суҳбат доир ба услубҳои забони адабии тоҷик.

V. Таҳдилии синтаксисии ҷумлаҳо.

1. Ман образи зани ҷасур Зайнаббириро дар кино дидам ва хостам, ки бо ҳаёти ўамиқтар шинос шавам.

2. Ҳама бо ҳавсала қаланд мезаданд, аз ҳарорати навозишгари офтобаки баҳор ҳун дар рагҳо ба ҷӯш меомад. (Абдулҳамид Самад).

VI. Супориши вазифаи ҳонагӣ. Ҳондани саҳ. 126 - 131, конспекти муҳтасар доир ба ҳар як услуби забон. Такрори мавридиҳои гузашта шудани алломатҳои китобат.

### **Диктанти санчишӣ**

Вариант I.

#### **Дар ҳама кор – намуна**

Ҳонандагоне, ки ба дарсхонӣ ҷандон майлу рағбат надоранд, ба корҳои ҷамъиятии мактаб ва синф ҳам ҳунукназарона рафтор мекунанд. Аммо Бахтиёр дорои ҳислатҳоест, ки баръакси гуфтаҳои болоянд. Вай мувофиқи речай муайян кор мекунад ва ба ҳама кор вақт меёбад. Дар ҳақиқат ҳам Бахтиёр ба номи пуршарафи ҳонанда сазовор аст. Вай мекӯшад, ки ҳар як дақиқааш босамар гузарад, бинобар ин дар корҳои ҷамъиятии мактаб низ фаъолона иштирок мекунанд ва ҳамчун ташкилотчии фаъол шинохта шудааст...

Соли 1985 дар ҳаёти Бахтиёр нақши фаромушнашаванде боқӣ гузошт. Дар ин сол вай ҳамроҳи беҳтарин ҷавонони ҷумҳурӣ дар Фестивали XII умумиҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар шаҳри Москва иштирок намуд... (Аз маҷалла).

Вариант II.

#### **Қӯҳи Муғул**

Маҳалли мо дар наздикии қӯҳи ҳушманзари Муғул ҷой гирифтааст. Қуллаҳои сарсабз ва сабзу ҳуррами ин қӯҳ айёми баҳорон маҳалли моро баоят зебо мегардонанд.

Айёми баҳорон ҳамин ки шуълаҳои нарму ҳаловатбахши хуршед бистари сафеди барфро аз рӯйи замин мебардорад, замин саросемавор чомаашро нав мекунад ва пироҳани сабзи маҳмалинро дар бар мегирад.

Садои хуши чаҳчаҳи парандагони гуногун, гиёҳҳои шифобахшу ҷашмаи мусаффои доимо аз кӯҳ ҷоришаванда, лолаҳои сурху гулҳои зебову хушбӯи Муғул ба қас ҳаловат мебахшад.

Поёнтар аз маҳалли мо дарёи калону ороми Сир ҷорист. Таърихи дарёи Сайхун (Сир) дар қитобҳои гуногуни таъриҳӣ аз ҷумла «Таърихи ҷаҳонкӯшо»-и Атомалики Ҷувайнӣ ба тариқи амиқу равшан инъикос ёфтааст... (Аз маҷалла).

### **Инкишофи нутқи мураттаб. Иншои даҳонӣ ва маърӯза дар мавзӯи забоншиносӣ.**

Равиши дарс:

I. Таҳлили диктант ва ислоҳи ҳатоҳо.

II. Иншои шифоҳии хонандагон дар мавзӯи «Ман доир ба қалимаҳои **хушбахтона, албатта, масалан, ростӣ** чиро медонам?

Интихоби қалима озод аст. Мазмуни асосии иншо: таҳлили ҳаматарафаи қалима (фонетикӣ, этиологӣ, морфологӣ, синтаксисӣ); алоқаи грамматикиӣ; вазифаи нахвӣ (ҷумлаҳои гӯед, ки қалимаи дӯстӣ ба вазифаи аъзои гуногуни ҷумла ояд).

III. Маърӯзаи хонанда дар мавзӯи «Алоқаи қалимаҳо дар ибора ва ҷумла».

### **Мазмуни муҳтасари маърӯза**

1. Воҳидҳои синтаксисии забон: ибора ва ҷумла.

2. Алоқаи қалимаҳо дар ибора (алоқаи қалимаи асосӣ бо қалимаи тобеъшаванда).

Хелҳои алоқаи тобеъ: изофӣ, вобастагӣ, ҳамроҳӣ ва мувофиқат.

3. Тарзҳои алоқаи қалимаҳо дар ҷумла:

- а) пайваст (дар байни аъзои чида);
- б) тобеъ;

в) тарзи маҳсуси алоқаи байни мубтадо ва ҳабар (тире): Китоб – манбаи дониш.

4. Пайвастшавӣ ва тобеъият – тарзи асосии алоқаи байни қисмҳои (ҷумлаҳои сода) ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор.

5. Тавсияҳо дар бораи тайёрӣ ба имтиҳон.

\* \* \*

Дар булуринсадафи ҷарҳи кӯҳан

Нест вологуҳаре беҳ зи сухан.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

## **Мундариҷа**

Сарсухан.....	3
Нақшай тақвимӣ – мавзуии фанни забони тоҷикӣ барои синфи IX.....	4
Шарҳи муҳтасари нақшай тақвимии мавзӯй.....	17
Дарсхо.....	20

# **РОҲНАМОИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ СИНФИ 9-УМ**

**Барои омӯзгорони  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

Муҳаррир  
Мусаҳҳех  
Муҳаррири техникий  
Тарроҳ

М. Мунавваров  
М. Сайдова  
Н. Зайниддинов  
И. Сатторов

Ба чоп 23.07.2017 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x84 1/8.  
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ – 10,0  
Адади нашр – 4000 нусха.  
Супориши № 143/2017

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50  
Тел.: 222-14-66  
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Оғсет»  
бо супориши №52 аз 26.08.2017  
ба табъ расидааст.